

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ДАНҒАРА

БВД:9 (5753)

Бо ҳуқуқи дастнавис

ШОДМОНЗОДА ОРЗУ ШОДМОН

ВАЗЪИ ИҚТИСОДИЮ ИҼТИМОЙ ВА ФАРҲАНГИИ ДАНҒАРА
ДАР ЗАМОНИ ШУРАВӢ ВА ДАВРАИ ИСТИҚЛОЛ

ДИССЕРТАТСИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз
рӯйи ихтисоси 07.00.00-Илмҳои таърихӣ ва бостоншиносӣ
(07.00.02–Таърихи ватанӣ)

Роҳбари илмӣ:
доктори илмҳои таърих,
профессор Убайдулло Н. К.

ДУШАНБЕ – 2025

МУНДАРИЧА

ФЕХРИСТИ ИХТИСОРАХО.....	3
МУҚАДДИМА	5
БОБИ 1. ТАЪСИСЁБИИ НОҲИЯИ ДАНГАРА ВА АВВАЛИН ДИГАРГУНСОЗИҲОИ СИЁСИЮ ИҚТИСОДӢ.....	20
1.1. Таъсиёбии ноҳияи Дангара ва ташаккули низоми идоракуни он	20
1.2. Дигаргунсозиҳои иқтисодӣ ва рушди ноҳия дар замони шуравӣ .	29
БОБИ 2. РУШДИ КИШОВАРЗӢ ВА ҲАЁТИ ФАРҲАНГИИ НОҲИЯ ДАР СОЛҲОИ 50-80-УМИ АСРИ XX	43
2.1. Рушди кишоварзӣ ва соҳаҳои он дар солҳои 50 – 80 – уми асри XX.....	43
2.2. Маориф ва ҳаёти фарҳангии ноҳия	70
БОБИ 3. ДАНГАРА ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛ (солҳои 1991 -2021)	87
3.1. Ба ноҳияи саноатӣ табдил ёфтани Дангара	87
3.2. Даствардҳои кишоварзӣ дар замони истиқлол	107
3.3. Дангара маркази фарҳангии минтақа	122
ХУЛОСА	146
РУЙХАТИ АДАБИЁТ	154

ФЕХРИСТИ ИХТИСОРАХО

ДЗУ - (Дроссельно- запорное устройство) - Таҷҳизоти бастани газ

СУ - (Строительное управления) - Идораи соҳтмон

КМИТЧ - Комплекси минтақавиу истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубӣ

УПТК - (Управление производственно -технологическое комплектации) -

Идоракуни таҷӯзоти истеҳсолӣ ва технологӣ

ЖКО - (Жилищно- коммунальная организация)-

Ташкилоти манзилию коммуналӣ

КЗОС - (Каменно -земляное и огневое сооружения) -

Иншооти коркарди сангӯ шағал.

ГЭС - (Гидроэлектростанция) – Неругоҳи барқи обӣ

ВД - Водии Данғара

ВБ - (Всемирный банк) - Бонки байналмилалӣ.

МФК - (Международная финансовая корпорация) - Иттиҳодияи байналминалии молиявӣ

РАО - (Российское акционерное общество) - Ҷамъияти саҳомии Россия

ЕЭС-Россия - (Европейское экономическое сообщество - Россия) – Созмони ҳамкории иқтисодии Аврупо- Россия

МФК - (Международная финансовая корпорация) -

Корпоратсияи байналмилалии молиявӣ

ЕЭС - (Европейское экономическое сообщество) -

Созмони ҳамкории иқтисодии Аврупо

ОПЕК - (Организация стран экспортёров нефти) -

Ташкилоти давлатҳои содиркунандай нафт.

ЧСКМС - Ҷамъияти саҳомии кушодаи масолеҳи соҳтмонӣ

ПМТ - Пойгоҳи мошину трактор

НИАТИ - (Научно- исследовательский автотракторный институт) -

Пажӯҳишгоҳи илмӣ -тадқиқотии мошину трактор.

КМ - Кумитаи марказӣ

ШКХ - Шурои Комиссарони халқ

ЧМШС - Чумхурии Мухтори Шурави Сотсиалистӣ

ТОЗ - (Товарищество по совместной обработке земли) -

Рафоқати коркарди якҷояи замин

ҶДММ - Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд

САҲА - Созмони амният ва ҳамкории Аврупо

СТЗ - (Сталинградский тракторный завод) (марка трактора) -

Заводи тракторбарории Сталинград. Тамғаи трактор

НБО - Неругоҳи барқи обӣ

ИЧШС - Иттиҳоди Ҷамоҳири Шуравии Сотсиалистӣ

КИМ - Кумитаи Икроияи Марказӣ

КСМ - (Комбинат строительных материалов) - Комбинати масолеҳи

бинокорӣ

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Бо ба даст овардани истиқлол марҳалаи комилан нав дар таҳқиқ ва омӯзиши таърихи чандинҳазорсолаи халқи тоҷик ибтидо мегирад. Зоро соҳибистиқлолӣ ба раванди таҳқиқ ва омӯзиши таърих, метод ва усулҳои таҳқиқ, дастрасӣ ба сарчашмаҳои таърихӣ, ба виже маводи бойгонӣ имконияти фарроҳ ва вусъати тоза бахшид. Баробари ин, таърих ва донишҳои таърихӣ ба воситаи муҳимтарини худшиносии миллӣ, ваҳдат ва ягонагии ҷомеаи кишвар табдил ёфтанд.

Омили созанда ва афзояндаи мақоми илми таърих ва донишҳои таърихӣ дар ҷомеаи кишвар ин, пеша аз ҳама таваҷҷӯҳи бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таърих, сабакҳои таърихӣ, тамаддун ва оину суннатҳои аҷдодӣ ҳамчун руқнҳои муҳимми муттаҳидкунандаю ваҳдатсоз, воситаи таҳқимбахши худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ мебошад.

Ҳамзамон дар замони соҳибистиқлолӣ дар таърихи миллати тоҷик баъди чандин аср манфиат ва андешаҳои миллӣ дар сиёсати давлат мақоми калидӣ гирифт ва ин имкон дод, ки муҳаққиқону муарриҳон дар пайгирӣ аз сиёсати Сарвари давлат бо назардошти манфият ва арзишҳои миллӣ ба таҳқиқи саҳифаҳои гуногун ва норӯшани таърихи миллат ҳаракат намоянд.

Махсусан, дар ин раванд таҷдиди назар намудани таърихи садсолаи охир ва инъикоси дастовардҳои назарраси замони соҳибистиқлолӣ мақоми тоза ва виже пайдо намуд. Аз ҷумла, мавзӯи мавриди таҳқиқоти илмии мазкур, ки ба омӯзиш ва таҳқиқи таърихи давраи навтарини яке аз минтақаҳои қалонтарини ҷумҳурӣ ноҳияи Данғара равона шудааст, қадаме дар ин самт мебошад. Рисола пеш аз ҳама ба омӯзиш ва таҳқиқи таърихи таъсисёбӣ ва рушди ноҳия Данғара дар замони Иттиҳоди

Шуравӣ ва таҳаввулоти ҷиддии иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ин минтақа дар давраи соҳибистиклолӣ бахшида шудааст.

Ноҳияи Данғара соли 1932 дар ҳайати собиқ вилояти Кӯлоб таъсис ёфта, дар натиҷаи дигаргунсозиҳои замони шуравӣ ва ҶШС Тоҷикистон тадриҷан рӯ ба инкишоф ниҳода, ба як минтақаи комилан пешрафта табдил ёфтааст. Ноҳия вобаста ба зуд-зуд тағиیر ёфтани соҳтори маъмурӣ чумхурӣ борҳо аз тобеяти як вилоят ба вилояти дигар гузаштааст. Аз ҷумла, соли 1944 аз ҳайати вилояти Кӯлоб ба тобеяти вилояти Қўргонтеппа, вале соли 1947 аз нав ба ҳайати вилояти Кӯлоб ҳамроҳ гардидааст [161, с.17]. Новобаста аз ин ноҳия дар замон шуравӣ аз як минтақаи рушднаёфтаи Бухорои Шарқӣ ба ноҳияи пешрафта ва яке аз минтақаҳои муҳимми кишоварзӣ табдил ёфт. Ҳаёти иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳия комилан дучори таҳаввулот гардид.

Марҳалаи нави рушди ноҳия ба давраи соҳибистиклолӣ рост меояд. Дар партави сиёсати созандай Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари дигар минтақаҳои кишвар ноҳияи Данғара низ комилан симои худро дигар намуда, ба минтақаи калони саноатию кишоварзӣ ва фарҳангии чумхурӣ мубаддал гардид.

Аммо то имрӯз ташкилёбӣ ва ташаккули ноҳияи Данғара ҳамчун як минтақаи саноатию кишоварзӣ дар доираи як рисолаи таҳқиқотӣ мавриди таҳқиқ қарор нағирифтааст. Гарчанде то имрӯз доир ба таърихи ноҳияи Данғара мақолаву китобҳои алоҳидаи илмӣ-оммавӣ таълиф шудаанд, вале онҳо таърихи ташкилёбӣ ва рушди ноҳияро ба шакли комил дар заминаи манобеи таъриҳӣ инъикос карда наметавонанд. Мубрамии интихоби мавзӯи мазкур боз дар он зоҳир меёбад:

- метавон инъикоси дигаргунисозиҳои ҷиддии сиёсӣ, иқдисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии дар сад соли охир ба даст овардаи ҳалқи тоҷикро дар мисоли таърихи ноҳияи Данғара тасвир намуд;
- минтақаи Данғара дар арафаи барқарорсозии Ҳокимияти Шуравӣ яке аз минтақаҳои ақибмондаи Бухорои Шарқии аморати Бухоро буд ва

дар натиҷаи дигаргунсозиҳои замони шуравӣ ба маркази алоҳидаи маъмурӣ ва ноҳияи пешрафтаи соҳаи кишоварзӣ табдил ёфт. Таҷрибаи таърихии раванди ин дигаргунсозиҳо барои дарки таърихи гузашта ва корҳои бунёдкунандаву созандай имрӯза дорои аҳаммияти вижад мебошад;

- дар қӯтоҳтарин муддат бо шарофати соҳибистиклолӣ ва фазои озоду мусоиди соҳибдавлатӣ новобаста аз мушкилоту маҳдудиятҳои доҳилию берунӣ ноил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вахдату ягонагӣ ва таъсири он дар мисоли рушди як ноҳия муҳимтарин нишондиҳандай дастовардҳои беназири ҳалқи тоҷик дар замони соҳибистиклолӣ мебошад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Раванди таҳқиқи мавзӯъ нишон дод, ки то имрӯз аз ҷониби муҳаққиқони ватаниву ҳориҷӣ доир ба таърихи ноҳияи Дангара таҳқиқоти маҷмӯии илмӣ ба анҷом нарасидааст. Маводи нашршуда низ аз якчанд мақолаҳои оммавӣ ва китобҳои ҷудогонаи ҳарактери публисистӣ дошта иборат мебошанд. Муаллифон дар маҷмуъ баъзе масъалаҳои ҷузъиро бе истифодаи услубҳои илмии таҳқиқотӣ ва сарчашмаҳои боэътиҳоди таъриҳӣ бо сабки оммавӣ инъикос намудаанд. Вале то андозае дар ин асару мақолаҳои оммавӣ ва ёддоштӣ баъзе, саҳифаҳои гуногуни ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳия мавриди тасвир қарор гирифтаанд.

Асосан муаллифони мақолаву асарҳои ҷудогона мутахассисони самтҳои гуногун, аз ҷумла сиёсатмадор, ҳуқуқшинос ва намояндагони қасбу кори муҳталиф мебошанд. Новобаста аз ин дар раванди таҳқиқи мавзӯъ, мақолаву китобҳои ин муаллифон ва дигар таълифоти дар замони Иттиҳоди Шуравӣ ва соҳибистиклолӣ, ки ба саҳифаҳои ҷудогонаи ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Дангара баҳшида шудаанд, мавриди истифода қарор гирифтанд.

Ҳамзамон, бояд тазаккур дод, ки оид ба ҷанбаҳои муҳталифи ҳаёти иқтисодию-иҷтимоӣ ва фарҳангии вилояти Ҳатлон дар солҳои 1921-2021

таҳқиқоти алоҳидаи илмӣ мавҷуданд, ки дар онҳо инъикоси баъзе масъалаҳои марбут ба таърихи ноҳияи Данғара низ ҷой доранд.

Дар маҷмӯъ, асарҳои зиёди бунёди дастаҷамъӣ, ёддоштӣ, мақолоти илмӣ-оммавӣ ва рисолаҳои илмӣ, ки роҷеъ ба таърихи замони Шуравӣ ва Истиқоли Ҷумҳурии Тоҷикистон, баҳусус вилояти Ҳатлон таълиф ёфтаанд, масоили гуногуни ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Данғараро низ дар умум мавриди таҳқиқ ва баррасӣ қарор додаанд. Адабиёти истифодашударо, ба назари мо ба таври зайл метавон ғурӯҳбандӣ намуд:

Ба ғурӯҳи аввал осору мақолот, маърӯзаву суханрониҳо [1–7] ва Паёмҳои ҳамасолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон [8–22] дохил мешаванд, ки ҳангоми сафарҳои корӣ ба минтақаҳои муҳталифи ҷумҳурӣ, аз ҷумла вилояти Ҳатлон, баҳусус ноҳияи Данғара ироа ва баррасӣ гардидаанд ва фарогири инъикоси равандҳои иқтисодӣ - иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мебошанд, Масъалаҳои рушди иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷумҳурӣ пайваста дар маркази диққати Сарвари давлат ҷой гирифтаанд ва ҳамасола дар Паём ва суханрониҳо, асару мақолаҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор мегиранд.

Дар ин самт, маҳсусан асарҳои ба таърихи замони Истиқлол баҳшидаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро метавон ба таври алоҳида зикр намуд, ки дар онҳо раванди рушди ҷумҳурӣ ва хусусиятҳои хоси он мавриди таҳлили ҳамаҷониба қарор гирифтаанд [184 - 187].

Ҳамзамон бархе аз масъалаҳои марбут ба мавзӯи рисола, дар адабиёте, ки ба фаъолияти корӣ ва сафарҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба навоҳии муҳталифи ҷумҳурӣ, аз ҷумла ноҳияи Данғара баҳшида шудаанд, низ ҷой доранд [204–212; 214].

Ба гурӯҳи дуюм асарҳои илмии бунёдӣ ва дастҷамъонае шомил мегарданд, ки ба таърихи Тоҷикистони шуравӣ ва Тоҷикистони соҳибистиклол баҳшидашуда, дар баробари дигар минтақаҳои чумхурӣ, масоили муҳталифи ҳаёти иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Данғараро низ баррасӣ намудаанд. Ба ин гурӯҳ асарҳои бунёдӣ ва дастҷамъонаи «История таджикского народа» [155 - 158], «Из истории колхозного строительства в Таджикской ССР» [146; 150], «Из истории культурного строительства в Таджикистане» [147-149], «Из истории индустриализации Таджикской ССР» [145], «Народное хозяйство Таджикской ССР (Ст.сб.) (1981/1987/1988)» [98; 99], «Очерки по истории Таджикистана» [175], «Очерки истории народного хозяйства Таджикистана (1917-1965 гг.)» [174], «Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965)» [171], «Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиклол» [176], «Осуществление государственной программы в области образования в Хатлонской области» [170] ва гайраҳо доҳил мешаванд. Дар адабиёти зикршуда раванду ҷанбаҳои муҳталифи ҳаёти иқтисодӣ - иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Данғара то андозае ба таври умум таҷассум ёфтааст.

Ба гурӯҳи сеюм монографияҳо ва осори илмие доҳил мегарданд, ки бевосита масоили муҳталифи вазъи иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангии вилояти Ҳатлон, аз ҷумла ноҳияи Данғараро дар раванди инъикоси таърихи умумии ҳалқи тоҷик мавриди таҳқиқ қарор доданд. Ба ин гурӯҳ, пеш аз ҳама, асарҳои Б. Ф. Фафуров [138; 140], Б. А. Антоненко [129], Р. М. Масов [162; 163], Р. А. Абулҳаев [125-127], Ф. Абдурашитов [123; 124], Ф. Ҳомидов [200], Ш. Акрамов [128], И. С. Ашурев [130], З. Кабутов, М. Махсумов [159], Ш. Умар, Ҷ. Бобоев [131], Ҳ. Абдуназаров [122], Ҷ. Ҳ. Талбаков [193], С. М. Парпиев [177] ва дигарон маҳсуб дониста мешаванд.

Асарҳои Б. Ф. Фафуров, Б. А. Антоненко ва Р. М. Масов асосан масъалаҳои умда ва мубрами таърихи ҳалқи тоҷик, тамоили асосии рушди ҶШС Тоҷикистон, пешрафти вилоятҳои алоҳида, аз ҷумла

вилояти Хатлон, ноҳияи Дангара, масоили таърихнигории точик ва рушди илми таърихро инъикос менамоянд.

Масъалаҳои рушди кишоварзӣ ислоҳоти аграрии замони шуравӣ ва соҳибистиколӣ, масъалаи муҳоҷирати доҳилӣ ва берунӣ дар асару монографияҳои Р. Абулҳаев, Ф. Абдурашитов, Ф. Ҳамидов, С.М. Парпиев, И.С. Ашурев, Ш. Акрамов, К. Ҳ. Барфиев ва С. О. Мирзоҳонов мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Рушди дастовардҳои фарҳангӣ, баҳусус таърихи ташкилёбӣ ва фаъолияти Театри ҷумҳуриявии мусикӣ-драммавии ноҳияи Дангара дар асари З. Қабутов ва М. Ҷаҳсумов баррасӣ шудаанд.

Муҳтавои асосии монографияҳои Ҳ. Абдуназаров, Ҷ. Бобоев, Ҷ. Ҳ. Талбаков, Умари Шерхонро саҳифаҳои гуногуни таърихи вилояти Хатлон ва ноҳияи Дангара ташкил медиҳанд.

Ба гурӯҳи чорум рисолаҳои илмие шомил мегарданд, ки ба таҳқиқи масоили гуногуни вазъи иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии вилояти Хатлон дар замони Иттиҳоди Шуравӣ ва Истиқлол баҳшида шудаанд, ки доир ба ноҳияи Дангара низ маълумот медиҳанд. Ба ин гурӯҳ асосан таҳқиқоте, ки хусусияти таърихиву иқтисодӣ доранд ва пеш аз ҳама рисолаҳои номзадии Г. А. Афзалов [219], Ҳ. Н. Аламов [218], Р. Аҳмедов [220], М. Ҷ. Буриева [221], Б. С. Музаффаров [225], Ҳ. Г. Рӯзибоев [226], инчунин Ғ. Сафарзода [228] доҳил мегарданд.

Ба гурӯҳи панҷум мақолаҳои илмӣ-оммавӣ ва оммавие шомил мешаванд, ки дар маҷаллаву рӯznomaҳо ба масъалаҳои марбут ба ҳаводиси давру замон дар Иттиҳоди Шуравӣ ва замони Истиқлол интишор ёфта, паҳлуҳои муҳталифи ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангии ноҳияи Дангараро инъикос менамоянд.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти диссертационӣ тавассути чорҷӯбаи татбиқи нақшай дурнамои кори илмӣ-таҳқиқотии Шуъбаи таърихи навтарини Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон барои солҳои 2016 - 2020 дар

самти «Таърихи халқи точик, қонуниятҳои умумӣ ва хусусиятҳои хоси раванди таърихи давраи мусир» ва, ҳамзамон тибқи нақшай корҳои илмӣ таҳқиқотии кафедраи “Таърихи умумӣ”-и Донишгоҳи давлатии Данғара дар самти илмҳои ҷомеашиносӣ омода гардидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. Ҳадафи асосии таҳқиқотии рисола инъикоси таърихи ташакулёбӣ ва рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Данғара дар замони шуравӣ ва давраи истиқлол мебошад. Барои амалӣ намудани ҳадафҳои дар пеш гузошта, омӯзиш ва баррасии масъалаҳои зерин зарур дониста шуданд:

- омӯзиши мавқеи ҷуғрофию маъмурии Данғара ва хусусиятҳои хоси он;
- ташкил ёфтани ноҳияи Данғара ҳамчун воҳиди маъмурӣ ва шароити иқтисодию иҷтимоии ноҳия дар замони шуравӣ;
- муайян ва асоснок намудани манобеъ ва иқтидори истеҳсолии ноҳия;
- тасвири ҳаёти фарҳангии ноҳияи Данғара ва дастовардҳои он дар замони шуравӣ;
- бухрони иқтисодию иҷтимоии ибтидои давраи истиқлол ва таъсири он ба ноҳия;
- инъикоси тадбирҳо ва омилҳои асосии ба маркази саноатӣ табдил додани ноҳия дар замони истиқлол;
- инъикоси раванди ислоҳоти соҳаи маориф ва ташаккули низоми таҳсилоти касбӣ дар ноҳия;
- баррасии таҳаввулот дар ҳаёти иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳия дар замони истиқлол.

Объекти таҳқиқот таърихи ташаккули ноҳияи Данғара ҳамчун як маркази саноатию қишоварзӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асри XX - ибтидои асри XXI мебошад.

Мавзуи (предмет) таҳқиқот ин омӯзиши раванди дигаргунсозихо дар ҳаёти сиёсию маъмурӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Дангара дар ду марҳалаи таърихӣ, яъне замони шуравӣ ва давраи истиқлол (солҳои 1921-2021) маҳсуб меёбад.

Марҳала, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот). Таҳқиқоти диссертационӣ дар Донишгоҳи давлатии Дангара анҷом дода шуда, ду марҳаларо дар бар мегирад: - марҳалаи аввал – аз соли 2019 то 2022 ва интиҳоби мавзуъ ва роҳбари илмӣ, тартиб додани нақшай кор, чамъ кардан, ба низом даровардани мавод оид ба мавзуи интиҳобшуда, ҷустуҷуи хӯҷатҳои бойгонӣ, омӯҳтан ва таҳлили ҳӯҷатҳои бойгониҳои марказӣ ва ҷорӣ, таҳқиқоти муҳаққиқон дар бораи вазъи иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Дангара, таҳқиқоти таърихнгорӣ, навиштани муқаддима ва боби якуми рисола, нашри мақолаҳо дар мавзуи рисола, иштирок дар конфронсҳои илмӣ, супоридани имтиҳонҳои номзадӣ аз таърихи фалсафаи илм ва забони ҳориҷӣ; - марҳалаи дуюм - солҳои 2023 - 2024 – навиштани боби дуюм, ҷамъбости рисола, нашри мақолаҳо дар мавзуи тадқиқот, суханронӣ дар конференсияҳои вилоятӣ, ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ, супоридани имтиҳони номзадӣ аз рӯи ихтисос ва пешниҳоди рисола барои ҳимоя.

Доираи ҳронологии таҳқиқот ду марҳалаи таърихии давраи навтарини ҳалқи тоҷик, солҳои 1921– 2021–ро дар бар мегирад. Пас аз барқарорсозии Ҳокимияти Шуравӣ ва гузаронидани тақсимоти миллӣ – ҳудудии соли 1924 дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ҳалқи тоҷик дигаргуниҳои куллӣ ба миён омаданд. Новобаста аз силсилаи беадолативу камбузидҳо дар раванди тақсимоти соли 1924 ба миёномада, аввал ҷумҳурии мухтор ва соли 1929 ҶШС Тоҷикистон таъсис ёфт, ки ин оғози саҳифаи нав дар таърихи давлатдории тоҷикон мебошад.

Ноҳияи Дангара ҳамчун воҳиди маъмурӣ соли 1932 таъсис ёфта бошад ҳам, ҳанӯз аз ибтидои барпошавии соҳти шуравӣ ба гирдоби дигаргунсозиҳои сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ кашида шуда буд.

Асоси назариявӣ – методологии таҳқиқотро, пеш аз ҳама принсипи таърихият, воқеънигорӣ ва даврабандии илмии таърихи ҳалқи тоҷик, ки дар асари бунёди шашчилдаи «Таърихи ҳалқи тоҷик», асарҳои академик Б. Фафуров, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инъикос ёфтаанд, ташкил медиҳанд. Ба сифати асосҳои методологӣ маҷмӯи усулҳои таҳдили илмӣ, таъриҳӣ-муқоисавӣ, таъриҳӣ-проблемавӣ, ҷуғрофӣ-хронологӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Пойгоҳи сарчашмавии таҳқиқот. Сарчашмаҳои асосии таҳқиқотро ҳуҷҷатҳои расмии мақомоти давлатӣ, санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, ҳисботи солонаи ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва ноҳиявӣ, маводи бойгонӣ, маълумоти фаровони оморӣ ва матбуоти даврӣ ташкил додаанд.

Дар раванди таҳқиқи рисола, пеш аз ҳама аз маводи Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (БМД ҔТ), бойгониҳои вилояти Ҳатлон, Раёсати ҳоҷагии ҳалқи вилоят ва бойгонии ҷории амалакунандай вилоятиву ноҳиявӣ ба таври васеъ истифода гардидаанд [53–90]. Яке аз сарчашмаҳои муҳимми таҳқиқи таърихи давраи навтарини ҳалқи тоҷик, аз ҷумла ноҳияи Дангара ин маҷмӯи ҳуҷҷатҳо, санадҳои оморӣ, ҷашнӣ ва ё ҷамъбастӣ мебошанд, ки солҳои гуногун нашр шудаанд [48; 51; 52; 107; 108; 109].

Ҳамзамон аз ҳуҷҷатҳои меъёрии-ҳуқуқӣ қонуну қарор ва амру фармонҳои марбут ба самтҳои гуногун истифода гардид, ки ба мо доираи имконияти саҳехи таҳқиқоти илмиро оид ба масоили баррасишаванда ба вуҷуд овард. Дар таҳқиқи масъала мавқеи назаррасро ҳуҷҷатҳое, ки ба ташкилоту корхонаҳои истеҳсолӣ ва муассисаҳои алоҳида, ба мисли корхонаҳои саноативу ҳоҷагиҳои қишоварзӣ ва фарҳангӣ марбутанд, ишғол менамоянд.

Дар таҳқиқи таърихи давраи истиқлол ҳамчун сарчашмаи муҳим барномаҳои зиёди давлатии сатҳи ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва ноҳиявӣ ташкил медиҳанд. Аз ҷумла, қабул гардидани «Барномаи рушди иҷтимоӣ -иқтисодии вилояти Ҳатлон барои солҳои 1995-2000 ва 2005 -

2015», ки ба рушди иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Данғара низ бетаъсир намонд, аз зумраи манобеи муҳим мебошад.

Инчунин «Барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2020» ва «Барномаи мақсадноки давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ ва зиёд намудани истеҳсоли меваю парвариши ниҳолҳои мевадиҳандаву ҳамешасабз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2020», ки дар пешрафти ноҳия нақши муҳимро соҳиб мебошанд, истифода шуданд.

Ҳамзамон дар диссертатсия маводи рӯзномаҳои ҷумҳуриявии «Садои мардум», «Ҷумҳурият», «Минбари ҳалқ», «Народная газета», «Коммунист Таджикистана», «Азия-Плюс», «Тоҷикистон», расонаҳои вилоятии «Новый Хатлон» ва ноҳиявии «Зардбор», «Навобод», «Симои Данғара» низ ҳамчун манобеъ ба таври фаровон истифода шудааст. Маълумоти матбуоти даврӣ имкон медиҳад, ки ҳаёти рӯзмарраи иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳия дар марҳалаҳои гуногуни таърихӣ бештар ва ба шакли возехтар инъикос ёбанд.

Навғонии илмии таҳқиқот аз он иборат аст, ки бори нахуст ташкилёбии ноҳияи Данғара, вазъи иқтисодию иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ба маркази калони кишоварзию саноатӣ табдил ёфтани он дар ду марҳалаи таърихӣ дар доираи як рисолаи илмӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Гарчанде таҳқиқот ду марҳалаи таърихири фаро мегирад ва онҳо аз рӯи хусусиятҳои худ тафовут доранд, vale маҳз дар ҳамин давра дар ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Данғара таҳаввулоти куллӣ ба миён омад, ки он инъикоси воқеии худро дар нуқтаҳои зерини рисола пайдо намудаст:

- бори нахуст омилҳои асосии рушди иқтисодӣ - истеҳсолии ноҳияи Данғара дар ду марҳалаи таърихӣ мавриди таҳлил қарор гирифтанд;

- ҳаёти иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳия дар замони шуравӣ бори нахуст ба таври муқаммал матраҳ ва тавсиф ёфт;

- сарчашмаҳо ва роҳҳои асосии рушди иқтидори истеҳсолии ноҳияи Данғара, ҳамчун маркази калонтарини кишоварзӣ таҳқиқ гардид;

- таъсири буҳрони сиёсӣ ва иқтисодию иҷтимоии охири дарваи шуравӣ ва ибтиди замони истиқлол ба вазъи умумии ноҳия ба доираи таҳқиқ кашида шуд;

- таҳаввулоти ҷиддии миқдорио сифатии дар ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳия дар замони истиқлол ба вуқӯъ омада, мавриди таҳлилу ташхис қарор гирифт;

- омилҳо ва заминаҳои асосии ба як маркази саноатии ҷумҳурӣ табдил ёфтани ноҳияи Данғара мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд;

- самтҳои афзалиятноки фаъолияти муассисаҳои илмию таълимӣ, аз ҷумла макотиби олии ноҳия ва раванди тайёр намудани мутахассисони касбӣ дар замони истиқлол омӯҳта шуданд;

- нақши муассисаҳои фарҳангии ноҳия дар тарбияи ҷаҳонбинии дунявӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои таърихио миллӣ, болоравии сатҳи маърифати аҳолии ноҳия дар замони соҳибистиқлолӣ муайян гардианд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

- таърихи ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Данғара ҳанӯз дар давраи Иттиҳоди Шуравӣ таваҷҷӯҳи муҳаққиқонро ҷалб намуда бошад ҳам, вале шумораи зиёди таълифот асосан ба инъикоси масоили умумии ҷумҳуриявию вилоятӣ ва қисман ноҳиявӣ равона гардидаанд;

- таҳлили манобеъ ва адабиёти илмии марбут ба таърихи иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Данғара нишон медиҳад, ки ҷанбаҳои гуногуни мавзӯи таҳқиқшаванда дар таърихнигории ватанӣ то андозае инъикос ёфтаанд, вале таърихи ноҳия ба таври мукаммал ва дар маҷмуъ мавриди таҳқиқоти илмӣ қарор нағирифтаанд. Адабиёти давраи шуравӣ ва ҳам таълифоти замони Истиқлол асосан хусусияти илмӣ-оммавӣ ва маъмурию ёддоштӣ дошта, бештар дар заминаи маълумоти матбуоти даврӣ навишта шудаанд;

- таҳқиқи мавзуъ нишон дод, ки ноҳияи Данғара гарчанде аз ибтиди замони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон чун дигар манотик ба буҳрони шадиди иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мубтало

гардида бошад ҳам, vale дар ибтидои асри XXI, баъди ба марҳалаи рушд ворид гардидани чумхурӣ, дар партави пайгирии ҳадафҳои стратегии Ҳукумати чумхурӣ ва роҳандозии лоиҳаҳои бузурги созанда, тавассути сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бештар ба комёбиҳои назарраси иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ноил гардид;

- пажуҳиш нишон дод, ки ба туфайли барқароршавии сулҳ ва ризоияти миллӣ, оромӣ ва суботи ҷомеа дар ҳаёти иқтисодию иҷтимоии чумхурӣ, аз ҷумла, ноҳияи Дангара ба тадриҷ гардиши куллие ба амал омад, ки минбаъд боиси рушди бемайлони иқтисодии ноҳия, пеш аз ҳама дар соҳаи кишоварзӣ гардид. Инро метавон дар ташкили ҳоҷагиҳои нави дехқонӣ, зиёд гардидани масоҳати заминҳои корам, вусъати бузурги шабакаи обёрикунӣ мушоҳида намуд;

- таҳқиқ муайян намуд, ки баъди соҳибистиклол гардидани Тоҷикистон маблағузории хориҷӣ ба соҳаи саноат ва ҳоҷагии кишоварзии чумхурӣ, аз ҷумла дар ноҳияи Дангара вусъати тоза пайдо намуд ва ин боиси пешрафти босуръати соҳаи мазкур дар ҷумхурӣ ва ноҳия гардид. Бо шарофати истиқлол ва сиёсати хирадмандонаи Сарвари давлат теъдоди сармоягузорони хориҷӣ ва ҳаҷми сармоягузорӣ дар ду даҳсолаи охир ба маротиб афзуд, ки ин дар рушди иқтисодиёти вилояти Ҳатлон ва ноҳияи Дангара нақши муассир гузошт;

- дастовардҳои замони Шуравӣ ва давраи Истиқлол дар самти маорифи ноҳияи Дангара бо туфайли гузаронидани ислоҳоти соҳа боиси ба вучуд омадани дигаргуниҳои ҷиддӣ дар ҳаёти минтақа гардиданд. Натиҷаи ниҳоии он дар таъсиси мактабҳои типпи нав, аз қабили мактабҳои президентӣ, гимназияҳо, литеҳо, мактабҳои олиӣ, миёнаи қасбӣ ва дигар муассисаҳои хусусӣ арзёбӣ мегарданд;

- беҳдошти ҳифзи иҷтимоӣ ва сатҳи тандурустии аҳолӣ, ки мунтазам дар маркази диққати Ҳукумати чумхурӣ ва Сарвари давлат қарор доранд низ ба таҳаввулоти қуллӣ дучор омад. Баҳри некӯаҳволии аҳолӣ дар замони истиқлол тадбиру ҷораҳои зиёде андешида шуданд, Дангара низ

аз он дар канор намонд. Махсусан, таъсиси Донишгоҳи давлатии Данғара, Донишгоҳи тиббии вилояти Ҳатлон дар ноҳияи Данғара, Коллектибобӣ боиси пешрафти илм ва омода намудани мутхассисони соҳаи тандурустӣ гардианд;

- аз таҳлилҳо муайян гардид, ки нақши муассисаҳои фарҳангӣ-равшаннамоии ноҳияи Данғара ҳам дар давраи шуравӣ ва ҳам дар замони истиқлол дар тарбияи маънавию фарҳангии аҳолӣ хеле бориз мебошанд. Дар давраи соҳиби истиқлолӣ маҷмааҳо ва марказҳои нави фарҳангӣ ташкил ёфтанд, ки ин боиси болоравии худшиносӣ ва ҳувияти милливу ватандӯстӣ ва эҳтиром нисбат ба анъанаҳои гаронмояи аҷдодӣ дар байни аҳолӣ гардианд.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Бори аввал дар асоси таҳлили доираи васеи маводи бойгониҳо, маълумоти омориву санадҳои меъёриӣ, ҳуҷҷатҳои расмӣ ва адабиёти илмӣ таърихи ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Данғара дар давраи Иттиҳоди Шуравӣ ва Истиқлол (1921-2021) мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор гирифт. Натиҷаҳои таҳқиқ ва ҳулосаҳои илмии рисола ба раванди омӯзиши таърихи иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии Тоҷикистон, махсусан омӯзиши таърихи давраи навтарини ҳалқи тоҷик ба мутхассисони соҳаи таърих ва дигар илмҳои ҷомеашиносӣ мусоидат ҳоҳад намуд.

Маводи диссертатсия дар раванди таълим ва омӯзиши фанҳои ҷомеашиносӣ, пеш аз ҳама «Таърихи ҳалқи тоҷик», «Таърихи муосири Тоҷикистон», «Таърихнигории таърихи ҳалқи тоҷик» ва курсҳои махсус оид ба таърихи давраи навтарин ба таври васеъ истифода ҳоҳанд шуд.

Ҳулосаҳои таҳқиқот ва таҳлилҳои илмии дар рисола ҷойдошта барои нишон додани вазъи ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Данғара дар замони Иттиҳоди Шуравӣ ва Истиқлол (1921–2021) ҳангоми таълифи асарҳои ҷомеи бунёдӣ оид ба таърихи кишвар, вилояти Ҳатлон метавонанд мавриди истифода қарор гиранд.

Дараҷаи эътиомднокии натиҷаҳои таҳқиқотро дақиқияти маълумот, кифоягии ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркардаи натиҷаҳои таҳқиқот ва

ҳаҷми интишорот, таҳлил, баррасӣ ва муқоисаи илмию амалӣ таъмин менамояд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ пешниҳод гардидааст.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи диссертатсия ба бандҳои 1, 2, 6 шиносномаи ихтисосҳои КОА дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ихтисоси 07.00.00-Илмҳои таърихӣ ва бостоншиносӣ (07.00.02-Таърихи ватанӣ) мувофиқат мекунад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки ў дар асоси манбаъҳои мӯътамад, шумораи зиёди асарҳои илмии нашргардида ва маълумоти матбуоти даврӣ роҷеъ ба ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Дангара дар замони Шуравӣ ва Истиқлол (1921–2021) таҳқиқоти маҷмӯии нисбатан мукаммали илмиро бори аввал дар таърихнигории ватанӣ ба анҷом расонидааст. Дар натиҷаи таҳқиқу омузиши сарчашмаҳои муҳталиф, адабиёти илмӣ муҳаққиқ таърихи давраи навтарини яке аз қалонтарин ноҳияҳои ҷумҳуриӣ, маркази қалони агросаноатии кишвар ноҳияи Дангараро пешниҳод намудааст.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ аз ҷониби муаллифи он дар конференсияҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва минтақавии илмӣ-амалӣ ва илмӣ-назариявӣ, семинарҳои илмию амалии олимони ҷавон ва унvonҷӯёни Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокима ва ҳимоя карда шудаанд.

Диссертатсия дар ҷаласаи якҷояи кафедраҳои фанҳои гуманитарӣ ва таърихи умумии факултети идоракунии давлат ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии Дангара, протоколи №11 аз 22.06.2024 муҳокима гардида, барои дифоъ тавсия шудааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Доир ба натиҷаҳои таҳқиқот, ки бо кори диссертационӣ алоқаманданд, 15 мақолаи илмӣ нашр гардид, ки аз ҷумла 6 мақолаи илмӣ дар нашрияҳои аз тарафи

КОА-и назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон тақризшаванда ба табъ расидаанд.

Соҳтор ва ҳачми диссертатсия. Диссертатсия дар ҳачми 188 саҳифаи матни компьютерӣ таълиф гардида, аз муқаддима, се боб, ҳафт зербоб, хулоса, тавсияҳо ва феҳрасти манобеъ ва адабиёти истифодашуда (бо 359 номгӯй) иборат мебошад.

БОБИ 1. ТАЪСИСЁБИИ НОХИЯИ ДАНГАРА ВА АВВАЛИН ДИГАРГУНСОЗИХОИ СИЁСИЮ ИҚТИСОДӢ

1.1. Таъсиёбии ноҳияи Дангара ва ташаккули низоми идоракунии он

Чумхурии Тоҷикистон аз ҷиҳати маъмурӣ ба се вилояти қалон, Ҳатлон, Суғд, ВМҚБ ва ноҳияҳои тобеи марказ тақсим мешавад. Ҳатлон яке аз вилоятҳои қалонтарин ва дорои таърихи беш аз сеҳазорсолаи бостонӣ мебошад. Яке аз ноҳияҳои қалонтарини вилояти Ҳатлон - ноҳияи Данғара маҳсуб меёбад, ки дар қисми шимолу гарбии он дар ҳудуди ба ном Даҳти Данғара ҷойгир аст. Ин минтақаи ҳамвор дар байни дарёҳои Вахш ва Сурхоб воқеъ гардида, аз шимол ба ҷануб ба масофаи 45 км тӯл кашидааст [216, с. 237]. Сатҳи ҳудуди ноҳия ноҳамвор аст ва қисми гарбии онро кӯҳҳои Туркистон ва Сарсарак, шимолиро кӯҳҳои Вахш, шарқиро кӯҳҳои Морон иҳота кардаанд. Баландии миёнаи кӯҳҳо 1500-2000 метр буда, қуллаи баландтаринаш 2305 метр дар кӯҳҳои Сарсарак ҷойгир аст [216, с. 239].

Оид ба мафхуми Дангара, таърихи пайдоиш ва маънии он дар байни муттахассисон ақидаи ягона чой надорад. Ба андешаи А. Девонақулов истилоҳи «Дангара» аз калимаи «дон» ва «ғарам» гирифта шуда, маънояш «ғарами дон» ё «ғарами гандум» мебошад. Ба маънии дигар мафхуми «Данғ фатҳи аввал ва сукуни сонӣ» ба забони паҳлавӣ фарёду ғавғои банишот, яъне ҳаракат кардан аз ғояти шодиро гӯянд. Маънии аввали «ғара, ғарра, ғард» шикофи замин, роҳи замини баланду саҳт, дами шамшер ва маънии дигараш «замон, хонаи чӯбину намадин, гиёҳи хушбӯй, номи шаҳр ва ҷойгах» мебошад. Ба таври умум маънии вожаи Дангара «айёми нишот, замони шодкомӣ, ҷойгаҳи шодиовар» маъниидод гардидааст [141, с. 103].

Умари Шерхон истилоҳи Дангараро ба ибораҳои «дан» - об ва «ғара» - кӯҳ нисбат дода, яъне ҳамчун мавзеи обшори зерқӯҳҳои дашту даман маънидод намудааст. Шояд чунин маънидодкунӣ ишора ба ҷашмаҳои сероби мавзеи мазкур аст, ки бештар аз 30 адад мебошанд. Бостоншинос Ю. Ёқубов вожайи Дангараро ба забони қадимаи ориёйҳои соҳили Баҳри Оҳшиён (Баҳри Сиёҳ) пайваст намуда, маънии онро ба дон-об ва ғара - кӯҳ нисбат дода, таъкид менамояд, ки дар адабиёти замони Сомониён ин минтақа таҳти унвони рустои Бурдон ёдоварӣ мешавад ва он шояд ба дехаҳои Булёни Боло ва Пойин иртибот дошта бошад [198, 39]. Дар асоси истифодаи маъхазҳо ва пажӯҳиши шарқшиносони варзида В.В. Бартолд, М. С. Андреев, А. А. Семенов маълум мешавад, ки вожайи «ғалча» шакли тағйирёфтаи «ғарча» буда, аз қалимаи «ғар» - кӯҳ гирифта шуда, маънояш қуҳистонӣ аст [141, с. 103]. Инчунин дар фарҳанги забони яғнобӣ-тоҷикӣ низ мағҳуми «ғар» ба маънои кӯҳ омадааст [306, с. 38]]. Дар ин замона маънии мағҳуми Дангара – даҳана ё даромадгоҳи кӯҳ яъне кӯҳдоман мебошад.

Таҳқиқоти бостоншиносӣ ва маълумоти сарчашмаҳо шаҳодат медиҳанд, ки ин минтақаи ҷуғрофӣ-таъриҳӣ ҳанӯз аз замони қадимтарин макони сукунати одамон будааст. Дар ҳудуди ноҳия теъдоди ниҳоят зиёди ёдгориҳои таърихию бостоншиносӣ доир ба ҳама марҳалаҳои таъриҳӣ боқӣ мондааст [142].

Дар давраи асрҳои миёна минтақаи Дангара яке аз водиҳои обод ва пешрафта будааст, ки маркази он шаҳристони Золи Зар маҳсуб ёфта, дар Булёни Боло, Пушинг, Кангурт, Булёни Пойин, Тоҷқалъа, Қалъаи Ҳусрав, Тамлиёт, Кулок биноҳои зиёд аз хишти пухта соҳтаву гаҷкоришуда вучуд доштаанд [132; 160; 359]. Дар натиҷаи истилои муғулҳо минтақаи рушдёфтаи ҳудуди имрӯзai вилояти Ҳатлон, ба вижадии Вахш рӯ ба таназзул ниҳода, маҳалҳои ободи он ба вайронро табдил ёфтанд.

Таърихи марҳалаҳои минбаъдаи минтақа, маҳсусан охири асрҳои миёна ва давраи нав низ хеле гуногунранг ва пур аз зиддият мебошад ва

новобаста аз тез-тез ивазшавии сулолаҳои ҳукмрон, авҷ гирифтани ҷангҳои дохилӣ барои ба тасарруфи худ овардани мулкҳои минтақа, аҳолии бумии қишвар ҳамеша дар пайи талоши озодию истиқлолияти худ буданд ва мо инро дар муборизаи онҳо бар зидди зулму истибдод, ширкат дар ҳаракатҳои сиёсию иҷтимоӣ мушоҳида менамоем.

Тибқи маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ сокинони Дангара дар тӯли таърих монанди дигар тоҷикони кӯҳистон, ҳамеша барои ҳимояи марзу бүм ва поси анъанаҳои миллии ниёғон дар набард буданд. Далели чунин гуфтаҳо, часорати сокинони Дангараро ҳанӯз дар арафа ва давраи инқилоб ва барқароршавии ҳокимияти Шуро, мубориза ба муқобили қувваҳои зиддишуравӣ муайян менамояд. Натиҷаи чунин муборизаҳо, ҳанӯз дар давраи Ҷанги якуми ҷаҳонӣ ба назар расида буд, ки дехқонони Дангара солҳои 1915-1916 бо сабаби равона намудани саршумори зиёди асп барои артиши подшоҳӣ, ошӯби қалони ҳалқӣ бардоштаанд ва ба мақсад ноил гардидаанд [199; 116–117].

Ҳокимияти шуравӣ дар ҳудуди ноҳияи Дангара дар натиҷаи амалиётҳои ҳарбии Дастан ҳарбӣ – экспедиционии Ҳисор барқарор гардид. Артиши Сурҳ бе муқобилияти шадид ба қувваҳои тарафдорони амири Бухоро шикаст дода, 15 марта соли 1921 Қӯлобро ишғол намуд [158, с. 261]. Аммо тобистони ҳамин сол тамоми ҳудудҳои Бухорои Шарқӣ, аз ҷумла минтақаи Қӯлобро ҳаракати зиддишуравӣ ва босмачигарӣ фаро гирифт [151, с. 309]. Пеш аз ҳама, дар минтақаи Қӯлоб Иброҳим-галу пас аз марги Абдуқаюм парвоначӣ сарварии дастан босмачиёнро ба зимма гирифта, як ҷанд дастанҳои хурди дигарро дар атрофаш муттаҳид намуд ва то ибтидои тобистони соли 1921 дар ин қаламрав ғоратгарӣ намуд. Дар ҳамин ҷо ӯ аз собиқ амири Бухоро Олимхон як ҷанд нома гирифта, ба ҷамъоварии дастанҳои босмачиёни қаламрави Қӯлоб ва Ғарм машғул шуд. Дар мавзеи хурди Ҳоча Балҷувон намояндаи Ҷумҳурии Ҳалқии Шуравии Бухоро дар Бухорои Шарқӣ Сурайё афандии турк бо сардори дастан дигари босмачиён

Давлатмандбӣ шартнома баста, гӯё бо мақсади ба тарафи Ҳукумати Шуро гузаштани онҳо ба ҷамъоварии дастаҳои хурди ҳаммаслакони худ машғул гардид. Дар натиҷа дастаҳои муттаҳидшудаи босмачиён гарнizonи хурди сарбозони шуравии Кӯлобро муҳосира намуда, онро ба ақибнишинӣ маҷбур соҳтанд. Дар Кӯлоб сарварони дастаҳои босмачиён Иброҳим-галуро сарфармондехи худ интихоб намуданд ва ў ҳаракати калони мубориза ба муқобили ҳокимияти навро шурӯъ намуд. Аммо кӯшишҳои Иброҳим-галу, ки акнун бештар бо лақаби бек маъруф буд ва моҷарои Анварпошши турк ва дигар афсарони турк баъдтар барои комилан нест намудани ҳокимияти нави шуравӣ бенатиҷа анҷом ёфтанд. Артиши Сурҳ ба ин қувваҳои зиддишуравӣ зарбаҳои пайдарпай зада, онҳоро торумор намуд. Артиши сурҳи шуравӣ 7 июли соли 1922 Кӯлоб ва баъд Чубек ва Баҳоракро ишғол намуда, роҳи фирори босмачиён ба Афғонистонро бастанд. Яке аз муҳорибаҳои калонтарин байни қувваҳои зиддишӯравӣ ва Артиши Сурҳ дар худуди деҳаи Санѓтӯдаи ноҳияи Данғара ба вуқӯъ омад. Анварпошҳо қариб бо 5 ҳазор савора ба муқобили полки 15-уми савораи Артиши Сурҳ, ки дар ин деҳа макон дошт ҳуҷум намуд, аммо муваффақ нагардид ва ба тарафи Балҷувон фирор кард. 4-уми августи соли 1922 Анвар ва Давлатмандӣ дар задухӯрди назди деҳаи Обдараи Балҷувон кушта шуданд.

Иброҳимбек муддати даҳсол ҳаракати зиддишуравии худро идома дода, борҳо аз ҷониби Артиши Сурҳ ва дастаҳои ихтиёрони маҳаллӣ шикаст ҳӯрдаву охираш ба Афғонистон фирор намуд. Кӯшиши охирини ў дар соли 1931 низ бенатиҷа анҷом ёфт ва зарбаи ҷонкоҳ ба ў маҳз дар ҷанги назди Найзабулоқи Данғара 8-уми апрели соли 1931 зада шуд. Аз ин пас ў дигар ба худ наомад. Қаҳрамонии сарбозони сурҳ ва ихтиёриёни маҳаллӣ дар мубориза бар зидди Иброҳимбек ва, умуман дастаҳои босмачиён дар саҳифаҳои таърихи кишварамон сабта гардидаанд. Аз ҷумла, корнамоии котиби ташкилоти комсомолӣ ва сардори даста

Сенчуков дар муҳорибаи назди Найзабулоқ, сардори даста Курбон Алиев дар ҷанги назди Сангтӯда боиси намуна гардида буд. Дастанҳои ихтиёриён -калтақдорони сурх низ хеле фаъол буданд. Дар як ҳуди ноҳияҳои Қангурт, ки Данғара ба он шомил буд, Қизил Мазор, Қўлоб ва Норак зиёда аз 9 ҳазор нафар калтақдорони сурх ба мубориза барҳоста буданд.

Ҳамин тавр, танҳо баъд аз шикасти ҳаракати босмачигарӣ июл – августи соли 1922 бори дуюм Ҳокимияти Шуравӣ аз нав дар ҳудуди Қўлоб, аз ҷумла ноҳияи Данғара барқарор гардид [158, 277–278]. Аммо ҳаракати босмачигарӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ ба иқтисодиёти Бухорои Шарқӣ, маҳсусан ноҳияҳои ҷанубӣ ва наздисарҳадӣ хисороти зиёде ворид намуд. Бо баъзе маълумот дар соли ҳоҷагии 1924/25 кишти майдонҳои обӣ танҳо 21,2%, кишти пахта каме зиёдтар аз 5%, майдони умумии кишт 48,1%-и дараҷаи соли 1914-ро ташкил медод [158, с. 418]. Дар давоми ин солҳо дар ҳудуди ҷумҳурий зиёда аз 13 ҳазор хонаи сокинони маҳаллӣ вайрон ва роҳу кӯпрукҳои мавҷуда валангор гардиданд. Ба замми он солҳои 1924–1925 ҷумҳуриро хушксолии вазнин ва беҳосилӣ фаро гирифта, ҳатари гуруснагии оммавӣ дар байнин аҳолӣ ба миён омад [158, с. 418]. Минтақаи Данғара низ мисли тамоми ноҳияҳои ҷанубии қишвар дар чунин ҳолат қарор дошт.

Пас аз барқароршавии Ҳокимияти Шуравӣ ва комилан шикаст ҳӯрдани дастанҳои зиддишувравӣ ҳокимияти маъмурӣ дар маҳалҳо ба ихтиёри кумитаҳои инқилобӣ гузашт. Бухорои Шарқӣ ба вилоятҳои Ғарм, Ҳисор, Қўлоб ва муввақатан Шеробод тақсим шуд [134, с. 60–64]. Чунин тарзи идоракунӣ то моҳи августи соли 1924 идома ёфт. Августи соли 1924 баъди ба итном расидани маъракаи интихоботии Шуроҳои маҳаллӣ анҷумани Шуроҳои маҳаллии кентӣ, туманий ва вилоятӣ ва 1 – 5 сентябри ҳамин сол анҷумани 1 –уми Шуроҳои намояндагии ҳалқии Бухорои Шарқӣ барпо гардид [202, с. 310–311]. Анҷуман Кумитаи Икроияи Марказии Шуроҳои Бухорои Шарқиро интихоб намуд.

Дар натиҷаи тақсимоти миллию ҳудудии Осиёи Миёна 15 октябри соли 1924 Ҷумҳурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон ташкил ёфт, ки қисми зиёди Бuxорои Шарқӣ ба ҳайати он ворид гардид. Аз ҷумла, ба ҳайати ҶМШС Тоҷикистон вилоятҳои Кӯлоб, Ғарм, Душанбе, Қўргонтеппа, тумани Қаротегин, вилояти Сари Осиё дохил шуданд.

26 ноябрь соли 1924 Ҳукумати муваққатии ҶМШС Тоҷикистон – Кумитаи инқилобии ҶМШС Тоҷикистон бо роҳбарии Нусратулло Махсум ташкил ёфт, ки 3 феврали соли 1925 дар ҳайати пурра ба Душанбе омад [202, с. 331].

Соҳтмони чомеаи шуравӣ дар ҳудуди ҷумҳурии мухтор дар шароити мураккаб ба амал меомад, дар баъзе маҳалҳо ҳоло ҳам ҳаракати босмачигарӣ идома дошт. Раванди шуравиқунонии мақомоти идорӣ, гузариш аз кумитаҳои инқилобӣ ба мақомоти интихобӣ – Шуроҳо дар давоми солҳои 1925 – 26 ба амал омад. 1-12 декабря соли 1926 Анҷумани якуми муассисони Шуроҳои ҶМШС Тоҷикистон баргузор гардида, раванди шуравиқунонии чомеаро ҷамъбаст намуд. Бо қарори анҷуман мақоми олии идорақунии ҷумҳурӣ Кумитаи иҷроияи марказии ҶМШС Тоҷикистон интихоб карда шуд. Ҷумҳурӣ аз ҷиҳати маъмурий ба ҷамоат, кент, туман ва вилоят тақсимбандӣ гардид [158, 386]. Аммо тибқи қарори алоҳидаи “Доир ба ноҳияҳо тақсим кардани ҶМШС Тоҷикистон” аз 16 июли соли 1927 ба ивази вилоятҳо қаламрави ҷумҳурӣ ба округҳои Ғарм, Ҳисор, Кӯлоб, Қўргонтеппа, Панҷакент ва Вилояти Мухтори Бадаҳшони Кӯҳӣ тақсим карда шуд [158, с. 396].

Тибқи Эъломияи ба ҶШС табдил ёфтани ҶМШС Тоҷикистон аз 16 октябри соли 1929 ҳаритаи маъмурии ҷумҳурӣ аз ВМБК, округҳои Ҳуҷанд, Ӯротеппа, Ҳисор, Ғарм, Қўргонтеппа, Кӯлоб ва Панҷакент таркиб ёфта буд. Аммо ибтидои солҳои 30 –юм дар заминаи қарор «Дар бораи барҳам додани округҳо аз 15 июли соли 1930 ва қарори муштараки

КИМ ва ШКХ ҶШС Тоҷикистон аз 30 майи соли 1930 дар ҳудуди ҷумҳурий тақсимоти нави маъмурӣ» гузаронида шуд. Ин маърака бо фосилаҳо то соли 1939 идома ёфт [158, с. 710–712].

Бо қарори Президиуми Кумитаи Ичроияи Марказии ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи ташкилёбии ноҳияи Дангара» аз 8 июли соли 1932 Дангара, ки то ин вақт дар тобеияти маъмурии ноҳияи Қангурт буд [164, с. 50–51], ҳамчун ноҳияи алоҳида таъсис дода шуд, ки маркази он дехаи ҳозираи Сафобаҳш (он вақт Оқсу) муайян шуд. То соли 1932 ҳудуди маъмурии ноҳияи Дангара 90 нуқтаи аҳолинишинро дар бар мегирифт, ки дорои 21 000 нафар аҳолӣ буд. Масоҳати ноҳияи Дангара 2,0 ҳазор km^2 – ро ташкил медод ва зичии аҳолӣ дар 1 km^2 ба 24,6 нафар баробар буд. Дар солҳои аввали таъсисёбии ноҳия 7 ҷамоат, аз ҷумла ҷамоати деҳоти Оқсу, Булён, Иғрон, Макеев, Санѓтӯда, Тутқавул ва Яккатутро дар бар мегирифт [78; 22; 42; 91].

Ноҳияи Дангара дар давоми солҳои 1932-1939 дар ҳайати округи Қӯлоб ва солҳои 1939-1944 дар ҳайати вилояти Қӯлоб қарор дошт. Соли 1944 бо сабаби ташкилёбии вилояти Қўргонтеппа ноҳияи Дангара ба қаламрави он ҳамроҳ гардид. Аммо, соли 1947 бо сабаби барҳамхӯрии вилояти Қўргонтеппа ноҳия аз нав ба ҳайати вилояти Қӯлоб ҳамроҳ шуда, то соли 1955 дар соҳтори он қарор дошт [91]. 25 августи соли 1955 бо сабаби барҳам ҳӯрдани вилояти Қӯлоб ноҳияҳое, ки ба он дохил мешуданд, ба тобеияти марказ гузаронида шуданд [198, с. 83]. Чунин таъғириoti маъмурӣ, пеш аз ҳамма аз як вилоят ба вилояти дигар гузаштани ноҳия то охири мавҷудияти низоми шуравӣ зуд-зуд ба амал меомад.

29 - уми декабри соли 1973 вилояти Қӯлоб ва 4 – уми апрели соли 1977 бо қарори Президиуми Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон аз нав вилояти Қўргонтеппа таъсис ёфтаанд, ки ин навбат ноҳияи Дангара ба ҳайати вилояти Қӯлоб ҳамроҳ карда шуд.

8 – уми сентябри соли 1988 бо қарори Президиуми Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон вилояти Кӯлоб ва Қўргонтеппа муттаҳид шуда, вилояти ягонаи Хатлон ташкил гардид. Моҳи феврали соли 1990 бошад вилояти Хатлон аз нав барҳам дода шуда, ба ҷой он вилояти Кӯлоб ва Қўргонтеппа ташкил ёфтанд.

2 – юми декабри соли 1992 вилояти Кӯлоб ва Қўргонтеппа боз муттаҳид гардида, вилояти Хатлон таъсис ёфт. Ҳамин тавр вобаста ба тақсимоти маъмурӣ-худудӣ ноҳияи Дангара гоҳ дар тобеияти вилояти Кӯлоб ва гоҳ дар ҳайати вилояти Қўргонтеппа ва аз соли 1992 дар ҳайати вилояти Хатлон қарор дорад .

Вобаста ба рушди ҷумҳурий ва таъғириoti ҳудудиу маъмурӣ дар доҳили ноҳия низ дигаргуниҳо ба вучуд меомаданд. Соли 1950 дар ҳайати ноҳияи Дангара Шурои шаҳраки Монасқул аз ҳисоби деҳаҳои калони ҷамоати Оқсу таъсис ёфт [63, с. 17].

Бо пурра барпошавии Ҳокимияти Шуравӣ дар ноҳия раванди дигаргунсозиҳои сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, ташкилоти идоравии шуравӣ, пеш аз ҳама ташкилоти ҳизбӣ низ оғоз ёфтанд. Аз ҷумла, дар ноҳия аввалин ячейкаҳои ҳизбӣ охиро солҳои 20 – ум ва нахустин ячейкаҳои комсомолӣ солҳои 1924-1925 таъсис ёфтанд. Баробари таъсисёбии ноҳияи Дангара, 8 - уми июли соли 1932 созмони ҷавонони ноҳия – ташкилоти ноҳиявии комсомолӣ низ таъсис ёфт, ки котиби аввалини он то соли 1934 Шамсулло Юсуфов буд. Гарчанде ҳанӯз соли 1925 нахустин созмонҳои ҷавонони Дангара, ки он вақт дар ҳайати ноҳияи Қангурт буд, ташкил ёфта буданд. Саҳми аввалин комсомолон Садаф Ташрифова, Талбак Салимов, Қаҳҳор Толибов, Мирзорахим Каримов, Кенча Раҳмонзода, Достӣ Шарифов ва Лола Мирзоев дар мубориза баҳри барқарор намудани ҷомеаи нав хотирмон аст.

Соли 1929 баъди таъсисёбии ҶШС Тоҷикистон Созмони ҷавонони Тоҷикистон (ЛКСМ) ташкилоти мустақил эълон гардид, ки он боиси

чоннокшавии фаъолияти созмонҳои ҷавонони навоҳии ҷумхурӣ, аз ҷумла ноҳияи Дангара гардид. Дар баробари дигар минтақаҳои ҷумхурӣ ба созмони ҷавонони ноҳияи мазкур матбуоти даврӣ дастрас буд ва соли 1930 нахустин шумораи рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» ва охири соли 1932 «Пионери Тоҷикистон» -ро мавриди мутолиа қарор доданд.

Вобаста ба ташкилёбии воҳиди ягонаи ҳудудиу маъмурии ноҳия соҳтмони мақомоти идорӣ ва маъмурии он низ рушд меёфт. Аз ҷумла, бо қарори КМ ҲҚ ҶШС Тоҷикистон моҳи сентябри соли 1932 Бюрои ташкилии ҳизбии ноҳия таъсис дода шуд.

Соли 1933 аллакай 12 шуъбаи сиёсӣ дар назди Пойгоҳи мошину трактори ноҳияҳои калони пахтакори ҷумхурӣ, аз ҷумла Дангара амал мекарданд, ки барои тарғиботи сиёсати ҳокимияти нав 70 нафар намояндагони ҳизбӣ ва дигар шахсиятҳои шинохта сафарбар гардида буданд [158, с. 560].

Соли 1953 аз ноҳияи Кангурути вилояти Қӯлоб, шурии ҷамоатҳои деҳоти Давлатшоён, Ҳочаинур, Кангурут ва Алҷабулоқ ба ҳайати ноҳияи Дангара ҳамроҳ карда шуданд [84, в. 45], ки чунин раванд боиси ниҳоят васеъ гардидани ҳудуди ноҳия гардид. Ҳамзамон 30 - юми октябрьи соли 1953 қарори Президиуми Шурии Олии ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи ба посёлкаи типпи шаҳрии ноҳия мубаддал гардидани Дангара» қабул гардид [84, в. 35].

Дар заминаи он 23-юми майи соли 1956 деҳаи Дангараи ноҳияи Дангара ба шаҳраки Дангара табдил ёфт [194, с. 2], ки ба рушди минбаъдаи он ҳамчун маркази маъмурии ноҳия хеле хуб мусоидат намуд.

Ҳамин тариқ, ноҳияи Дангара ҳамчун воҳиди мустаъқили маъмурий аз соли 1932 таъсис ёфта, ташаккули низоми идоракуни он вобаста ба дигаргуниҳои ҷомеаи шуравӣ ба амал омадааст. Бояд таъқид намуд, ки банду бости маъмурии ҷумхурӣ дар пайравӣ ба таъғирот ва дастуру супоришҳои мақомоти марказии ҳизбию давлати Иттиҳоди Шуравӣ ба

амал меомад. Вале новобаста аз чой доштани баъзе аз камбудихо дар давоми солҳои 30-40-уми асри гузашта ноҳияи Данғара ҳамчун ноҳияи маъмурӣ-худудии чумхурӣ ташаккул ёфт. Мақомоти идории он вобаста ба талабот ва муқаррароти низоми шуравӣ сохта шуд. Ташкили идораҳои давлатӣ, ҳокимияти иҷроия, мақомоти ҳизбӣ бо ҳамма зерсоҳторҳояшон ба пешравӣ, дигаргунсозиҳои иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангӣ ва тағиیر ёфтани тарзи ҳаёти сокинони ноҳия мусоидат намуд. Дар натиҷаи татбиқи барномаҳои шуравии колективонии хочагии қишлоқ, инқилоби маданий ва саноатикунонии тамоми мамлақат симои Данғара ҳамчун як воҳиди маъмурии Тоҷикистони шуравӣ комилан дигаргун гардид.

1.2. Дигаргунсозиҳои иқтисодӣ ва рушди ноҳия дар замони шуравӣ

Ибтидои солҳои 30 – юми асри XX дар таърихи давлатдории Иттиҳоди Шуравӣ, инчунин ҶШС Тоҷикистон ҳамчун узви таркибии он давраи пуризтиробу мураккаб буд, ки ин ба авзои сиёсии ноҳияи навтаъсиси Данғара низ бетаъсир намонд. Аз як тараф рақибони хориҷии Ҳокимияти Шуравӣ барои аз байн бурдани он хатарҳо ва омилҳои зиёдеро муҳайё менамуданд, қиширҳои норизоӣ дохилиро дастгирӣ намуда, барои ташкили ҳар гуна амалиётҳо бар зиддӣ ҷомеаи нав ҳидоят намуда, ба раванди соҳтмони ҷомеаи шуравиро ҳалалдор менамуданд ва боиси пайдошавии мушкилоти сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ мегардиданд. Аз тарафи дигар сиёсати дохилии Ҳукумати Шуравӣ, тадбирҳои гуногун ва баъзан ниҳоят мураккаб ва вазнини иҷтимоию иқтисодӣ, ташкил ва гузаронидани таъқиботи вазнини сиёсӣ низ ба раванди соҳтмони ҷомеаи шуравӣ ҳалал ворид менамуд. Аз ин фурсат истифода намуда, баъзе дастаҳои боқимондаи босмачиён аз нав ба худуди чумхурӣ ворид гардиданд. Аммо онҳо ба ҳокимияти нав, ки аллакай реша гирифтаву дар байни аҳолӣ тарафдорони зиёд пайдо

намуда буд, дигар зарар расонида наметавонистанд. Дар пойдоршавии ҳокимияти Шуро ва мубориза ба муқобили қувваҳои зиддишуравӣ саҳми фарзандони ноҳияи Дангара низ муассир аст.

Албатта, дар натиҷаи иттиҳоди яқдилонаи мардуми маҳаллӣ ва мақомоти давлатӣ қувваҳои зиддишуравӣ ба зуддӣ маҳв карда шуданд. Аввалин зарбаи шадиду ҳалокатовар ба Иброҳимбек З – юми апрели соли 1931 аз тарафи сарбозони сурх ва мардуми маҳаллӣ дар деҳаи Найзабулоқи Дангара расонида шуда, ки пас аз он ин даста дигар имконияти пурра муттаҳид шудан ва идома додани муборизаро пайдо накард [151, с. 666]. Иброҳимбек, ки ба чунин зарбаи шадид боре дучор нашуда буд, ёдовар мешавад, ки дар муддати даҳ соли мубориза бо ҳукумати шуравӣ маротибае ба ҷуз муҳорибаи Найзабулоқ ба чунин шикасти нангин дучор нагардидааст [151, с. 668]. Дар мубориза саҳми дастаи ихтиёриёну комсомолон таҳти сарварии сардори гурӯҳи Кангурт Куфелдхен назаррас мебошад.

Ҳамин тавр, садҳо нафар фарзандони содиқи ноҳияи Дангара барои ҳаёти нав мубориза бурда, номҳояшонро дар саҳифаи таъриҳ баҳри барқароршавии ҳокимияти Шуро ва мубориза ба муқобили нерӯҳои зиддишуравӣ сабт гардониданд. Ба қатори чунин муборизони роҳи озодӣ П. М. Макеев, Д. Н. Макеев, И. С. Брагинский, Абдураззок Нурмуҳаммадов, Алӣ Файзиев, Холмурод Аллаев ва дигаронро номбар намудан мумкин аст [198, с. 81].

Баробари мубориза барои мустаҳкам намудани ҳокимияти нав корҳои ташкилию соҳторӣ ва таъсиси нахустин марказҳои хизматрасонӣ ба аҳолӣ аз рӯзи аввали ташкилёбии ноҳия идома меёфт. Аз ҷумла, баҳри таъмини аҳолии ноҳияи Дангара соли 1930 маркази савдои ниёзи мардум - «Тоҷикторг» таъсис ёфт ва аввалин нуқтаҳои савдои он дар деҳаҳои Оқсу, Дангара ва Пушинг ба фаъолият шурӯъ намуданд. Гарчанде нахустин роҳбари ҷамъияти «Тоҷикторг» Шоҳмурод Мирзоев буд, аммо

раванди ташаккулёбии он бештар ба номи Отакул Турсоатов рост меояд. Ҷамъияти матлуботи ноҳия асосан дар аввал тавассути маблағҳои дохилӣ хариду фурӯшро ба роҳ монда, маблағҳои ҳамчун кӯмак аз тарафи «Тоҷикматлубот» ҷудогардидаро ба таври оқилона истифода менамуд.

Соли 1932 Шуъбаи молияи ноҳияи Дангара таъсис ёфта, ки аввалин роҳбари он Шокир Юсуфов (1932-1938) буд ва то соли 1953 дар назди он Шуъбаи ҳифзи иҷтимоӣ низ амал мекард.

Солҳои 30-40 – уми асри XX комсомолони ноҳия ба таъсиси колхоз ва ПМТ оғоз намуданд. Дар панҷсолаи дуюми тараққиёти ҷомеаи сотсиалистӣ (1933-1937) Созмони ҷавонони Дангара ба ғунучини ҳосили «тиллои сафед» оғоз намуда, натиҷаи дилҳоҳ ба даст овардаанд. Комсомолони ноҳия бо меҳнати зарбдоронаи худ дар соҳтмони роҳи мошингарди Душанбе-Хоруг ва Канали калони Фарғона низ сарбаландона ширкат варзиданд.

Ҳамин тавр, ноҳияи Дангара монанди дигар навоҳии вилоят ва ҷумҳурӣ ба рушди ҷомеаи сотсиалистӣ тавассути иҷрои нақшаҳои панҷсола саҳми муасир гузошта, ба муваффақиятҳо ноил гардид.

Саршавии Ҷанги Бузурги Ватани (1941-1945) ба рафти соҳтмони осоиштаи ҷомеаи нав ҳалал ворид намуд. Аҳолии мамлакат ҳабари ҷангро бо нафрат ва андӯҳи бузург қабул намуда, аз рӯзҳои аввал саросар баҳри ҳимояи Ватан барҳоста, барои ба ҷабҳа фиристодани худ аризаҳо пешниҳод менамуданд. Дар он рӯзҳои душвору ҳассос фарзанди фарзонаи миллат С. Айнӣ ба ҳама муроҷиат намуда, таъкид кард, ки «ҳар як ватандӯсти шуравӣ дар ҷои кори хеш бояд вазифаи сарбозро адо карда, тамоми қуввату ғайраташро барои маҳв намудани душмани ғаддор равона намояд» [154, с. 139].

Намояндагони ҳамаи ҳалқу миллатҳои шуравӣ, баҳусус шаҳрвандони ҶШС Тоҷикистон хурду калон изҳор менамуданд, ки

ҳозиранд силоҳ ба даст гирифта, ба ҷанги зидди фашизм сафарбар шаванд ва сафи ихтиёриён рӯз то рӯз меафзуд.

Дар қатори дигар миллату ҳалқиятҳо сахми фарзандони диловари ноҳияи Дангара дар ҳимояи Ватан низ назаррас аст. Беш аз 2230 нафар сокинони ноҳия ба мудофиаи ватан сафарбар гардиданд ва аз ин 1264 нафарашон дар муҳорибаҳои шадид ҳалок гардида, 966 нафар, ки қисмашон маҷрӯҳу маъюб буданд, ба ватан баргаштанд [198, с. 110]. Ҷасорату мардонагии сокини ноҳияи Дангара, Қаҳрамони Иттиҳоди Шуравӣ Исмат Шарифов дар адабиёти илмиву омавӣ қайҳо тасвири пурраи худро пайдо кардааст.

Ин колхозчии одии колхози ба номи «Коминтерн» – и ноҳияи Дангара соли 1944 ба сафи қувваҳои мусаллаҳ даъват гардида, дар ҳайати полки тирандозии 861-и дивизияи 294 – уми фронти дуюми Украина барои озод намудани деҳаи Дмитрушкаи ноҳияи Умани вилояти Черкасса фаъолона ширкат намуд. 13 – уми сентябри соли 1944 Исмат Шарифов ҳангоми убури дарёи Днестр ҷасорати бузург нишон дод ва сазовори унвони олии Қаҳрамони Иттиҳоди Шуравӣ гардид [95, с. 51–52]. Минбаъд ў муборизаро бар зидди фашизм қаҳрамонона дар ҳайати полки 154-уми гвардиявии тирандозӣ дар соҳтори дивизияи 51-уми тирандозӣ идома дода, дар озодкунии кишварҳои Назди Балтика иштирок намуд. Исмат Шарифов 4 марта соли 1945 қаҳрамонона дар ҷанг ҳалок гардид ва дар қабристони бародарии деҳаи Саузери ноҳияи имрӯзаи Аутскии Латвия ба хок супорида шуд.

Корнамоии фарзандони дигари ҷасури ноҳия, дорандагони орденҳои «Шараф» Ҳасан Тағоев, Маҳмадалӣ Назаров ва ҷанговарон Собир Кабиров, Давлат Мирзоев, Александр Мирзоев, Мирзо Ҳошимов, Абдуқаҳҳор Азизов, Юсуф Нуралиев, Талбак Саидов, Барот Сафаров, Ғаюр Сафаров, Амон Мутиев, Абдукарим Ғафуров ва амсоли инҳо дар саҳифаи таърихи миллат сабт гардидаанд [198, с. 134].

Ёрию қўмак ва меҳнати қаҳрамононаи халқи точик, ва аз ҷумла аҳолии ноҳия дар ақибгоҳ борҳо аз тарафи роҳбарони олии давлат ва Ҳукумати Шуравӣ таъкид ёфтааст. Аз ҷумла, дар яке аз барқияҳои ирсолнамудаи И. Сталин таъин шудааст, ки ба меҳнаткашони ноҳияи Данғара барои ҷамъоварии 1 миллиону 171000 сӯм баҳри бунёди колоннаи танкӣ саломи бародаронаи ман ва сипосгузории Артиши Сурҳро бирасонед [298].

Баъди хотимаи ҷанг, дар солҳои азnavбарқароркуни баъдиҷангӣ (1946-1950) фаъолияти меҳнаткашони ноҳия назаррас буд. Ҳусусан, созмони ҷавонон таҳти роҳбарии Султон Мирзошоев ва Султон Кабиров дар соҳтмони иншооти бузурги Нерӯгоҳи барқи обии Сарбанд фаъолона ширкат варзиданд.

28 – уми феврали соли 1947 конференсияи якуми ҳизбии ноҳия доир гардид, ки он вақт дар қайди ташкилоти ҳизбии ноҳия 171 нафар коммунистон буданд. Дар аввал ташкилоти ибтидоии ҳизбии ноҳия ҳамагӣ аз як гурӯҳ иборат буд ва 50 нафар коммунистонро муттаҳид мекард [198, с. 81]. Дар кори конференсияи аввали ҳизбии ноҳия 49 нафар вакilon, 44 нафар бо овози ҳалқунанда ва 2 нафар бо овози машваратӣ иштирок намуданд. То 1 – уми марта соли 1947 дар 15 ташкилоти ҳизбии ноҳия 171 нафар коммунистон буданд. Дар дастгоҳи марказии кумитай ҳизбии ноҳия ҳизбиёни зиёди собиқадор ба мисли Г. Б. Баталов, Н. Г. Сабанов, К. Д. Силина, С. Шамсуллоев, С. Абдуллоев, Э. Тухташев, Т. Бобоҷонов, Л. В. Тиндик, Н. П. Лужков, Т. Турдиев, Э. Ш. Раҳмонов, М. А. Тағоева, С. Ҳ. Ғуломов ва дигарон солҳои зиёд кору фаъолият намудаанд.

Меҳнаткашони ноҳия чун дигар минтақаҳои Тоҷикистон дар тамоми соҳаҳои хочагии халқи ҷумҳурӣ фаъолона ширкат намуда, сазовори дастовардҳои бузурги меҳнатӣ гардиданд ва ноҳияро ба яке минтақаҳои ободу пешрафтаи ҷумҳурӣ мубаддал гардониданд. Ин солҳо

воқеан дар ҳаёти ичтимоиу иқтисодии минтақа таҳаввулоти куллӣ ба амал омад ва бо меҳнати созандай аҳолӣ, такилотҳои ҳизбию шуравӣ, идораҳои соҳавӣ, хоҷагиҳои кишоварзӣ, дар соҳаҳои муҳталифи хоҷагии ҳалқи ноҳия пешравиҳои назаррас ба даст омаданд.

Дар солҳои минбаъда низ фаъолияти ташкилоти комсомолии Дангара бештар ба назар мерасад. Ташкилоти комсомолии ноҳия, ки солҳои 1945-1971 онро ҷавонони гайратманду ташаббускор Раҷаб Солеҳов, Нурулло Ҷабборов, Абдулҳай Воҳидов, Шариф Шокиров, Соҷида Муродова, Робия Тағоева, Мумин Шарифов ва Абдусалом Раҷабов сарвари мекарданд, бештар дар корҳои ободонию пешрафти ноҳия саҳмгузор буданд [198, с. 170].

Даҳсолаи аввали баъдиҷонгӣ воқеан барои хоҷагии ҳалқи чумхурӣ, аз ҷумла ноҳияи Дангара давраи дигаргунсозиҳои ҷиддии иқтисодию иҷтимоӣ мебошад. Яке аз равандҳои асосии дигаргунсозиҳо дар ин давра элекtriқunonii минтақаҳои деҳоти ноҳия маҳсуб меёфт. Бо ин мақсад дар ноҳияи Дангара солҳои 1950 - 1955 аввалин истгоҳи дизелӣ-барқӣ мавриди истифода қарор гирифт, ки дар он вақт як истгоҳи дизелӣ-барқӣ дорои 3 генератор бо иқтидори умумии 460 кВт/соат, бо шиддати 0,4 кВт кор карда, имконияти танҳо як қисми аҳолии шаҳракро бо барқ таъмин намуданро дошт. Дарозии умумии хатҳои барқ 9-10 км – ро ташкил дода, аввалин сардори истгоҳи дизелӣ Аркатов Иван Кузмич буд. Аз соли 1964 сар карда, барои тараққиёти хоҷагии ҳалқи чумхурӣ, аз ҷумла Тоҷикистони Ҷанубӣ элекtriқunonii минтақаи пурраи Кӯлоб оғоз меёбад. Барои амалигардонии он дар ноҳияи Дангара ба соҳтмон ва насиби трансформаторҳо оғоз намуданд. Дар натиҷа аввалин хати барқии баландшиддати 35 кВт «Восеъ-Дангара» ва зеристгоҳи 35/10 кВт «Дангара» дорои як трансформатори тавонониаш 1800 кВт соҳта, мавриди истифода қарор гирифт. Нерӯи барқ аз НОБ – и Шаршара тавассути хати барқи баландшиддати 110 кВт ба зеристгоҳи 110/35/10

кВт «Восеъ» ва 35 кВт ба зеристгоҳи Данғара дода мешуд. Аз соли 1965 сар карда, корхонаи барқи ноҳия дар тобеияти шабакаи барқии Кӯлоб буданд. Авчи электрикунонии хочагии халқи ноҳияи Данғара ба солҳои 1965-1975 рост меояд. Дар натиҷаи зиёд шудани талаботи аҳолӣ ба нерӯи барқ дар зеристгоҳи 35/10 кВт «Данғара» трансформатори дуюм бо тавоноии 1600 кВт мавриди истифода қарор гирифт [198; 141; 215].

Соли 1970 зеристгоҳи барқии 35/6 кВт «Хочарқӣ» бо тавоноии 4000 кВт ва хатти барқии 35 кВт «Данғара - Хочарқӣ» бо дарозии 27,34 км ба истифода дода шуд.

Соли 1976 зинаи ҳафтуми шаршараи Вахш барои соҳтмони Неругоҳи барқи обии Санѓтӯда оғоз ёфт. Бо мақсади бештар бо нерӯи барқ таъмин намудани аҳолии ноҳия соли 1977 хатти барқии 220 кВт «Норак - Себистон» бо дарозии 20,2 км ва зеристгоҳи барқии 35/3 кВт «Себистон» бо иқтидори 25000 кВт соҳта шуд. Соли 1978 бошад хатти барқии 35 кВт Л-СШ – «Себистон» бо дарозии 14 км ва зеристгоҳи 35/6 – »Пахта«, хатти барқи 35 кВт ЛСС-1,2 (Себистон-Санглоҳ) бо дарозии 7,1 км ва зеристгоҳи 35/10 кВт «Санглоҳ» мавриди истифода қарор гирифт.

Минбаъд соҳтмони чунин хатҳои барқӣ идома ёфта, соли 1983 зеристгоҳи 35/10 «Промузел» бо иқтидори 10000 кВт ба кор даромад. Соли 1986-1987 навбати якуми зеристгоҳи калонтарини минтақаи Кӯлоб бо шиддати 220/110/10 кВт, иқтидори 630000 кВт «Лолазор» ва хатти барқи баландшиддати 220 кВт Л-7Л «Норак-Лолазор» бо дарозии 34,2 км соҳта шудаанд. Каме баъдтарақ соли 1988 хатти баландшиддати барқи 220 кВт Л-8Л «Бойғозӣ-Лолазор» бо дарозии 35,1 км, хатти барқи 35 кВт «Коргар-Саргазон»- КЛС бо дарозии 11,28 км, зеристгоҳи «Коргар» бо тавоноии 25000 кВт, зеристгоҳи 35/10 кВт «Саргазон» бо иқтидори умумии 5000 кВт ва навбати дуюми зеристгоҳи 35/10 кВт «Промузел» мавриди истифода қарор гирифтанд [198, с. 216].

Афзоиши истгоҳҳои барқӣ ва истеҳсоли зиёдаи нерӯи барқ дар ноҳия тибқи нақшаҳои панҷсолаҳои шуравӣ боиси рушди саноат ва таъсиси як қатор корхонаҳои саноатӣ гардид. Асосан дар ноҳия комбинати хизмати маишӣ ва хоҷагии ҷангалпарварии «Дангар», шӯъбаи ноҳиявии «Тоҷикселҳозтехника», Раёсати бастифодадиҳии роҳ, Раёсати соҳтмони байниколхозӣ фаъолият дошт.

Фаъолияти бригадаҳои комсомолии ноҳия дар солҳои 50-60 – уми низ бештар ба назар мерасанд. Махсусан, иштироки бригадаҳои комсомолии ноҳия дар соҳтмони иншоотҳои панҷсолаи 7 – ум (1959-1965) мавриди таваҷҷӯҳ аст, ки онҳо ташаббускори ташкили ҳаракати комсомолии «муносибати коммунистона ба меҳнат» буданд ва дар оғози соҳтмони Неругоҳи барқи обии Норак фаъолона ширкат варзиданд.

Барои муҳайё намудани шароитҳои мусоид ва ҳифзу баланд бардоштани сатҳи зиндагонии аҳолии ноҳия бо қарори Шурои Вазирони ҶШС Тоҷикистон ва Вазорати хоҷагии коммуналӣ 30 – юми сентябри соли 1963 идораи таъмиру соҳтмон таъсис ёфт. Солҳои 1963-2000 саҳми ин идора дар ободии шаҳраки Дангар хеле зиёд аст. Аз ҷумла, соҳтмони хонаҳои истиқоматии 8 – ҳуҷрадор дар кӯчаҳои Комсомол, Макаев, Советӣ, 12 – ҳуҷрадор дар кӯчаҳои ба номи Макаев, Тағоев, Киров, Зебунишсо маҳз бо қувваи созандагии коргарони идораи мазкур ба анҷом расидаанд [198, с. 211]. Албатта, соҳта ва ба истифода дода шудани биноҳои истиқоматӣ аз як тараф симои шаҳракро зебову обод намуда бошад, аз тарафи дигар боиси бо манзили истиқоматӣ таъмин гардондан ва баланд шудани сатҳи иҷтимоиву некӯаҳволии аҳолии ноҳия гардидааст.

Моҳи октябри соли 1969 дар наздикии дехai Себистон таркиши аввалин оид ба соҳтмони нақби ирригатсионӣ ба амал омад. Қайд намудан ҷоиз аст, ки ин нақб ба қатори даҳ нақби қалони ҷаҳонӣ шомил гардида, дарозии он бе нақбҳои ёрирасон 13814 метр ва бо нақбҳои

ёрирасону шахтаҳояш беш аз 20 километрро ташкил медиҳад. Буриши нақб 48 метри мураббаъ буда, имконияти дар як сония гузаронидани 100 метри мукааб обро дорад ва барои обёрикунонии 100 ҳазор гектар замин басандад мебошад. Чунин ҳаҷми зиёди кор бо қувваи як қитъа ичро намудан ба таври амалӣ ғайриимкон буд. Моҳи апрели соли 1972 бо мақсади ичро намудани вазифаи таҳиягардида раёсати маҳсусгардонидашудаи «Гидроспетстрой» –и Дангара дар ҳайати Иттиҳодияи ордени лениндори Умунияттифоқии ИЧШС таъсис дода шуд [131, с. 13]. Дар марҳалаи аввали ташкилёбии он, раёсат дар ноҳияи Орҷоникидзеобод (ҳоло Ваҳдат) қарор дошт ва сардори аввалини он Игор Борисович Калмиков буд.

Барои соҳтмони мазкур қарор дода шуд, ки дарозии канал ба 5,7 ҳазор км кофта шавад ва 2,5 ҳазор км бо бетон пӯшонида шавад. Барои амалисозии навбати аввали лоиҳаи мазкур баҳри обёрикунӣ 620 млн сӯм ва азхудкуни хоҷагӣ 727 млн сӯм харҷ гардид [190, с. 51–52]. Соҳтмони нақби ирригатсионии Дангара яке аз иншоотҳои бузурги замони мазкур маҳсуб ёфта, мушкилиҳои зиёдеро барои соҳтмончиён пеш меовард. Дар соҳтмони ин иншоот як қатор бригадаҳои пешқадами гуногунмиллат, аз чумла бригадаи Игор Савич фаъолият менамуданд. Маҳз ҳамин бригадаи нақбканон қувваи асосии соҳтмони иншоот маҳсуб меёфтанд, зоро аксарияти аъзоёни он соҳиби таҷрибаи баланди нақбканӣ буда, дар Донбасс, нақби Уст - Илим, Москва, Киев, Боку ва роҳҳои зеризамиинии Норак фаъолона ширкат намудаанд [155, с. 355].

Соли 1970 баъди хотимаи корҳои тайёрӣ яке аз қитъаҳои раёсати соҳтмонии «Гидроспетстрой» ба қандани нақби ёрирасон ва баҳори соли 1971 ба соҳтмони асосӣ оғоз намуданд. 9-юми июни соли 1975 Раёсати маҳсусгардонидашудаи «Гидроспетстрой»-и Дангара ба дехаи Себистон кӯҷонида шуд. Фаъолият коргарони «Гидроспетстрой»-и Дангара ҳамеша дар мадди таваҷҷӯҳи ҳукумати Шуравӣ қарор дошт. Дар

чамъбаси панчсолаи 10-ум (1975-1980) пешқадамони соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи ИҶШС ва ҷумҳурӣ бо ордену медалҳои Иттиҳоди Шуравӣ мушарраф ва сарфароз гардонида шуданд, ки дар байни онҳо се нафар коргарони фаъоли «Гидроспетстрой»-и Данғара П. Абдураҳмонов, В.М. Ерёмин низ бо медали «Барои меҳнати шоиста» ва Амон Сафаров «Барои меҳнати шоён» сарфароз гардиданд [131, с. 68].

Барои рушди саноати қисмати Тоҷикистони Ҷанубӣ, амалишавии нақши Комплекси минтақавӣ - истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубӣ (КМИТЧ) нақши муассирро соҳиб мебошад. Яке аз нуқтаҳои он, иншооти асри давраи Шуравӣ эълон шуда буд, НОБ – и Норак мебошад. Соли 1979 ҷарҳаи охирин (9-уми)-и он мавриди истифода қарор гирифт ва соҳтмончиёни он ба ёрии нақбканони Данғара омаданд. Маҳз ҳамроҳ гардидани соҳтмончиёни НБО – и Норак бо нақбканони Данғара ба раванди кор вусъату илҳоми тоза бахшиданд. Дар соҳтмони нақби Данғара кӯмак ва саҳми нақбканони Федератсияи Россия, Ўзбекистон, Қирғизистон, Белоруссия, Шарқи Дур, Норилск, Тула ва дигарон беназир аст. Нақби Данғара иншооти интернатсионалӣ маҳсуб ёфта, дар соҳтмони он намояндагони бештар аз 30 халқу миллат якдилона ширкат варзидаанд. Қаҳрамонони асосии иншоот бригадаҳои нақбани Владимир Дарков ва Василий Савченко буданд [155, с. 355].

4-уми ноябри соли 1986 ба ифтиҳори обёри гардидани даштҳои ташналаби Данғара аз дарёи Вахш дар деҳаи Оқсу намоиши ботантана бо иштироки нақбканон, васлгарон, меҳнаткашони совхоз, намояндагони ҳизбии вилояту ноҳия, иттифоқҳои қасаба, ташкилотҳои ҷавонон ва пешқадамони соҳтмон баргузор гардид. Дар намоиши мазкур бо суханони табрикотӣ нақбани «Гидроспетстрой», вакили Шурои Олии ИҶШС А. Ойаҳмадов, ветерани Ҷонги Бузурги Ватанӣ, устоди роҳи ДЗУ №36 – и ноҳияи Данғара Б. Сафаров ва сардори ИС «Гидроспетстрой» В. Е Кузнетсов суханронӣ намуданд.

Умуман, соли 1986 барои бунёди тамоми шаклҳои гуногуни навбати аввали иншооти мазкур 128 млн сӯм масраф гардид.

Аз як тараф гарчанде соҳтмони ин иншоот, ки барои ободонии ноҳия вусъати бузург баҳшид ва боиси аз худ кардани заминҳои зиёди бекорхобида, баланд гардидани дараҷаи истеҳсолоти соҳаи кишоварзӣ гардида бошад ҳам, аз тарафи дигар дар пайравӣ ба намояндагони қасбу кори гуногуни ҳалқу миллатҳои зиёд намояндагони аҳолии маҳаллӣ қасб низ омӯхта, мутахассисони асили соҳаи худ гардиданд. Дар ин ҷода аз фаъолияти мутахассисони маҳаллӣ, ба мисли васлгар Т. Шамсуллоев, бетонрезон К. Шарифов, Ҳ. Табаров, эксковаторчиён Г. Ивашкина, В. Заведеев, булдозерчиёни пешқадам Ҳ. Ҳикматов, Ш. Ғуломов ва роҳбари ДМК № 9 «Душанбеводстрой» В. Григорев бояд ёдовар шуд [273].

Соҳтмон ва ба истифода додани нақби Данғара боиси пайдоиши қасбу таҳасусҳои нави коргарӣ дар ҷумҳурий гардид, иқтидори қасбӣ-техникии коргарони маҳаллиро ҳеле баланд бардошт. Танҳо дар «Гидроспетстрой»-и Данғара як зумра соҳтмончиён, қӯҳканон, бетонрезҳо ва дигар мутахассисони пешқадами маҳаллӣ фаъолият менамуданд. Ба қатори чунин пешқадамон Қурбон Тағоев, Абдулло Зардонов, Сами Соҳибназаров, Амон Сафаров, Салмон Каримов, Акобир Раҳмонов, бародарон Рӯзихон, Нодир ва Зайнiddин Ҷононовҳо, вакили Шурии Олии ИҶШС А. Ойаҳмадов, Николай Якунов, Михаил Селиванов, Юрий Попов, Геннадий Валеев ва дигаронро номбар кардан мумкин аст [155, с. 356].

5-уми июни соли 1988 соҳтмони нақби 14 километраи Данғара ба итном расида, 150 000 гектар заминро обёрий намуда, 120 ҳазор ҷойи кории нав пайдо гардид [131, с. 200]. Соҳтмони нақби зикршуда дар миқёси ҷумҳурий ва амалигардонии бунёди Комплекси истеҳсолӣ-минтақавии Тоҷикистони Ҷанубӣ нақши калидӣ гузошт. Дар соҳтмони нақби Данғара ва азхудкуни заминҳои бекорхобида саҳми

мутахассисони институти лоиҳақашии «Таджикгипроводхоз» дар охири солҳои 50-ум ва аз ҷумла, муҳандисони он В. Н. Пудов, А. И. Колесников ва В. И. Чекалов назаррас мебошад [319, с. 11].

Масъалаҳои соҳтмони нақби 14 километра, канали магистралии Данғара, аз худ намудани заминҳои бекорхобида ва ба тариқи маҷмаа бунёди маркази совхозҳои нави ноҳия дар заминаҳои фармонҳои Вазорати мелиоратсия ва ҳочагии оби ИҶШС аз 27 – уми сентябри соли 1985 ва «Главтоҷикдорстрой» аз 6 – уми январи соли 1986 ба шакли комил матраҳ шуда буд. Бо дастури «Главтоҷикдорстрой» ташкилоту муассисаҳои соҳтмонию васлкунии СМ-11, 26, 38, 42, УПТК, ЖКО, ки дар ноҳияи Данғара буданд, ба трести «Данғараводстрой» ворид гардиданд. Дар натиҷаи теъдоди умумиии коргарон ҳангоми ташкилшавии трест 1546 нафарро ташкил медод. Теша Ашӯров аввалин роҳбари ин трест таъйин гардид. Фаъолияти трести «Қўлобстрой», ки соли 1987 қатъ гардид ташкилоту муассисаҳои он, аз ҷумла КСМ-6- и шаҳри Қўлоб, КСМ-17-и ноҳияҳои Фарҳор, КСМ-13-и Восеъ ва КСМ-32-и Ховалинг низ ба трести «Данғараводстрой» ҳамроҳ карда шуданд. Ин трести пуриқтидор дар давоми солҳои 1986-2000 соҳтмони 2,6 км канали магистралӣ, 27,3 км, 37,3 км канали Водии Данғараро ба итном расонид. Барои обёрикунӣ ва азхудкуни заминҳои нав мувофиқи маҷмааи 1 – ум 1726 га, 11-763 га ва 3-юм 1164 га ба нақша гирифта шуд [198, с. 550].

Соли 1988 ноҳияи Данғара аз ҷиҳати вусъати корҳои соҳтмонӣ дар миқёси вилоят мавқеи аввалро ишғол мекард. Дар ин ноҳия 11 ташкилоти соҳтмонии трести «Данғараводстрой», 8 гурӯҳи механиконидашудаи сайёр, ки аз дигар ноҳияҳои ҷумхурӣ ба ёрӣ омада буданд, ба соҳтмони маҳаллаҳои истиқоматию иншоотҳои муҳиммии саноатии ноҳия машғул буданд.

Ноҳияи Данғара минтақаи соҳтмони зарбдори комсомолии чумхурӣ эълон гардида буд ва дар бунёди маҳаллаҳои наву азхудкуни заминҳои он зиёда аз 1,5 ҳазор нафар комсомолону ҷавонон ширкат доштанд.

Дар корҳои соҳтмонӣ, рафти азхудкуни заминаҳои нав ва дигар корҳои созандагӣ аҳолии маҳаллӣ, ташкилоту созмонҳои ва дигар муассисаҳо ниҳоят фаъол буданд. Соли 1984 дар ҳудуди ноҳия 66 ташкилоти ҳизбӣ, 114- комсомолӣ, 103 кумитаи иттифоқҳои касаба, 176 гурӯҳи назорати ҳалқӣ фаъолият менамуданд, ки онҳо 1134 коммунист, 11 ҳазору 15 нафар комсомол, 11 ҳазору 270 нафар аъзоёни иттифоқҳои касаба ва 1427 нафар назоратчиёни ҳалқиро муттаҳид карданд. Ҳамин сол дар ҳайати Шурои вакилони ҳалқи ноҳия, ки аз як Шурои шаҳрак 7 деҳотӣ иборат буд, 460 вакил машғули фаъолият буданд, ғайр аз ин 28 нафар дар Шурои вилоятӣ, 3 нафар дар Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон ва 1 нафар Шурои Олии ИҶШС аҳолии ноҳияро намояндагӣ мекарданд [198, с. 135].

Таҳлили маводи матбуоти даврӣ ва дигар сарчашмаҳои нишон медиҳанд, ки дар раванди ҷалби ҷавонон аз ноҳия ва дигар минтақаҳои чумхурӣ ва ҳатто мамлакат ба соҳтмонҳои Данғара, маҳсусан нақби обёрий нақши ташкилоти комсомолӣ хеле назаррас мебошад. Солҳои 1980-1988 роҳбарии ташкилоти комсолии ноҳияро Зафар Сафаров ва Абдуҷаббор Азизов ба зимма доштанд, ки дар соҳти тарбияи ҷавонон ва ҷалби онҳо дар бунёди иншооти обёрий хеле фаъол буданд. Баробари ин соҳтмони зарбдори умумиитифоқии комсомоли эълон гардидани соҳтмони нақби Данғара маъсулияти ҷавонони ноҳияро низ баландтар гардонид. Ҷавонони ноҳия бо нерӯи хеш ба итном расонидани нақби 14 километраро бар ӯҳда гирифтанд.

Ташаббуси созандагӣ ва фаъолияти ҷавононро дар ин марҳала ба назар гирифта Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд

намуданд, ки сохтмони нақби Данғара на танҳо барои ҷавонони ноҳияи мазкур, балки барои кулли минтақаи Тоҷикистони Ҷанубӣ мактаби мардонагӣ ва қасбомӯзӣ буд ва баҳри пешрафти ҳаёти иқтисодӣ-иҷтимоии ҷумҳурӣ нақши мусоид гузошт [253].

Ҳамин тариқ, то оғози сиёсати бозсозӣ дар нимаи дуюми солҳои 80-ум, Тоҷикистон, аз ҷумла ноҳияи Данғара дорои иқтидори мустаҳками иқтисодию иҷтимоӣ буд. Захираҳои фаровони табиӣ, тараққиёти соҳаҳои гуногуни ҳочагии ҳалқ, аз ҷумла паҳтакорӣ, соҳаҳои гуногуни саноат барои боз ҳам беҳтар шудани некӯаҳволии аҳолӣ заминаи хуб гузоштанд. Вале, бо пош ҳӯрдани ИҶШС робитаҳои иқтисодӣ, фарҳангии байни ҷумҳуриҳо, аз ҷумла, Тоҷикистон бо марказ қанда шуд, ки боиси паст гардидани сатҳи иқтисодии сокинони ҷумҳурӣ ва ноҳияи Данғара гардид.

Умуман, Данғара дар давоми солҳои 30-40-уми асри гузашта, пас аз барпошавии Ҳокимияти Шуравӣ ҳамчун ноҳияи алоҳида маъмурӣ ташкил ёфта, дар натиҷаи дигаргунсозиҳои замони шуравӣ дорои мақомоти алоҳидаи идории маъмурӣ, мақомоти ибтидоии ҳизбӣ ва комсомолӣ, ташкилоту муассисаҳои гуногуни давлатӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ гардид. Дар доираи таҳаввулоти иқтисодию иҷтимоии солҳои 30-40-уми асри гузаштаи Иттиҳоди Шуравӣ, маҳсусан колективонии ҳочагии қишлоқ, инқилоби маданий ва саноатиқунонӣ дар ин ноҳия низ дигаргуниҳои ҷиддии иқтисоди иҷтимоӣ ба миён омаданд. Дар як муддати қутоҳ ноҳия ба яке аз минтақаҳои калони аграрии ҷумҳурӣ, дорои колхозу совозҳои машҳур ва заминҳои зиёди нави азхудкардашуда, низоми пешрафтаи обёрий табдил ёфт. Дар сатҳи фарҳангӣ ва маърифатии сокинони ноҳия, дараҷаи саводнокии онҳо, ширкати фаъоли онҳо дар ҳаёти сиёсию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ таҳаввулоти ҷиддӣ ба миён омад.

БОБИ 2. РУШДИ КИШОВАРЗӢ ВА ҲАЁТИ ФАРҲАНГИИ НОҲИЯ ДАР СОЛҲОИ 50-80-УМИ АСРИ XX

2.1. Рушди кишоварзӣ ва соҳаҳои он дар солҳои 50 – 80 – уми асри XX

Кишоварзӣ яке аз соҳаҳои асосии сердаромади ҳочагии ҳалқи Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёфт ва дар Иттиҳоди Шуравӣ ба рушди ин соҳа дикқати маҳсус дода, баҳри ривоҷу равнақи он тадбиру барномаҳои зиёд андешида мешуд. Рушди соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ дар заминаи колективонии ҳочагии қишлоқ ва тавассути нақшаҳои панҷсолаҳои рушди чомеаи шуравӣ ба роҳ монда мешуд. Шароити табии ноҳияи Дангара барои рушди соҳаи кишоварзӣ хеле мусоид буд.

Аммо заминҳои зиёди бекорхобида, набудани низоми мукаммали обёрӣ, ҳочагиҳои яккадаст, техникаи зарурӣ дар аввал имкон намедоданд, ки тамоми имконияти ин минтақа ба таври зарурӣ истифода шаванд. Тадриҷан бо устуворшавии низоми шуравӣ дигаргунсозиҳои ҷиддии иқтисодию иҷтимоӣ, пеш аз ҳамма соҳтмони низоми обёрӣ, азхудкунии заминҳои нав, ташкили ҳочагиҳои колективӣ ноҳияи Дангара ба яке аз ноҳияҳои асосии кишоварзии ҷумҳурӣ табдил ёфт.

Таъсиси аввалин совхози ғаллакории ноҳия бо номи «Дангара» ба ибтидои соли 1929 рост меояд [122, с. 150], ки директори нахустини он Павел Максимович Макеев буд. Барои беҳтар намудани шароити кишти зироатҳои ғалладона дар совхози ғаллакори «Дангара» бо иштироқи намояндаи ШКХ ҶМШС Тоҷикистон 24 – уми марта соли 1929 машварати мутахассисон доир гардид ва таъқид шуд, ки ҷараёни кор дар шароити хеле душвор ва нарасидани техникаи кишоварзӣ қарор дорад. Аммо, новобаста аз чунин шароити душвор ба нақша гирифта шуд, ки кишти ғалла дар 150, загир 200, кунҷит 60, арзан 20, юнучқа 20 ва полезӣ 10 гектар ва дар маҷмуъ дар майдони 460 гектар то 15-уми апрели соли 1929 ба анҷом расонида шавад [150, с. 36].

Бо қарори Шурои Камисарони Ҳалқии ҶМШС Тоҷикистон «Дар бораи нақшай тасдиқи заминҳои корам» аз 15-уми августи соли 1929 дар баробари хочагиҳои дигари минтақа, совхози ғаллакори «Данғара» низ вазифадор гардид, ки беш аз 22 ҳазор гектар замини корамро барои кишти ғалла ба нақша гиран. Маблаггузорӣ ва бо техникаи хочагии кишоварзӣ таъмин намудани хочагӣ ба зиммаи идораи «Зернотрест» voguzor гардид [150, с. 270].

Деҳаи Қушбулоқ маркази совхоз интихоб гардида, соли 1930 комиссияи маҳсус лоиҳаи соҳтмони совхози «Данғара» - ро тасдиқ намуд. Дар солҳои аввали ибтидои фаъолияти совхозу колхозҳо мушкилоти асосӣ азхудқунии даҳҳо гектар заминҳои бекорхобида маҳсуб меёфт. Баҳри амалигардонии нақшай мазкур аз худ намудани 35 000 гектар замин, аз ҷумла дар гирду атрофи Данғара - 11000, Олимтой – 7000, Ӯртабуз – 13000 ва Бурунтекпа – 4000 гектар ба нақша гирфта шуд [198, с. 87].

Мушкилоти дигар дар ибтидои таъсисёбии ноҳияи Данғара барои аз худ намудани заминҳои паҳновари бекорхобида ин нарасидани қувваи корӣ буд. Бо ташабbusи роҳбарияти Иттиҳоди Шуравӣ ва ҶШС Тоҷикистон ибтидои солҳои 30 – юм сокинони минтақаи кӯҳистони вилояти Қӯлоб, ки дорои шароити пасти зиндагӣ буданд, ихтиёран ба ноҳияҳои Данғара, Восеъ, Фарҳор, Чубек ва Қизилмазор муҳоҷир карда шуданд. Масалан, мардуми деҳаҳои Ҳамҷашма, Чавгонӣ, Чормағзак, Кавсарон аз ноҳияи Қангурт ба Даҳти Данғара муҳоҷир гардида, бо меҳнати вазнин деҳаҳои нав бунёд намуданд.

Бо таъсиси Пойгоҳи мошину тракторҳо ба совхози навтаъсиси «Данғара» моҳи январи соли 1930 аввалин тракторҳои «Катер-Пиллер» - и амрикӣ ва «Интернатсионал» - и Россия оврда шуданд. Бо сабаби набудани роҳ ин техника тавассути ағбаи Чормағзак, Норак, Гулизиндон бо кӯшиши ронандаҳо Микола Горбун, Саша Алексеев ва Володя Николаев дар муддати даҳ рӯз оварда шуданд. Бо қӯмаки техникаҳои

мазкур баҳори соли 1930 хоҷагӣ тавонист 600 гектар замини ғалла кишт намояд ва аз ҳар гектар ҳосили фаровон ба даст оварад [198, с. 89].

Дар ин солҳо дар совхози «Дангара» 4000 гектар замини бекорхобидаро аз худ намуда, ғаллаи тирамоҳӣ ва баҳорӣ кишт намуданд. Бо пешрафти замон то овардани комбайнҳои амрикоии «Холт» ва «Мак Кормик» ғалла бо техникаи даравкунандай «Либерайка» ҷамъоварӣ карда мешуд. Мушкилоти дигар нарасидани мутахассисони соҳибихтисос ба шумор мерафт ва баҳри бартараф намудани он мутахассисон аз дигар ҷумҳуриҳо даъват мешуданд. Аз ҷумла, барои таъмири комбайнҳо мутахассиси ихтироъкор Л. З. Фридлянский ва 25 нафар донишҷӯёни Донишкадаи қишоварзии Москва ба ҷумҳурӣ, аз ҷумла, ба совхози «Дангара» даъват шуданд. Дар ин вақт совхози «Дангара» 6 мошини боркаш, 20 сихмола, 35 трактор, 40 плуг ва 78 присеп дошт [198, с. 91].

Дар пешравии корҳои колхозӣ саҳми як қатор меҳнаткашони пешқадами ноҳия назаррас аст. Аз ҷумла, соли 1935 Убайдуллои Раҷаб ҳамчун тракторчии пешқадам ба Пойгоҳи моддӣ - техникиӣ (ПМТ) – и Дангара даъват мегардад, ки то соли 1939 тракторчӣ ва инчунин дар соли зикргардида барои тайёр намудани қадрҳои тракторчӣ дар ноҳияи Фарҳор фаъолият намудааст. Мавсуф аз соли 1940 то соли 1957, яъне то вақти барҳам додани ПМТ ба ҳайси тракторчӣ ва омӯзгор ва аз соли 1957 то 1960 дар колхози ба номи В. И. Ленин вазифаи бригадири тракторчиёнро ба зимма доштааст. Ҳизматҳои Шарбати Ҷоншоро низ баҳри рушди хоҷагии қишоварзӣ зикр намудан зарур аст, ки солҳои 1935-1957 дар ПМТ-и ноҳияи Дангара ва то соли 1978 дар колхози ба номи В. И. Ленин ҳамчун тракторчӣ фаъолият намудааст.

Ҳамин тавр, дар даҳсолаи аввали колективонаи хоҷагии қишлоқ ҷумҳурӣ, яъне то 1 – уми январи соли 1939 дар ноҳияи Дангара 66 колхоз ва 2872 хоҷагии умумӣ ташкил ёфт, ки аз он 2540 хоҷагии колхозӣ ва 332 хоҷагии яккадаст буданд. Дараҷаи колективонии хоҷагии қишлоқро 88, 4 % ташкил медод [146, с. 46]. То 20-уми марта соли 1939 дар колхозҳои

нохия 49 трактори тамғаи СТЗ, 12-У-1, 2-СТЗ ва 11 – НАТИ мавриди истифода қарор доштанд [146, с. 46].

Аз соли 1938 дар нохияҳои ғаллакори ҷумҳурӣ, аз ҷумла нохияи Данғара кишти навъҳои гуногуни зироати ғалладона ба роҳ монда шуданд. Дар натиҷа ҳосилнокии ғалла аз 11,5 сантнер соли 1937 дар соли 1939 ба 15 сантнер аз як гектар расид.

Соли 1942 колхози «Аскари Сурх»-и нохияи Данғара аз 830 га замини кишти ғалла ба ҳисоби миёна 11 сантнер ва аз 240 га кишти арзан 11,7 сантнер ҳосил ба даст оварданд [146, с. 160]. Барои боз ҳам бештар ба роҳ мондани парвариши зироати ғалладона зарур дониста шуд, ки дар қатори дигар совхозу колхозҳои ҷумҳурӣ дар нохияи Данғара низ соҳтмони нави Пойгоҳи мошину тракторҳо ба роҳ монда шавад. Шуъбаи колхозии КМ ҲҚ (б) ҶШС Тоҷикистон дар баробари ба дигар ташкилотҳои ҳизбии совхозу колхозҳо ва Пойгоҳи мошину тракторҳо инчунин ба нохияи Данғара ёрии моддӣ-амалӣ мерасонид.

Ҳанӯз солҳои 1948-1949 Вазорати ҳоҷагии оби ҶШС Тоҷикистон бо мақсади аз худ намудани заминҳои бекорхобида ва гузаронидани ҳатҳои шабакаи обёрикунӣ дар тамоми нохияҳои ҳоҷагии қишоварзии ҷумҳурӣ, аз ҷумла Данғара корҳои таҳқиқотӣ ва омӯзиширо оғоз намуд.

5-уми июни соли 1949 қарори Вазорати ҳоҷагии қишлоқи ИҶШС дар бораи ташкили маркази мошину чорвопарварӣ дар ҶШС Тоҷикистон ба тавсив расид. Дар заминаи ин маркази мошину чорводорӣ дар Олимтойи нохияи Данғара таъсис ёфт, ки 40 колхоз, 200 ҳазор бузу гӯсфанд, 17 ҳазор га ҷарогоҳ ва 6 тракторро дар бар мегирифт [146, с. 313]. Барои пурра ба роҳ мондани фаъолияти маркази мошину чорвопарварӣ дар Олимтойи нохияи Данғара Вазорати ҳоҷагии оби ҶШС Тоҷикистон вазифадор гардид, ки дар муддати кӯтоҳ онро бо мошину тракторҳо ва дигар воситаҳои техникий аз ҳисоби маблағи ҷудонамудаи Вазорати ҳоҷагии қишлоқи ИҶШС барои ҳоҷагиҳои қишоварзии ҷумҳурӣ дар соли 1949 таъмин намояд [146, с. 364]. Инчунин Вазорати ҳоҷагии қишлоқи ИҶШС муаззат гардид, ки дар муддати

күтоҳ фаъолияти Маркази мошину чорвопарварии Олимтойро бо мутахаасисони зарурӣ аз ҳисоби нафарони соҳибтаҷрибаи дигар Пойгоҳи мошину тракторҳои ҷумхурӣ таъмин намояд. Дар баробари он воситаҳои техникии хоҷагиро сари вақт бо қисмҳои эҳтиёти, сӯзишворӣ ва биноҳои муваққатии истиқоматӣ таъмин намоянд.

11-уми сентябри соли 1951 аз тарафи Вазорати хоҷагии қишлоқи ИҶШС барои пеш аз мӯҳлат ичро намудани нақшай панҷсола оид ба истеҳсоли маҳсулоти чорво як қатор қолхозҳои ҷумхурӣ, аз ҷумла колхози «Иттифоқ» -и Данғара ӯҳдадориҳои иловагӣ гирифтанд.

Дар ҳақиқат колхози «Иттифоқ» -и Данғара, ки раиси он Қаюм Ёсинов буд, яке аз колхозҳои пешқадами ноҳия ва вилоят ба ҳисоб мерафт. Колхози мазкур ҳатто дар миқёси ҷумхурӣ мавқеи пешсафиро ишғол намуда, дар ҷамъоварии ҳосили ғалладона натиҷаи самаранок ба даст меовард. Соли 1950 колхоз аз як га 15,5 сантнер гандуми тирамоҳӣ ҳосил гирифт. Соли 1951 ба ҳисоби миёна ҳосилнокии арзан ва ғалла аз 695 га, ки ба як га 16,2 сантнер ва ҳосилнокии шаклҳои дигари ғалладона зиёда ба 15 сантнер рост меояд, ғундошта шуд. Соли 1951 сардори бригадаи ғаллакори колхози Тухтор Мусоев 100 га замини гандуми тирамоҳӣ ҷамъоварии ҳосилро беш аз 109 пуд расонед. Вазифаи аввалиндарачаи колхози «Иттифоқ» таъмин намудани тамоми колхозҳои ноҳия бо тухмии аълосифати ғалладона низ буд.

Соли 1951 колхози «Иттифоқ» ба «Заготсортзерно» 3051 сантнер тухмии аълосифати ғалладона, равған ва беш аз як ҳазор сантнер навъи тухмии «Сурхак 56-88» супорид. Қобили зикр аст, ки колхози мазкур дар истеҳсоли навъҳои гуногуни тухмии селексионӣ, аз ҷумла гандуми «Лютестенс-16», арзани «Хоча-18», загири «Ҳисор-474», лубиёи «Тоҷикӣ-10», кунҷити «Тоҷикӣ-35» ва наски «Тоҷикӣ-95» таҷрибаи зиёд дошт. Барои кишти ҷуворимакка 225 га замин ҷудо гардида буд. Соли 1952 барои баланд бардоштани ҳосилнокии замин 1400 тонна пору ва 270 сантнер нуриҳои минералий дар масоҳати 400 гектар замини кишти тирамоҳӣ пошида шуд [146, с. 368].

Барои чамъоварии саривақтии ҳосил ва шудгор бригадаи АбдураҳмонFaффоров хеле пешқадам буд. Колхозчиёни пешқадами колхози мазкур Қодир Алихонов, Довут Каримов, Сафаргул Анорқулова ва дигарон меъёри кориашонро ҳангоми ғунучини ҳосил 150-200 % ичро менамуданд. Комбайнрони колхози «Иттифоқ»— и Данғара Александр Авлев бефосила дар ғунучини ҳосили ғалла меҳнат карда, ҳамарӯза бо комбайни «Сталинетс-6» дар майдони 10-12 гектар ҳосил чамъоварӣ менамуд. Тамоми ҷидду ҷаҳди колхози «Иттифоқ» барои чамъоварии ҳосилот то 15 – уми июли соли 1951 равона гардида буд. Дар бригадаи пахтакории Авюр Мамадаминов пошидани нуриҳои минералӣ ва коркарди се қатораи пахта идома мейёфт.

Қобили тазаккур аст, ки ба истиснои кишварзӣ дар колхози «Иттифоқ»- и ноҳияи Данғара ҷорводорӣ низ хуб ба роҳ монда шуда буд. Аз ҷумла, дар колхоз фермаҳои асппарварӣ, ҷорвои шоҳдори қалону майда

фаъолият менамуданд, ки ба парвариши беш аз 3500 сар ҷорво машғул буданд. Тавассути нақша тамоми маҳсулоти истеҳсолшудаи ҷорво, аз ҷумла даҳ ҳазор сентер гӯшт, ҳазор литр шир, садҳо кг равған ва пашм ба давлат супорида шуд.

Дар маҷмуъ, соли 1951 даромади пулии колхози «Иттифоқ» ба беш аз 550 ҳазор сӯм расид, ки ба як рӯзи корӣ 10, 5 кг ғалла ва беш аз 4 сӯм рост меомад [146, с. 369–370]. Дар самти парвариши асп низ колхози «Иттифоқ» сазовори дастовардҳои назаррас буд. Мудири фермаи асппарварӣ Ҷумъа Азимов саршумори аспҳоро зиёд намуда, аз 74 байтал-74 той гирифт [146, с. 384].

Қарори Шурои Вазирони ИҶШС аз 29-уми сентябри соли 1951 ва ичрои вазифаҳои пешгузоштаи Анҷумани VII Ҳизби коммунисти Тоҷикистон барои беҳтар шудани фаъолияти Пойгоҳи моддӣ- техникӣ (минбаъд - ПМТ) – ҳо дар совхозу колхози ноҳияҳои ҷумҳурӣ таккони

чиidдī дода, имконият дод, ки фаъолияти марказҳои техникӣ ба талаботи рӯз мувофиқ қунонида шуда, пойгоҳҳо вазифаҳои шартномавии худро дар назди колхозҳо сари вақт ичро намоянд ва кӯмаки ҳамаҷонибаи худро ба ҳоҷагиҳои қишварзии ноҳияҳои чумхурӣ, аз ҷумла Дангара расонанд. Дар ин заминҳо меҳаникунонии шаклҳои муҳталифи корҳои ҳоҷагии қишлоқ дар артели ҳоҷагии «Иттифоқ»-и Дангара тавассути фаъолияти ПМТ – ҳо беҳтар ба роҳ монда шуд [146, с. 395].

Воқеан, муқоиса ва таҳлили фаъолияти ПМТ – ҳо нишон медиҳад, ки икрои корҳои саҳроӣ тавассути техника боиси бо сифати баланд ичро гардидани корҳои ҳоҷагӣ ва ҳосили баланд гардад. Бо ёрии техника ичро намудани корҳои саҳроии ҳоҷагии «Иттифоқ»-и Дангара имкон дод, ки ҳосилнокии меҳнат дар соли 1951 нисбат ба соли 1940 ҳафт ва нисбат ба соли 1948 се маротиба зиёд гардад.

Аз ҷумла, дастовардҳои хуби ғолибони мусобиқаи сотсиалистӣ комбайнчиёни ПМТ - и Дангара Самбурский, Масленников, Ивлев, Храмов, Расшектаев ва дигарон инро собит менамоянд. Бо ташабbusи меҳнати қаҳрамононаи қишоварзон ҳосили зироати ғалладона ва равғаниӣ аз 3300 гектар замин ҷамъоварӣ гардид. Натиҷаи чунин ташабbusкориҳо ба он оварда расонид, ки дар мусобиқаи сотсиалистӣ баробари дигар ноҳияҳои чумхурӣ ПМТ – ҳои ноҳияи Дангара таҳти роҳбарии Чиванов сазовори ҷойи аввал гардида, нақшаи ҷамъоварии ҳосилро 125% ичро намоянд [146, с. 396].

Меҳнати зарбадор ва дастовардҳои назаррас имкон доданд, ки соли 1956 қишоварзони чумхурӣ нақшаи солонаи супоридани маҳсулоти шир, гӯшт ва пӯсти қароқулиро пеш аз мӯҳлат ичро намоянд. Дар баробари ноҳияҳои дигари чумхурӣ, колхозу совхозҳои ноҳияи Дангара низ ташабbusкориҳои зиёдро нишон дода, дар муддати ҳашт моҳ аз ҳар як сар гови ҷӯшӣ аз 600 то 1000 кг шир ба даст оварданд [146, с. 518].

Соли 1957 колхози ба номи Сталини ноҳияи Дангара аз ҳисоби маблағҳои воридотӣ бинои нави таълимӣ, клуб, китобхона-қироатхона, амбор ва тавакқуфгоҳ барои 10 мосин соҳта, ба истифода дод. Дар корҳои соҳтмонӣ бригадаи Насриддин Муҳиддинов ба ифтиҳори 40-солагии ғалабаи Инқилоби Октябр ташаббус нишон дода, соҳтмончиён бо ҳамроҳии Ҷоруб Мирзоев, Файзулло Сайфуллоев, Мухтор Азимов, Ачик Раҳматуллоев ва нақшай кории худро дар як рӯз 1,5 - 3 баробар иҷро намуданд [274, с. 3].

Барои самаранок истифода бурдани ҳар як қитъаи замин соли 1957 Шуъбаи заминсозии ноҳияи Дангара таъсис ёфт, ки ҳамон давра инспексияи заминсозии хочагии қишлоқ номгузорӣ мешуд ва нахустин сармуҳандиси он Г. Ткачук (1957-1960) буд. Мақсади асосии ташкили шуъбаи мазкур самаранок истифода бурдан, ҳифз, нигоҳдорӣ ва мавриди истифода қарор додани ҳар як қитъаи бекормондаи замин маҳсуб меёфт.

Барои лоиҳагирии иншооти обёрикунӣ-ирригатсионии чумхурӣ дар панҷсолаҳои даҳум ва ёздаҳум нақши Институти “Тоҷикгипроводхоз” назаррас аст. Маҳз бо ташабbusi ҳамин муассиса ҳанӯз солҳои 60-ум лоиҳаи обёрикуни даштҳои Дангара аз обанбори Норак ба нақша гирифта шуда буд [155, с. 375].

Соли 1957 дар назди колхозҳои ноҳияи Дангара 9 ПМТ ва 10 бригадаи тракторӣ [90, в. 27, 45], бо 47 нафар коргарон фаъолият менамуданд. Дар назди ПМТ - ҳо вазифа гузошта шуда буд, ки соли 1957 беш аз 25410 гектар заминро кишт ва аз ҳамин миқдор масоҳат ҳосилро ҷамъоварӣ намоянд.

Соли 1958 барои рушди соҳаи чорводории чумхурӣ баробари дигар ноҳияҳо дар колхози «Дангара», парвариши гӯсфанди қароқулий маҳсус гардонида шуда буд ва дар назди он фермаи парвариши гӯсфанди қароқулий ва маҳинпашм фаъолият менамуд дар дигар колхозу совхозҳои ноҳия асосан ба парвариши чорвои шоҳдори калони навъи шведӣ,

латвиягӣ ва сурхи эстонӣ машуғл буданд. Маҳз бо шарафи меҳнаткашони ноҳия дар шароити ҷомеаи сотсиалистӣ ба мисли Ҳикмат Табаров, Тӯрахон Тошев, Ҷӯпон Муллоев, Суннатбӣ Обиддинова, Муродгул Идиева, Тугай Фуломов, Каврак Воҳидов, Мурод, Владимир Ерёмин, Бозор Бобоев, Садаф Давлатова, Парчина Мирмаҳмадова ва дигарон пешравиҳои назарраси иқтисодӣ ба вучуд омаданд [198, с. 82].

Яке аз колхозҳои овозадори ноҳия, ки то соли 1959 ба номи В. И. Ленин ва пас номи “Комсомол”-ро дошту ҳудуди деҳаҳои Корез, Маликова, Иғрони Боло, Дангара ва Сари Чашмаро дар бар мегирифт, соли 1957 соҳиби 956 сарчорвои шоҳдори калон, 2609 шоҳдори майдо, 112 хук, 353 асп ва 523 парранда буд [92, с. 122].

Соли 1959 дар натиҷаи якҷояшавии колхозҳои ба номи В. И. Ленин ва “Комсомол” он номи Ленинро гирифта, деҳаҳои Ғарғара, Ҳусейншайх, Яккатут ва Қизилсой ба ҳайати он ҳамроҳ гардиданд. Ба вазифаи раиси колхоз Ширин Шарифов таъйин гардид, ки то соли 1969 роҳбарии онро бар дӯш дошт. Дар натиҷа колхоз рӯ ба тараққиёт оварда, ҳосили пахтаю ғалла зиёд гардида, соҳаи чорводорӣ низ ба пешравиҳо ноил гардид. Маҳз дар давраи роҳбарии Ш. Шарифов бинои пештараи мактаби №7, клубу анборҳои деҳаҳои Дангара, Ғарғара, ҳаммом, устохонаи таъмирий-техникӣ, фермаҳои чорводории деҳоти Саричашма, Ҳусейншайх, Яккатут соҳта ба истифода дода шудаанд. Солҳои 1969-1973 колхоз аз тарафи Комил Абдулқодиров ва солҳои 1973-1975 Собирҷон Исмоилов роҳбарӣ мегардид. Солҳои 1975-1981 ҳочагии мазкур аз тарафи Лақаев Мардак идора шуда, саршумори чорво зиёд гардида, ҳосили ғалла ва дигар зироатҳо боз ҳам афзуд.

Дар панҷсолаи ҳаштум (1966-1970) ташаббусҳои колхози ба номи Ленин бештар ба назар мерасад. Аз ҷумла, соли 1966 ба давлат 943 тонна гандум, 84 тонна арзан, 63 тонна зироати лубиёгӣ, дар маҷмӯъ 1090 тонна маҳсулоти кишоварзӣ фурӯҳт. Чунин нишондиҳанда соли 1970 ба

1070 тонна гандум, 84 тонна арзан, 61 тонна зироати донадор, дар маҷмӯъ 1215 тонна расид, ки истеҳсоли гандум бештар ба назар мерасад [74, с. 32]. Соли 1966 ин колхоз 227 тонна гӯшт, 576 тонна шир, 52 тонна пашм ва соли 1970 беш аз 230 тонна гӯшт, 840 тонна шир, 80 тонна пашм ба давлат фурӯҳт [74]. Аз ин нишондиҳандаҳо бар меояд, ки колхоз дар панҷсолаи ҳаштум ба муваффакиятҳои назаррас ноил гардидааст, ва ин аз меҳнати суботкоронаи аъзоёни он шаҳодат медиҳад. Дар колхози ба номи Ленин истеҳсоли пахта низ беҳтар ба роҳ монда шуда, аз 261 тоннаи соли 1966 дар соли 1970 ба 200 тонна расид. Истеҳсоли пилла соли 1966 беш аз 26 ва соли 1970 29 тоннаро ташкил медод. Истеҳсоли ангур соли 1966 ба 5 ва соли 1970 ба 16 тонна расида буд, ки то охири панҷсола ду баробар зиёд гардид [74, с. 35–38]. Соли 1969 колхоз ба давлат 180 тонна пахта, 1220 тонна зироати ғалладона, аз чумла 1100 гандум, 90 арзан, 30 лубиёгӣ, 2,95 пилла, 228 тонна гӯшти вазни зиндаи чорвою парранда, 840 тонна шир, 67 сентнер пашм, 0,45 ҳазор дона пӯсти қарокулий, 127 ҳазор дона тухм ва илова ба нақша 320 тонна гандум фурӯҳт [80, с. 28].

Соли 1973 колхози ба номи Ленин ба давлат 1723 тонна ғалладона фурӯҳт, ки нисбат ба нақша 433 тонна барзиёд буд. Инчунин 1608 тонна гандум истеҳсол намуд, ки нисбат ба нақша 433 тонна зиёд буд. Дар соли 1973 новобаста аз он, ки нақши пахтасупорӣ аз тарафи колхозҳои Данғара ичро нагардид, колхози ба номи Ленин 210 тонна пахта истеҳсол намуда 10 тонна аз нақша зиёд ҳосил ба даст оварданд [76, с. 2]. Ҳамин сол колхоз 254 тонна вазни зиндаи гӯшти чорвою парранда, ки 23 тонна аз нақша зиёд буд, истеҳсол намудааст.

Соли 1973 ноҳия нақши умумии истеҳсоли ширро ичро накард, аммо колхози Ленин ба ҷойи 615, беш аз 763 тонна шир ҳосил кард, ки 148 тонна аз нақша зиёд буд. Колхоз ба ҷойи 49 тонна, беш аз 57 тонна

пашм истеҳсол намуда, беш аз 8 тонна зиёдтар аз нақша ба давлат маҳсулот супорид [76, с. 4].

Рушди колхоз дар солҳои минбаъда низ хеле ҷашмрас ба назар мерасд. Соли 1974 колхози ба номи Ленин 277 тонна вазни зиндаи гӯшти чорвою парранда истеҳсол намуд, ки 39 тонна аз нақша зиёд буд. Инчунин ба ҷойи 640 тонна 785 тонна шир супорид, ки 145 тонна аз нақша зиёд буд. Истеҳсоли пашм ба 11,0 тонна расид, ки 1,7 тонна аз нақша зиёд ичро шуда буд. Колхоз 1,38 ҳазор дона пӯсти қароқули, 178 ҳазор дона тухм истеҳсол намуд, ки 31 ҳазор берун аз нақша ичро гардида буд [77, с. 7]. Ин нишододҳо аз он гувоҳӣ медоданд, ки саҳми колхози ба номи Ленин дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ҳочагии қишлоқ на танҳо дар ноҳия балки дар сатҳи вилоят хеле муссир мебошад.

Минбаъд барои ҳамин солҳои 60-70 – ум колхозҳои дигар фаъолияти колхози ба номи Ленинро дар кори худ ҳамчун намуна истифода намуда, барои баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат ва ичрои нақшай панҷсолаҳо ҷидду ҷаҳд намуданд. Истеҳсоли барзиёди маҳсулоти кишоварзӣ боиси он мегардид, ки дар назди колхозҳо аз ҳисоби маблағҳои иловагӣ иншоотҳои нав ва ба талаботи рӯз мувофиқӣ ҳаёти иҷтимоӣ-фарҳангӣ бунёд мегардид.

Дар панҷсолаҳои минбаъда низ колхозу совхозҳои ноҳияи Дангара ташаббусҳо нишон дода, пешсафии худро дар соҳаи кишоварзию ҷорводорӣ аз даст надоданд ва ба дастовардҳои шоён ноил гардианд.

Аз солҳои 60-ум дар ҳочагиҳои чумхурӣ, аз ҷумла ноҳияи Дангара ба буғу боғдорӣ низ бештар таваҷҷуҳ медоданд ва дар ин раванд корҳои зиёди ниҳолшинони тоқпарварӣ ва истифодаи заминҳои бекорхобида ба анҷом расонида шуданд. Дар маҷмӯъ колхозҳои ноҳияи Дангара дар давоми солҳои 1966-1970 ба фонди захиравии чумхурӣ маҳсулоти зиёди кишоварзӣ супорида қариб дар ҳама солҳо нақшои пешбини намударо

ичро намуданд. корҳои зиёд ба анҷом расониданд. Танҳо дар соли 1966 колҳозҳои ноҳия ба давлат 5700 тонна зироати ғалладона, аз ҷумла 5000 тонна гандум, 400 тонна арзан, 300 тонна лубиёгӣ ва соли 1970 бошад 6100 тонна зироати ғалладона, аз ҷумла 5400 тонна гандум, 400 тонна арзан, 300 тонна лубиёгӣ фӯрухтанд [74, с. 31].

Хочагиҳои номдори ноҳия дар ин вақт колҳозҳои ба номи Ленин, Фрунзе, К. Маркс, “Фалаба”, “XXII - Партизанд”, “Коммунизм”, “Файрат” маҳсуб меёфтанд. Ин хочагиҳо соли 1966 ба давлат 2200 тонна гӯшт, 4100 тонна шир ва 2590 тонна пашм ва соли 1970 2310 тонна гӯшт, 5420 тонна шир ва 2870 тонна пашм супориданд.

Воқеан, солҳои 1964-1970 давраи болоравӣ ва рушди соҳаи чорводорӣ буд, дар ноҳия ин солҳо шумораи чорвои шоҳдори калон зиёд гардида, соли 1964 ба 8450 ва соли 1969 ба 8500 сар расид. Саршумори чорвои майдо низ зиёд гардида, соли 1970 ба 23 500 сар расид. Дар ноҳия паррандапарварӣ низ ба роҳ монда шуд ва саршумори он соли 1964 ба 11943, соли 1970 ба 14500 сар расонида шуд.

Дар ноҳияи Данғара парвариши дигар намудҳои зироат низ ривоҷ меёфт. Аз ҷумла, иқлими он барои кишти пахта низ мусоид буд ва ноҳия солҳои 1966-1970 дар маҷмӯъ 2700 тонна пахта ҷамъоварӣ кард.

Пиллапарварӣ дар ноҳия низ хеле рушд ёфта буд ва истеҳсоли он соли 1966 ба 335 ва соли 1970 то ба 360 сентнер расид [74; 77; 90].

Соҳаи сердаромади дигари хочагии кишоварзии ноҳия боғдорию токпарварӣ маҳсуб меёфт ва истеҳсоли ангур дар ноҳия соли 1966 ба 35 ва соли 1970 то ба 70 тонна афзоиш ёфта буд [74, в. 37].

Меҳнаткашони ноҳия қариб дар ҳама самтҳои хочагии кишоварзӣ пешсаф буданд ва меҳнати онҳо пайваста аз тарафи ҳукumat ва мақомоти хуб қадр карда мешуд. Аз ҷумла 24-уми октябри соли 1967 бо қарори КМ ҲҚ ҶШС Тоҷикистон, Президиуми Шурии Олии ҶШС Тоҷикистон, Шурии Вазирони ҶШС Тоҷикистон ва Вазорати хочагии қишлоқи ҶШС

Тоҷикистон «Дар бораи мукофотонидан ва супоридани Байрақи сайёр ба ташкилоту корхонаҳо, совхозу колхозҳо, ғолибони мусобиқаи сотсиалистӣ ба муносибати 50-солагии ғалабаи «ИҚСО» колективи совхозҳои «Дангаро» ва «Лаҳш» ғолиб дониста шуданд. Мувофиқи қарори мазкур ба колективи совхозҳои «Дангаро» ва «Лаҳш» 5250 сӯм мукофоти пулӣ тақдим гардид, ки 1485 сӯми он барои беҳтаршавии вазъи маънавӣ-моддии коргарону хизматчиён ва 3765 сӯм барои мукофотонидани меҳнаткашону коргарон ва мутахассисони фаъоли соҳаи муҳталифи қасбу кор чудо гардида буд [150, с. 307].

Дастовардҳои соҳаи қишоварзии ноҳия дар солҳои 70-ум низ хеле назрас мебошад. Таҳлили маълумоти оморӣ нишон медиҳад, ки меҳнаткашони ноҳия бештар дар самти парвариши чорво, ғалладона, боғу токпарварӣ муваффақиятҳои тоза ба даст оварда ҳосилнокии меҳнатро боз ҳам баланд бардоштаанд. Аз ҷумла, соли 1971 колхозҳои ноҳияи Дангаро ба давлат 5515 тонна шир, 43,0 тонна пашм, 5500 пӯсти қароқулиӣ, 2052 ҳазор дона тухм, 22 сентнер ҳӯроки чорво ва 180 сентнер пилла супориданд [75].

Ҳамин сол дар колхозҳои ноҳия 16090 чорвои шоҳдори калон, 15 528 моли майда ва 27 000 парранда парвариш карда мешуданд [75, в. 260].

Соли 1972 бошад колхозҳои ноҳияи Дангаро 10063 тонна ғалла истеҳсол намуданд, ки нисбат ба нақша 3813 тонна зиёд буд. Аммо ноҳия ин сол нақшай пахтасупориро ичро накарда ва ба ҷойи 3100 тоннаи ба нақша гирифташуда, ҳамагӣ 2833 тонна пахта истеҳсол намуд [76, в. 1–4]. Сабаби онро мутахассион дар пурра риоя нагардидани техникии қишоварзии пахтапарварӣ арзёбӣ намуданд.

Колхозҳои ноҳия соли 1972 1988 тонна бо вазни зинда гӯшти чорвою парранда истеҳсол намуданд, ки аз нақша 268 тонна зиёд буд. Аммо нақшай зикргардида истеҳсоли шир дар ин сол ичро нашуд, ба ҷойи 4650 тонна шир ҳамагӣ 3639 тонна истеҳсол гардид. Нақшай истеҳсоли пашм

низ дар колхозҳои ноҳия ичро нашуд ва ба ҷойи 2000 тонна 1650 тонна пашм ба давлат супорида шуд.

Вале баробари иҷрои нақшай супоридани гӯшт истеҳсоли пустӣ қароқули дар колхозҳо афзуд, ва ба ҷойи 24000 донаи ба нақша гирифташуда, 26219 ҳазор дона, ё 2219 дона нисбат ба нақша зиёд пӯст супорида шуда буд [76, в. 4].

Пойгоҳи моддӣ-техникии ноҳия ва ҳочагиҳо низ сол то сол рушд менамуд. Масалан, соли 1972 дар назди ПМТ - ҳои ноҳияи Данғара 25 трактор, 14 техникаи шудгоркуни, 17 нармкунанд, 13 комбайнни даравкуни, 12 мотини боркаш, 2 мотини сабукрав ва 1 автобус мавҷуд буд [75, в. 24]. Бо истифодай техникаи ҳочагии кишоварзӣ бояд соли 1971 аз масоҳати 7500 ва соли 1972 аз 8900 гектар замин ҳосил ҷамъоварӣ мегардид. Дар натиҷа соли 1971 беш аз 7226 ва соли 1972 зиёда аз 10797 тонна ғалла ҷамъоварӣ гардид [26; 265].

Дар рушди кишоварзӣ ва пешрафти совхозу колхозҳои ноҳия нақши ҷавонон ва ташкилоти комсомолии онҳо хеле назаррас буд. Солҳои 1972-1978 созмони комсомолии ноҳияро Ҳосият Азизова роҳбарӣ менамуд. Фаъолияти ташкилоти комсомолии колхози “Съездி XXII партия”, “Селхозтехника” ва ба номи Карл Маркс бештар назаррас буданд. Соли 1973 колхозҳои Данғара мувофиқи нақша бояд 6350 тонна ғалладона ҳосил мегирифтанд, аммо онҳо нисбат ба нақша 3686 тонна зиёд маҳсулот гирифта дар маҷмӯъ ба ҳазинаи умумӣ 10036 тонна ғалла супориданд. Соли 1974 бошад тибқи нақша бояд 6450 тонна ғалладона истеҳсол мегардид, аммо дар маҷмуъ 9160 тонна, ё 2710 зиёд аз нақша истеҳсол карда шуд. Ҳамин сол колхозҳои ба номи Фрунзе берун аз нақша 317 тонна, Ленин 510 тонна, К. Маркс 400 тонна, «XXII Парти Съезд» 660, Данғара 514 тонна ғалладона истеҳсол намуданд [77, в. 4]. Истеҳсоли пахта низ сол то сол афзоиш меёфт. Соли 1973 ба ҷои 3000 тонна пахта тибқи нақша 3661 тонна, соли 1974 бошад беш аз 3200 тонна

пахта истехсол гардид. Дар истехсоли пахта колхозҳои ба номи Ленин, К. Маркс, «ХХII Парт-Сеъзд», Коммунизм пешсаф буданд [77, в. 4]. Соли 1973 истехсоли вазни зиндаи гӯшти чорвою парранда тибқи нақша 1837 тонна буда, аммо илова ба нақша 112 тонна барзиёд истехсол гардид. Истехсоли шир низ дар колхозҳои ноҳия назаррас буда, ба ғайр аз 4093 тоннаи ба нақша гирифташуда, 626 тонна барзиёд ичро шуда буд. Истехсоли пашм дар соли 1973 мувофиқи нақша 194,1 тонна ва соли 1974 203,5 тонна истехсол гардид, ки 26,5 тонна аз нақша зиёд буд [77, в. 7].

Чадвали №1

Истехсоли маҳсулоти кишварзии хочагиҳои номдори ноҳияи Дангара дар солҳои 1964 - 1974. (Ба хочагиҳои номдор доҳил мешуданд: Карл Маркс, ХХII-Партсьезд, Ленин, Фалаба, Коммунизм ва Файрат)

СОЛҲО	ПАХТА (тонна)	ФАЛЛА (тонна)	ЧОРВО (сар)	ЧАВ (тонна)	ГӮШТ (тонн)	ШИР (тонна)	ПАШМ (тонна)	ТУХМ ҳ/д
1964	2600	1658	4768	1334	1000	880	163,5	350
1965	2639	4429	4700	1350	1005	594	108	568
1966	2700	5700	4700	1300	2200	550	2590	560
1967	2700	6300	4700	1265	2230	4400	2640	580
1968	3151	6300	4700	1280	1307	4650	2720	574
1969	3150	6100	4750	1498	1280	4990	2760	600
1970	3150	6100	4780	3479	1364	5420	2870	709
1971	3130	4681	4500	2890	1453	5515	2000	933
1972	3180	4750	4580	3095	1490	3936	2000	982
1973	3190	4860	5000	3189	1492	4093	1770	1003
1974	3200	4970	4870	3232	1499	3798	2035	1048

Таҳлили маълумоти сарчашмаҳо ва маводи оморӣ нишон медиҳад, ки дар солҳои 60-70 – уми асри гузашта хочагии кишварзии ноҳия дар натиҷаи меҳнати зарбдори сокинони он соҳиби дастовардҳо ва пешрафти назаррас гардидааст. Дар натиҷаи ташкили хочагиҳои

коллективона, гузаронидани корҳои обёрӣ, махсусан нақби Данғара, азхудкуни заминҳои бекорхобида, муҳоцират намудани аҳолии минтақаи кӯҳистон, саросар ҷалб намудани аҳолӣ ба меҳнати дастаҷамъона ва, албатта меҳаниқунонии раванди истеҳсолот собиқ Даҳти Данғара ба минтақаи пешрафти кишоварзии ҷумҳурий табдил ёфт.

Азхудкуни даштҳои Данғара на танҳо боиси рушди зироати ғалладона ва соҳаи пахтакорӣ дар ноҳия гардид, балки ба пайдоиш ва пешрафти дигар соҳаҳои хочагии қишлоқ, ба мисли боғпарварӣ, пиллапарварӣ, ангурпарварӣ, меваҳои ситрусиӣ ва ҷорводорӣ ҳам мусоидат намуд [224, с. 23].

Дар панҷсолаи даҳуми рушди чомеаи шуравӣ (1976-1980) идома додани вусъати шабакаҳои обёрикунӣ ва азхудкуни заминҳои нав, тараққиёти соҳаҳои гуногуни кишоварзӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва некуаҳволии он, корҳои зиёди дигари фарҳангӣ ба нақша гирифта шуданд.

Соли 1978 майдони умумии заминҳои корами ноҳия 30381 гектарро ташкил медод, ки аз он 1377 гектар обӣ буданд. Аз ин миқдор 20903 заминҳои киши ғалла, асосан гандуму ҷав, 1116 пахта, 6734 хӯроки ҷорво, 672 себзор ва 229 гектарро токзор ташкил медод. Дар соли 1978 ноҳия ба давлат 11416 тонна ғалладона, аз қабили ҷав, гандум ва зироатҳои лубиёгӣ, 152 тонна себ, 18 тонна меваи донақдор, 140 тонна маҳсулоти полезӣ, 2208 тонна гӯшт, 5828 тонна шир, 216 тонна пашм, 29 429 дона пӯсти қароқулий, 153 ҳазор дона тухм, 243 сентнер пилла ва 19 сентнер асал супорид [198, с. 84]. Ҳамин гӯсфандпарварони совхози қароқулпарварии “Данғара” мусобиқаи сотсиалистиро вусъат дода, маъракаи наслгириро бомуваффақият анҷом дода, аз ҳар сад сар меш 130 сар барра гирифтанд ва нақшаро барзиёд иҷро намуданд. Ҷорводорон 26 449 дона пӯсти аълосифати қароқулий тайёр карда, 10732 барраи хушзотро барои тақористеҳсолкуни нигоҳ доштанд [308, с. 1]. Коргарони фермаҳои №3, мудирав Қарабой Кӯганов ва №2 мудирав Ёрбобо Бутаев бошад аз ҳар сад сар меш 136-136,1 барра ба даст

оварданд ва ғолиби мусобиқа эълон гардианд. Бо назардошти комёбиҳои беназири чорводорон ва чўпонҳои пешқадами совхоз, вакилони Анчумани XXV ҲҚИШ Тўрахон Тошев, Раҷабқул Қулов ва вакили Анчумани XXII ҶШС Тоҷикистон Холбой Сармисоқов наслгириро аз ҳар сад сар меш ба 150-213 сар барра расониданд [308, с. 1]. Чунин барзиёд ичро гардидани нақшаҳои наслгирий дар фермаҳои зикргардида, аз меҳнати софдилонаи коргарони совхозҳо шаҳодат медиҳад, ки тамоми нерӯи хешро баҳри ичро намудани нақшаҳои солона ва мусобиқаҳои сотсиалистӣ сарф намуданд.

Баробари азхудқуни заминҳои нав ва кишти ғалладона яке аз вазифаҳои муҳим саривақт ҷамъоварӣ намудани ғалла ва ҳифзи он аз ҳамагуна ҳаводис, маҳсусан оташгирии он маҳсуб меёфт. Чунин ҳодисаҳо дар шароити иқлими гарм ва, маҳсусан дар заминҳои кишти лалмии ғалла бештар ба амал меомаданд. Масалан, моҳи июни соли 1976 дар атрофи дехаи Булёни Болои ноҳия сўхтори ғаллазор ба вуқӯ омад, ки дар хомӯш намудани он ва начоти ҳосили ғалла механизатори Иттиҳодияи ноҳиявии “Тоҷикселҳозтехника” Талбак Лолаев ва ронандай автобазай маҳсуси рақами 2-и Иттиҳодияи ҷумҳуриявии “Тоҷикселҳозтехника” Ҳолмурод Муҳиддинов корнамоӣ нишон доданд. Талбак Лолаев аз ҷароҳатҳои вазнин ҳангоми хомӯш намудани майдони оташгирифта, 1-уми июляи соли 1976 вафот намуд. Доир ба ин корнамоии Талбак Лолаев матбуоти даврии ҷумҳурий ва иттифоқӣ ҳабару гузоришиҳои ниҳоят зиёд нашр намуданд ва шоирону нависандагон дар васфи ӯ шеъру достон ва дигар асанҳои бадеӣ овариданд.

Соли 1979 дар ноҳияи Дангара 4 колхоз ва марказҳояшон, аз ҷумла ба номи В. И. Ленин - Дангара, «Съездி XXII партия» - Ҷартеппа, «Коммунизм» - Қўшбулоқ ва «Ғайрат» - Гулистон фаъолият менамуданд. Дар баробари онҳо совхозҳои маҳсусгардонидан ба номи Фрунзе – Оқсу, совхози боғу токпарварии «Себистон», совхози қароқўлпрварии «Дангара», бўрдоқипарварии Булёни Пойин ва ба номи К. Маркс – Аличон низ дар самти худ пешсаф буданд. Дар соли мазкур майдони

умумии замини корами нохия 30381 га, соли 1978, аз чумла обӣ 1377 га, кишти ғалла, асосан гандуму ҷав 20 903 га, пахта 1116 га, зироати хӯроки чорво 6734 га, себзор 672 га ва токзор 229 гектарро ташкил медод [217, с. 658–659]. Соли 1979 саршумори ғов 26,3 ҳазор сар, ки аз он 6,3 ҳазор модагов, бузу гӯсфанд 47,7 ҳазор аз он 63,8 ҳазор сар гӯсфандони қароқулий, 3,4 ҳазор сар ҳук, 2,2 ҳазор сар асп, 24,8 ҳазор сар парранда парвариш меёфт [198, с. 84]. Чорводорони фермаи ширию молии совхози ба номи Фрунзеи ҷамоати Оқсу (мудираш З. Исоеев) ба муваффақияти қалон ноил гардида, ба давлат 950 сентнер шир супорида, супориши ҷормоҳаро 15 рӯз пеш аз мӯҳлат ичро намуданд. Ғовҷӯшҳои соҳибтаҷриба А. Ҷамолова, М. Бўриева, Н. Назирова ва дигарон аз ҳар сар модагов 350-400 килограммӣ шир гирифта дар пешравии ҳочагии қишоварзӣ саҳми намоён гузоштанд [353, с. 3]. Натиҷаи чунин меҳнати зарбдорона ба он оварда расонид, ки дар фермаи мазкур ҳар рӯз бештар аз 1400 килограмм шир истеҳсол мегардид.

Меҳнаткашони нохияи Дангара барои татбиқи қарорҳои пленими июлӣ ва ноябррии соли 1978 КМ ҲҚИШ ва Шурии Вазирони ИҶШС “Дар бораи тадбирҳои иловагии соли 1979 таъмин намудани ҷамъоварии ҳосил, тайёр кардани маҳсулоти ҳочагии қишоварзӣ, хӯроки чорво ва дар солҳои 1979-1980 бомуваффақият анҷом додани зимистонгузаронии чорво” ва икрои ӯҳдадориҳои сотсиалистии нақшай панҷсола зарбдорона меҳнат мекарданд. Механизаторону мутахассисони совхози “Дангара” ба тамоми механизаторони нохия муроҷиатнома фиристонданд, ки ҳосили ба арақи ҷабин парвариш кардаи дехқононро дар муддати кутоҳ ва беталаф ҷамъоварӣ намоянд. Баҳри амалигардонии ин 14 комбайнни ҳосилғундориро аз таъмир бароварда, барои ҷамъоварии ҳосил омода намуданд. Дар ин ҷода саҳми механизаторони пешқадам Ҳ. Насриддинов, Қ. Ҳақназаров ва И. Фатҳуллоев бештар ба назар расида, майдони 270-313 гектар ғаллазорро дар муддати кутоҳ бо ҳосилнокии 18-22 сентнерӣ ҷамъоварӣ намуданд. Бо назардошти қабул намудани муроҷиатнома аз тарафи

механизаторони совхози “Данғара” дар тамоми нохия үхдадор шуданд, ки 3905 гектар ғаллазорро дар муддати 20 рӯзи корӣ бо ҳосилнокии 20-22 сентнерӣ беталаф ҷамъоварӣ намоянд [290, с. 1].

Барои бомуваффақият ҷамъоварӣ намудани ҳосил колективи коргарону муҳандисони техникии муассисаи нақлиёти автомобилии №22 қарорҳои мақомоти ҳизбию давлатиро устуворона татбиқ намуда, дар панҷсолаи даҳум (1976-1980) 2 автоколонна, 2 қитъа, 8 бригада ва 135 нафар ронандагону коргарон үхдадориҳояшонро пеш аз муҳлат ичро намуданд.

Соли 1980 колективи фермаи ширию молии Оқсуи совхози ба номи Фрунзе ташаббуси механизаторонро ҷонибдорӣ намуда аз ҳар як модагов 1437 литр шир ҷӯшида, аз сад сар ғов 83 сар гӯсола гирифтанд. Дар натиҷа супориши солонаи истеҳсоли гӯшт 103 % ва шир 109,3 % ичро гардид [255, с. 1].

Дар соли 1980 фаъолияти чорводорони фермаи ширию молии Паркамчиро бояд зикр намуд, ки дар соли 1980 ба давлат 236 сентнер шир фурӯхтанд, ки нисбат ба соли 1979 - 65 сентнер зиёд буд. Дар ин комёбихо саҳми ғовҷӯшзанон Ҳ. Гулова, С. Ҳикматова ва М. Каримова назаррас буд, ки аз ҳар 17-18 сар модагов 140-163 килограммӣ шир ҷӯшиданд [307, с. 3].

Солҳои 1976-1980 ҳочагии “Коммунизм” (роҳбарааш Амон Мутиев) ба пешравиҳои назаррас ноил гардида, соҳиби беш аз 5 000 чорво, аз ҷумла 900 сар модагов, 40 ҳазор гӯсфанд ва 400 сар асп гардида буд. Ҳосилнокии маҳсулоти чорводорӣ зиёд буда, дар давоми сол аз як модагов то 3200 килограмм шир ва аз як мурғ то 150 дона тухм гирифта мешуд. Майдони кишти зироат ба 5000 гектар расида, ҳосилнокии ғалладона аз ҳар гектар майдони кишт 18-22 сентнерро ташкил медод. Инчунин гандуми мексикойии “Сетта-Серроз”, ки аз тарафи Амон Мутиев барои таҷриба дар заминҳои лалмӣ оварда буд, ҳосилнокии он ба ҳар як гектар то 20-25 сентнерӣ рост меомад [139; 296]. Қайд намудан лозим аст, ки дар баробари обшор гардидани даштҳои ташналаби

Данғара, танҳо дар ҳудуди як совхози лалмикори “Коммунизм” бо ташаббуси Амон Мутиев чор совхози пахтакор таъсис ёфт.

Солҳои 1978-1980 фаъолияти ташкилотҳои комсомолии ноҳия дар пешрафти хоҷагиҳои кишоварзӣ нақши мусоид гузоштанд. Фаъолияти звеноҳои оилавӣ бо роҳбарии аъзои комсомол Садаф Давлатова дар колхози “Файрат”, бригадаҳои ҷавонони совхози “Данғара” таҳти сардории Холбой Сармисоқов дар соҳаи пахтакорӣ сазовори таҳсин буданд.

Дар охири солҳои 70 – ум ва ибтидои 80-ум тасмим гирифта шуд, ки 75,8 ҳазор гектар заминҳои нав аз ҳуд карда шуда, дар заминаи он 24 совхоз ва хоҷагиҳои шаҳсӣ ташкил карда шаванд. Ҳусусияти асосии азхудкуни заминҳои нав дар он зоҳир мегардид, ки аз таҷрибаи таъриҳи истифода бурда, кишти он на танҳо ба пахтакорӣ, яъне якказироат равона шавад, балки соҳаҳои дигари кишоварзӣ низ ба роҳ монда шаванд. Бо чунин сабаб кишти пахтаро дар 31 ҳазор гектар замин ба нақша гирифта, дар 40 ҳазор га замин токпарварӣ, 3 ҳазор гектар сабзавот ва ҳӯроки чорво парвариш мешуданд. Ба ҳисоби миёна таҳминан бояд аз даштҳои Данғара дар як сол 64 ҳазор тонна пахта, 358 ҳазор тонна ангур, 77 ҳазор тонна меваҷот ва 15 ҳазор тонна сабзавот ҳосил ҷамъоварӣ мегардид [319, с.11]. Азхудкуни даштҳои Данғара, ки дар се навбат ичро гардид, яке аз иншооти вазнину ояндасози ҷумҳурий дар солҳои 70-80-уми асри XX маҳсуб меёфт [224, с. 43].

Соли 1984 совхози «Данғара» номи совхоз - заводи зотпарварии «Данғара» - ро гирифта, барои гӯсфандпарварӣ маҳсус гардонида шуд.

Дар ин солҳо шумораи аҳолии ноҳия ва нуқтаҳои аҳолинишини он низ ба маротиб афзуд. Соли 1984 дар 75 маркази аҳолинишини ноҳия 59, 4 ҳазор нафар аҳолӣ сукунат дошт ва масоҳати умумии ҳудуди ноҳия 2000 километри мураббаъро ташкил медод. 4 ноябри соли 1986 аввалин маротиба тавассути нақбҳои ёрирасон оби дарёи Вахш ба даштҳои фароҳи Данғара ҷорӣ гардид [198, с. 139]. Дар заминаи он моҳи ноябряи соли 1986 бо дастури Вазорати мелиоратсия ва хоҷагии оби ҶШС

Тоҷикистон Идораи шабакаи обёриқунӣ дар маркази ноҳияи Данғара таъсис ёфт.

Моҳи июни соли 1986 Кумитаи ҳизбии ноҳияи Данғара, Кумитаи иҷроияи Шурои вакилони халқӣ, кумитаи комсомолӣ ва иттифоқи касабаи коркунони маҷмааи агросаноатӣ мусобиқаи сотсиалистии байни хочагиҳоро оид ба тайёр намудани ҳӯроки чорво ва баланд бардоштани сифати он ҷамъbast намуда, совхози ба номи Карл Марксро ғолиб донистанд. Зеро совхози ба номи Карл Маркс ба андозаи 53 фоизи нақша ҳошоки дурушт ва 65 фоиз ҳӯроки ширадор тайёр намудааст. Дар баробари он совхозҳои ба номи Ленин, “Коммунизм” ва “Файрат” дар зиёд намудани ҳӯроки чорво саҳмгузор буданд [349, с. 1].

Колхози ба номи Карл Маркс соли 1987 ба аҳолӣ 23,1 тонна ангур, маркази минтақавии таҷрибавӣ ва совхози ба номи Ленин беш аз 23-45 тонна сабзавот фурӯҳтанд, ки ба ҳар як сари аҳолӣ 03,-0,7 кило рост меояд. Соли 1987 дар маҷмӯъ ба аҳолии ноҳия 2741 тонна ғалла, 44 тонна маҳсулоти полезӣ, 47,1 тонна ангур, 83 тонна сабзавот фурӯҳта аст, ки барои таъмини сокинон нокифоя арзёбӣ мегардад [304, с. 3]. Дар ин самт ақибмонии бархе аз совхозҳо муайян мегардад, ки совхози ба номи Дзержинский, «Себистон» ва «Коммунизм» аз ҷумлаи онҳост, ки ба аҳолӣ ягон кило ангур нафурӯҳтаанд. Бо ҷунин маъно 14-уми августи соли 1987 таҳти рақами №252 қарор «Оид ба нокифоя будани таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти озуқаворӣ» қабул гардид. Дар қарори мазкур инчунин таъкид гардида буд, ки хочагиҳо имконияти маҳаллиро истифода намуда, мардумро бештар бо маҳсулоти хушсифат таъмин намоянд.

Фаллакорони колхози ба номи Ленин қарорҳои КМ ҲҚИШ ва Шурои Вазирони ИҶШС-ро “Дар бораи тадбирҳои иловагии тайёри дидан ва иҷро кардани корҳои баҳории саҳроӣ дар соли 1980” [268, с. 3] сармашқи кори худ карда, дар амал татбиқ намудани онро дар тезонидани киштукори баҳорӣ мөхисобиданд. Моҳи декабри соли 1980

хочагӣ ба совхоз мубаддал гардида, соҳиби техникаи гуногуни киштукор ва мошину таҷхизоти нав гардид.

Совхози ба номи В. И. Ленин солҳои 1981-1983 аз тарафи Камол Воҳидов ва солҳои 1983-1987 Сайфулло Қурбонов идора гардида, саҳми онҳо дар пешрафту тараққиёт ва баланд бардоштани сатҳи зисту зиндагонии мардум назаррас мебошад [97]. Дар рушди совхози ба номи В. И. Ленин нақши Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов, ки солҳои тӯлонӣ дар вазифаҳои муҳталифи ҷамъиятӣ ва роҳбари хочагӣ кор кардааст, хеле муассир мебошад. Фаъолияти Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов дар хочагии ба номи В. И. Ленин солҳои 1976-1979 дар вазифаи Котиби идораи колхоз, солҳои 1979-1982 - раиси Иттифоқи қасабаи совхоз ва солҳои 1985-1987 - котиби Қумитаи ҳизби коммунистии хочагӣ баҳри пешрафти он соғдилона хизмат намудааст.

Совхози ба номи В. И. Ленин барои иҷрои нақшай мусобиқаи сотсиалистӣ ва тайёр намудани ҳӯроки чорво ва вазифаҳои минбаъда барои хуб гузаронидани зимистони соли 1985-1986 бо Ифтихорномаи фахрӣ мукофотонида шудааст.

24-уми июня соли 1987 Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов ба вазифаи масъулияtnоки Директори совхози ба номи В. И. Ленин таъин гардида, то соли 1992 сарбаландона баҳри пешравии иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии хочагии мазкур адои вазифаи намудааст. Вақте, ки Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов ба вазифаи масъулияtnоки роҳбарии совхози қалону серсоҳаи ба номи В. И. Ленин таъйин гардид, Иттиҳоди Шуравӣ рӯ ба завол оварда, нооромиҳо ба амал омаданд, ки Тоҷикистон аз он истисно набуд. Вале Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов ба ҳайси роҳбари кордон ва ботаҷриба тавонист, хочагиро аз вартай пастравиу парокандашавӣ эмин нигоҳ дорад. Ҳосилнокии ғалладонаю пахта баланд гардида, истеҳсоли маҳсулоти чорво зиёд шуда, майдони боғу токзор васеъ гардид. Солҳои роҳбарии совхози ба номи В. И. Ленин аз тарафи Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов дар деҳоти Корезу Ҳусейншайх тавассути маблағгузории хочагии мазкур мактабҳои нав соҳта шуда,

роҳҳои байни деҳаҳои Дангара, Саричашма, Фарғара ва Яккатут мумфарш шуданд. Зиёда аз 800 гектар замини хоҷагӣ обёри шуда, пахтакорӣ аз нав ба роҳ монда шуда, масоҳати майдони боғзор ба 300 гектар расонида шуд. Дар он мавриди ҳассос маҳз меҳнати босубот, мардонагиу шуҷоатмандии Эмомалӣ Шарифович Раҳмоновро ба назар гирифта, ҳалқ ӯро ба ҳайси вакили Шурои Олии ҷумҳурӣ интихоб намуданд [97].

Дар баробари муваффақиятҳо роҳбарияти совхози ба номи В. И. Ленин баҳри баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволӣ ва ҳаётии майшии меҳнаткашон чораҳо меандешид. Маҳз бо ташабbusи роҳбари хоҷагӣ Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов баъди ғунучини маҳсулоти хоҷагии кишоварзӣ, 30 нафар коргарон тирамоҳи соли 1988 бо роҳҳати сайёҳӣ ба шаҳрҳои бостонию таърихии Бухоро, Самарқанд ва Панҷакент сафарбар гардиданд.

Ҳамзамон метавон қайд кард, ки хоҷагӣ аз рӯи нишондодҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар миқёси ҷумҳурӣ мавқei намоёнро ишғол карда, аз ҷиҳати маблаг, техника, тухмию сӯзишворӣ, масолехи бинокорӣ ва ҳӯроки чорво хеле рушд ёфта буд. Дар совхоз 56 мошини борқаши тамғаи муҳталиф мавриди истифода қарор дошт ва се таъмиргар фаъолияти иқтидори техникии воситаҳои нақлиётро ба зимма доштанд.

Соли 1988 меҳнаткашони совхози ба номи В. И. Ленин баҳри ичрои нақшаҳо ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардидаанд. Супоришҳои ба давлат фурӯхтани зироати ғалладона, гӯшт, шир, тухм, пашм, мева ва маҳсулоти полезӣ самаранок ичро гардиданд. Барои ичрои муваффақонаи нақшаҳо саҳми бригадаҳои № 1, 4 ва фермаҳои № 3, 4 ва 5 мусбат арзёбӣ мегардад. Дар баробари чунин муваффақиятҳо ҳанӯз аз соли 1987 маъмурият, кумитаҳои ҳизбӣ, иттифоқи касаба ва комсомолии совхоз барои масъалаи такмили ихтисоси корқунони муҳандисӣ-техникӣ, механизаторон, беҳтар намудани шароити меҳнатӣ-истироҳатии коргарон чорабиниҳои тарбиявию илмӣ байни менаткашон баргузор

менамуданд. Дар натицаи чунин ғамхорӣ ва чораандешихо меҳнаткашони совхози ба номи В. И. Ленин ӯҳдадориҳои зиёдеро бар дӯш гирифтанд. Аз ҷумла, барои баланд бардоштани маданияти зироаткорӣ, риоя намудани қойдаҳои агротехникиӣ, истифода бурдани нуриҳои минералиӣ, ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадами кишоварзӣ, самаранок истифода бурдани вақти корӣ ӯҳдадор шуданд, ки дар мӯҳлати 25-30 рӯзи корӣ, тавассути бригадаи пудратӣ ҳосили 3633 гектар ғаллазорро ҷамъоварӣ намуда, 6227 тонна ғалла истеҳсол карда, аз он 1700 тоннаро ба давлат фурӯшанд. Дар соҳаи ҷорвои ҷамъияти бошад, тасмим гирифтанд, ки 8200 тонна хӯроки дурушт, аз ҷумла 1590 тонна беда, 2410 тонна сенаж, 4200 тонна коҳ, 4543 тонна хӯрокҳои сершира, 3855 тонна силос, 588 тонна орди серғизои алаф барои ҷорво тайёр намоянд [97].

Маҳз таҷрибаи пешқадами меҳнаткашони совхози ба номи В. И. Ленин намунаи барои дигар ҳоҷагиҳои кишоварзии ноҳия гардида, то 1-уми июни соли 1988 нақшай нимсолаи ба давлат фурӯхтани маҳсулоти ҷорво ва парранда ичро гардид. Аз ҷумла икрои нақшай шир дар колхози бӯрдоқипарварӣ-109%, “КЗОС” - 107%, ба номи К. Маркс-101%, В. И. Ленин-100%, Дзержинский -83%, Фрунзе-81%, «Съезди XXII партия»-99%, «Файрат»-91%, «Коммунизм»-92%, заводи зотпарварии «Дангара»-90%, «Себистон»-82% ва дар ноҳия 90% ичро гардид. Истеҳсоли гӯшт дар колхози «Файрат»-88%, ба номи К. Маркс-37%, В. И. Ленин-78%, Дзержинский -25%, Фрунзе-23%, «Съезди XXII партия»-56%, СЗК-72%, “КЗОС”-39%, заводи зотпарварии «Дангара»-75%, «Себистон»-26%, «Коммунизм»-19%, бӯрдоқипарварӣ-51% ва дар ноҳия 48% ичро гардид. Истеҳсоли тухм бошад дар колхози ба номи Ленин-109%, Дзержинский-73%, Фрунзе-42%, заводи зотпарварии «Дангара»-86%, «Съезди XXII партия»-69%, «Коммунизм»-69% ва ноҳия 78% ичро гардид [285].

16-уми июни соли 1988 қарори Шурои вакилони халқии нохия хочагиҳоро вазифадор намуданд, ки барои фурӯхтани маҳсулоти кишоварзӣ ба аҳолӣ то моҳи август соҳтмони дӯконҳоро ба анҷом расонанд [304, с. 3]. Ҳамзамон мувоғиқи имконият ба хочагиҳо супориш дода шуд, ки бештар ба кишти сабзавоту картошка машғул шаванд, аммо иҷроиши қарори мазкур танҳо аз тарафи совхози ба номи Карл Маркс амалий гардида, хочагиҳои боқимонда онро иҷро карда натавонистанд.

Соли 1988 совхози ба номи Фрунзеи нохияи Данғара ҳосили фаровон гирифта, 660 тонна ангур ҷамъоварӣ намуд, ки аз он 649 тонна ба фонди иттифоқ фиристода шуд [233].

Бояд таъкид намуд, ки дар баробари пешравиҳо дар фаъолияти хочагиҳои кишоварзии нохия камбудиву нуқсонҳое низ ҷой доштанд, ки он боиси паст гардидани сифат ва кам шудани ҳаҷми маҳсулот мегардиданд. Аз ҷумла, совхозҳои ба номи В. И. Ленин, «Сеъзди XXII партия» ва «Коммунизм», ки асосан ба тухмипарварӣ маҳсус гардонида шуда буданд ва соҳиби қитъаҳои маҳсус барои кишти тухмӣ низ буданд, бо сабабҳои гуногун на ҳама вақт супоришҳоро саривақт иҷро менамуданд. Масалан, соли 1988 ин хочагиҳо бояд аз навъҳои гандуми «Наврӯз», «Ватан», «Сетте-Ҷерроз-бб», ҷави «Продуктив», «Нур», «Ченад-345», загири «Ҳисор-474», нахӯди «Вир-32» бояд зиёда аз 5000 тонна тухмӣ омода менамуданд. Аммо танҳо совхози «Коммунизм» ва заводи зотпарварии «Данғара» 300 тонна тухмӣ истеҳсол намуданд, дар дигар хочагиҳо иҷрои ин нақша ба назар намерасид.

Зарур ба таъкид аст, ки соли 1988 дехқонони нохия дар соҳаи пахаткорӣ муваффақиятҳои назаррасро соҳиб гардиданд, онҳо ба давлат 6331,6 тонна пахта супориданд, ки ин дар муқоиса нисбат ба соли 1987 - 3912,3 тонна зиёд буд. Чунин комёбӣ ба шарофати меҳнати содиқонаи дехқонон, самарабахш истифода бурдани замин, об, нуриҳои минералӣ,

техника ва ниҳоят таҷрибаи пешқадамонаи зарбдорони меҳнати состиалистӣ ба даст омада буд [254, с. 1].

Ин дастоварди киоварзони ноҳияро роҳбарони мақомоти ҳизбию давлатии вилоят ва ноҳия таъкид намуда, паҳтакорони ноҳияро ба муносибати фатҳи марҳалаи аввал ва ба давлат фурӯхтани 6332 тонна «тиллои сафед», ки 2000 тоннаи он тавассути мошинҳо ҷамъоварӣ гардида буд, табрик намуданд. Бригадаҳои Достӣ Қаюмов аз совхози «Сеъзди XXII партия», Соҷида Ҳудойбердиева аз совхози ба номи Ленин, Ҷавҳарбӣ Ясинова аз маркази таҷрибавии тухмипарварӣ, ки бо ҳисоби миёна ба андозаи 3,6-5% нақшай паҳтасупориро барзиёд ичро карданд ва меҳнати шарафмандонаи механик-ронандагон С. Кароматов, К. Алимхонов, Ҳ. Иброҳимов, И. Сарахонов дар ҳисботи солона ба таври алоҳида таъкид гардид. Бояд зикр намуд, ки меҳнаткашони ноҳия дар миқёси ҷумҳурӣ аввалин шуда, аз ичрои нақшай солонаи паҳтасупорӣ гузориш доданд [333, с. 1].

Аз соли 1989 совхози “Коммунизм” кишти паҳтаро дар заминҳои обёришуда ба роҳ монда, дар аввал 1130 гектар ва то охир 2147 гектарро мавриди истифода қарор дод. Зироати ғалладона ва лубиё дар 774 гектар, ки аз он 307 га барои гандум ва 195 гектар барои лубиёгӣ чудо гардида буд. Илова бар ин дар 42 га загир, 34 га картошка, 166 га сабзавоту полезӣ кишт карданд [139; 296].

Яке аз масъалаи асосии рушди хочагии кишоварзии ноҳияи Дангара азхудкуни заминҳои бекорхобида ва бо қувваи корӣ таъмин намудани он буд. Баҳри амалигардонии нақшай мазкур ҳанӯз аз солҳои 60-70-ум сиёсати муҳочиркунӣ ба роҳ монда шуда буд. Аз нӯҳ дехаи ноҳияи Дангара ба водии Ваҳш ва дигар минтақаҳои паҳтакори ҷумҳурӣ аҳолии маҳаллӣ муҳочир карда шуданд. Умуман, дар солҳои 50-ум аз ноҳияҳои сераҳолии Қизил-Мазор, Фарҳор, Сари Ҳосор, Қангурт, Дангара ва Муъминобод ба мавзеъҳои нави дохили вилоят наздикии 1,7 ҳазор

хочагиҳо мухочир гардиданд [127, с. 204]. Аммо дар солҳои 80-ум бо сабаби соҳтмони иншооти обёрикунӣ ва аз худкуни заминҳои нав аз водии Вахш, вилояти Кӯлоб, ноҳияи Комсомолобод ба ноҳияи Дангара аҳолӣ кӯчонида шуд, ки ин боиси зиёд гардидани қувваи корӣ дар ин минтақа гардид.

Хулоса, кишоварзӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои асосии хочагии ҳалқи ноҳияи Дангара дар замони шуравӣ ниҳоят рушд ёфта, ноҳия ба яке аз минтақаҳои асосии хочагии қишлоқи чумхурӣ табдил ёфт. Таҳлили маълумоти мавҷуда нишон медиҳад, ки раванди дигаргунишозиҳо ва рушди соҳаи кишоварзии ноҳияро ба як чандмарҳала метавон тақсим намуд. Марҳалаи аввал аз барқароршавии Ҳокимияти Шуравӣ ва ташкили ноҳия то ибтидои солҳои 50-уми асри XX-ро фаро мегирад. Ин давраи ташкили аввалин хочагиҳои шуравӣ, масоҳати агарӣ, колективонии хочагии қишлоқ, таъсиси аввалин колхозу совхозҳо дар ноҳия мебошад. Марҳалаи дуюм солҳои 50 - уми нимаи аввали солҳои 80- ум асри гузаштаро дар бар мегирад. Ин давра рушди кишоварзии ноҳия ва ба минтақаи пешрафти хочагии қишлоқи чумхурӣ табдил ёфтани он мебошад. Дар ин марҳала кишоварзони ноҳия ба дастовардҳо ва ташабbusи меҳнати зарбадори худ дар баланд бардоштан ҳосилнокии меҳнат, азхудкуни заминҳои нав, обёрии сунъии минтақа, маҳсусан ба ифтитоҳ додани нақби обёрии Дангара, ташкили хочагиҳои нав пайваста дар сафи пеш буданд ва борҷо ғолиби мусобиқаи сотсиалистӣ дар Итиҳодияи Шуравӣ ва чумхурӣ гардиданд.

Марҳалаи сеюм ба давраи бозсозии горбачёвӣ, канда шудани робитаҳои иқтисодӣ ва нишонаҳои таназзули соҳа ва буҳрон дучор гардидани он рост меояд.

Бозсозӣ, барҳам ҳӯрдани Иттиҳоди Шуравӣ ва ба гирдоби ҷанги шаҳрвандии солҳои 90-ум кашида шудани чумхурӣ, дар баробари хисороти зиёди моддию маънавӣ, инчунин ба соҳаи кишоварзӣ бетаъсир

намонд. Қисми зиёди намудҳои техника, чорвои ҷамъиятӣ ва маҳсулоти кишоварзии ноҳия горат шуда, беш аз 21 483 гектар замини корам дар миқёси ҷумҳурӣ аз кор баромада, хисороти зиёде ба кишоварзон расид ва боиси паст гардидани сатҳи зиндагонии аҳолӣ гардид.

2.2. Маориф ва ҳаёти фарҳангии ноҳия

Ҳалқи тоҷик дорои маданияти бойи таърихии қадима бошад ҳам, vale дар ибтидои асри XX бо сабаби парокандагии сиёсӣ, набудани иртиботи ягонаи фарҳангӣ дар ҳолати ногувори маънавию мадани қарор дошт. Дар арафаи Инқилоби Октябр ва барқароршавии Ҳокимияти Шуро, ташкилёбии ҶШС Тоҷикистон сатҳи фарҳангии тоҷикон, баҳусус низоми маориф, илм, ҳунар ва иҷтимоиёт дар поян ниҳоят сусти тараққиёти худ ҷой доштанд. Дар натиҷаи амалигардонии нақшаҳои тараққиёти ҷомеаи сотсиалистӣ, яъне саноатиқунонӣ ва колективонии ҳочагии қишлоқ ҳаёти иқтисодии ҷумҳурӣ беҳтар гардида, барои инкишофи фарҳанг замина ва имконияти мусоид фароҳам овард. Маҳви бесаводӣ, инкишофи маорифи ҳалқ яке аз самтҳои асосии инқилоби мадани буд. Аз рӯзҳои аввали ғалабаи Инқилоби Октябр азnavsозии мактабҳо ва тамоми соҳтори маорифи ҳалқ шурӯъ гардид. Гарчанде дигаргунсозиҳои фарҳангӣ ва соҳтани мактабҳои нави шуравӣ, маҳсусан ба забони тоҷикӣ дар қаламрави имрӯзai Тоҷикистон нисбат ба дигар минтақаҳо дертар, танҳо пас аз ташкилёбии Ҷумҳурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон вусъати тоза пайдо намуд [197, с. 64]. Моҳи декабри соли 1924 Комиссариати маорифи ҳалқи ҶМШС Тоҷикистон ташкил дода шуда буд, ки вай бевосита ба ташкили низоми нави маориф ва соҳтмони мактабҳои нав шурӯъ намуд. Тибқи гузориши Комиссариати ҳалқии маорифи ҷумҳурӣ аз 11 феврали соли 1925 дар ҳудуди Бuxорои Шарқӣ ҳамагӣ 4 мактаб интернат, 3 мактаби ибтидойӣ бо

152 хонанда вучуд доштанд [196, с. 192]. Аз ин рӯ, вазифаи муҳимтарини комиссарияти маориф соҳтмони мактабҳои нави шуравӣ буд. Вазифаи дигари Комиссарияти ҳалқии маориф ин маҳви бесаводӣ дар қаламрави чумхурӣ буд. Ба андешаи М. Эркаев оғози маҳви бесаводӣ ва соҳтмони мактабҳо дар ин самт дар қисмати ҷанубии Тоҷикистон, яъне ҳудуди собиқ Бухорои Шарқӣ ба охири соли 1922 –аввали соли 1923 рост меояд [152, с.22]. Аммо, аз маълумоти сарчашмаҳои таъриҳӣ бармеояд, ки дар ин самт низ фаъолияти густурда пас аз ташкилёбии ҶМШС Тоҷикистон ба роҳ монда шуд. Соли таҳсили 1925/ 26 дар ҳудуди чумхурӣ 42 мактаби маҳви бесаводӣ бо 600 нафар хонанда амал мекард [196, с. 222]. Бояд қайд намуд, ки дар ибтидо ва баъд низ дигаргуниҳои маданий ва маҳсусан, мактабу маориф ва маҳви бесаводӣ бо дастгирии ҳокимияти марказӣ ва дигар ҷумҳуриҳои шуравӣ татбиқи худро мейфт. Маҳз дар натиҷаи ҳамин ёрии байниҳамдигарӣ ба ҶМШС Тоҷикистон қоғаз, китобҳои дарсӣ, васоити таълимию методӣ, асбоби хониш ворид шуда, бо дарҳости ҳукумати Тоҷикистон мутахассисони соҳаи фарҳанг, маориф ва илм ба кор меомаданд ва ё дар марказҳои калони илмӣ, мактабҳои олии ин шаҳрҳои марказӣ фиристодагони Тоҷикистон соҳиби касб ва таҳсилот мешуданд.

Чунин раванди тасмимгирифтаи ҳукумати ҶМШС Тоҷикистон ва ҶШС Тоҷикистон ва амалигардонии он дар баробари минтақаҳои дигари ҷумҳурӣ ба ноҳияи Дангара низ даҳл дошт. Дар ибтиди солҳои 30-юм дар ноҳияи Дангара ҷамъияти «Нест бод бесаводӣ!» таъсис ёфт, ки нақши он дар соҳтмони мактабҳои шакли нав, маҳви бесаводӣ хеле назаррас мебошад. Занону духтарон бо тарғиботу ташвиқоти созмони ҷавонон маъракаҳои фарангипартоиро дастгирӣ намуда, ба ҳаёти нави ҷамъиятий қадам мегузоштанд.

Дар татбиқи инқилоби маданий, маҳви бесаводӣ, соҳтмони мактабҳои нав ва гузаронидани дигар маъракаҳои иҷтимоию фарҳангӣ

дар навохии чанубии чумхурӣ нақши намояндагони ноҳияҳои шимолии чумхурӣ низ хеле муассир мебошад. Масалан, 10-уми майи соли 1936 ташкилоти комсомолии Ӯротеппа бо мақсади саводнокгардонии омма ва маҳви бесаводӣ 40 нафар комсомолони босаводро ба чануби Тоҷикистон сафарбар намуд, ки 30 нафари онҳо ба Данғараву Ҳовалинг фиристода шуданд [148, с. 172].

Барои пешравии соҳаи маорифи ноҳия душворӣ ва монеаҳои зиёд ҷой доштанд, пеш аз ҳама дар мактабҳои чумхурӣ шумораи зарурии хонандагон ва омӯзгорон намерасиданд Вале новобаста аз мушкилоти ҷойдошта дар ҳудуди ноҳия солҳои 1924-1925 аввалин мактабҳои нав кушода шуданд. Аз ҷумла, соли 1923 дар деҳаи Пушинг, соли 1924 дар деҳаи Оқсу (ҳоло Сафобаҳш), 1927 дар Санѓтӯда, 1929 дар Ғичовак ва Ҳушманзар, соли 1930 дар Паркамҷӣ, 1931 дар Ғарғара ва соли 1932 дар ҳуди Данғара нахустин мактабҳои нав ба кор даромаданд [216, с. 244].

Дар баробари мубориза ба муқобили маҳви бесаводӣ, инчунин дар солҳои соҳтмони ҷомеаи сотсиалистӣ барои рушди иҷтимоӣ ва ҳифзи саломатии аҳолии ҷораҳои зарурӣ андешида мешуд. То 1-уми марта соли 1935 барои ҳифзи саломатии аҳолии чумхурӣ як қатор мутахассисони қасбии тиббии соҳиби маълумоти олий ва миёна сафарбар гардиданд. Аз ҷумла, ба ноҳияи Данғара 2 духтури соҳиби маълумоти олий, 3 миёна, 1 фелдшер ва 4 ҳамшираи шафқат сафарбар гардиданд, ки ба табобати аҳолӣ машуғул буданд [148, с. 288].

20-уми марта соли 1935 бо сабаби авҷ гирифтани бемории вараҷа ШКХ ҶШС Тоҷикистон таҳти №401 қарор «Дар бораи мубориза бар зидди вараҷа»-ро қабул намуд, ки тибқи он 550 ҳазор сӯм барои бартараф ва табобати беморон ҷудо гардид ва ба ноҳияи Данғара 20 ҳазор сӯм ҷудо карда шуд [148, с. 289].

Фаъолияти мунтаззами кормандони муассисаҳои тиббии чумхурӣ дар зери таваҷҷӯҳи Ҳуқумати Шуравӣ ва ҶШС Тоҷикистон ҷой дошт.

Баҳри ҳавасамандгардонӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагониву ҳаёти майшии кормандони тиббӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешуданд. Бо чунин мақсад 3-юми апрели соли 1936 таҳти № 466 қарори ШКХ ва КМ ҲҚ ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи баланд бардоштани музди меҳнати кормандони тиб» ба тавсив расид, ки мувофиқи он маоши кормандони соҳа аз 10 то 30 % баланд гардид [148, с. 293].

Мушкилоти соҳаи маориф дар миқёси ҷумҳурӣ тадриҷан бо ҷаҳду талоши мақомоти давлатию ҳизбӣ, аҳолӣ, муассисаю ташкилотҳо ҳалли ҳудро пайдо менамуд. Махсусан, бо афзудани маблағузории соҳа соҳтмони биноҳои нави таълимӣ дар шаҳру ноҳияҳо ба роҳ монда шуд. Танҳо дар давоми панҷсолаи дуюм аз ҳисоби маблағҳо бучавӣ дар ҷумҳурӣ 250 мактаби нав барои 42460 хонанда ва аз ҳисоби маблағҳои аҳолӣ соли 1935 160 мктаб соҳта шуд [152, с. 42]. Мувофиқи санадҳои бойгонӣ дар давоми солҳои 1928- 1937 дар ҳудуди ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 4057 бинои мактаб ва дар байни солҳои 1938-1940 80 бино бо 19200 ҷойи нишаст соҳта шудааст [196, с. 255]. Вусъати соҳтмони биноҳои мактабӣ ва ташкили мактабҳои нави шуравӣ дар ноҳияи Дангара низ ба назар мерасид. Дар давоми солҳои 30- юм қариб дар ҳама дехаҳои ноҳия мактабҳои нав кушода шуданд. Бо мақсади таъмини мактабҳо бо омӯзгорон 2 декабри соли 1930 дар Қангурт курсҳои занонаи омӯзгорӣ барои 30 нафар таъсис ёфт.

Тибқи қарори Шуруи Комиссарони Ҳалқии ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи ҷойгиркунонии муассисаҳои таълимӣ дар шаҳр ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ» аз 17-уми апрели соли 1941, соли таҳсили 1940-1941 дар ҳудуди ноҳияи Дангара 39 мактаби ибтидой ва 12 мактаби нопурраи миёна фаъолият доштанд [149, с. 137].

23-юми июли соли 1940 қарори ШКХ ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи таъсис додани институти муаллимтайёркунӣ дар шаҳри Қӯлоб» ба тавсив расид. 3-юми августи соли 1940 ин қарор аз тарафи Шуруи

вакилону меҳнаткашони вилояти Хатлон дастгирӣ ёфт. Дар соли таҳсили 1940-1941 60 нафар ба институти муаллимтайёркуни шаҳри Кӯлоб фаро гирифта шуд, ки 5 нафари онҳо аз ноҳияи Дангара буд. Ҳамзамон дар назди институти муаллимтайёркуни шаҳри Кӯлоб курсҳои тайёрӣ барои 60 нафар кушода шуд, ки дар он низ аз ноҳияи Дангара 5 нафар шунаванда таҳсил мекард [149, с. 231].

Саршавии Ҷангӣ Бузургӣ Ватаний ба соҳтмони босуръати низоми мактабу маорифи ҷумҳурӣ ва, аз ҷумла ноҳияи Дангара низ таъсири ҷиддӣ расонид. Дар ин солҳо суръати соҳтмони биноҳои таълими, фарогирии хонандагон ба мактаб хеле коҳиш ёфт. Дар баробари он ҷалби хонандагон, маҳсусан синфҳои болоӣ ба корҳои саҳроӣ ва сафарбаршудани омӯзгорон ба ҷанг хеле афзоиш ёфт. Танҳо дар давоми соли таҳсили 1942\1943 дар миқёси ҷумҳурӣ 40,5 ҳазор ё 15,1% кӯдакони синну соли мактабӣ аз таҳсил берун монда буданд [168, с. 59]. Зиёда аз 5000 омӯзгорони мактабҳои ҷумҳурӣ ихтиёран ва ё бо даъвати мақомоти ҳизбию давлатӣ ба ҷанг ё корҳои наздифронтӣ сафарбар шуданд [213, с. 86–87]. Вобаста ба мушкилоти ба миён омада шумораи хонандагони мактабҳои ҷумҳурӣ аз соли таҳсили 1942/43 тадриҷан рӯ ба камшавӣ овард. Соли таҳсили 1944/1945 бояд тибқи нақша ба мактабҳои вилояти Кӯлоб 45298 хонанда ҷалб мегардиданд, аммо ин нақша дар ҳадди 34386 нафар хонанда ичро шуд. Тибқи ҳамин санад дар вилояти Кӯлоб ҳамагӣ 6 мактаби миёна амал мекард [196, с. 282–283]. Болоравии вазъи иқтисодию иҷтимоӣ, амалишавии нақшай барқарорсозии баъдиҷонии ҳочагии ҳалқ ба беҳтаршавии вазъи мактабу маорифи ҷумҳурӣ ва, аз ҷумла ноҳияи Дангара оварданд. Дар солҳои 50 –ум шумораи мактабҳо, хонандагони онҳо, сифати таълиму тадрис дар ноҳия рӯ ба беҳбудӣ овард. Аз ҳисоботи солонаи маорифи ноҳия рушди маорифи ноҳияро метавон мушоҳида намуд.

Дар солҳои 50-ум яке аз масъалаҳои асосие, ки боиси нигаронии мақомоти маориф мегардид, ин ба таҳсил пурра ҷалб нагардидани духтарон буд. Масъалаи мазкур дар мактабҳои гуногуни ноҳияи Дангара низ ташвишовар ба назар мерасид. Дар нимсолаи аввали соли таҳсили 1955 – 1956 дар мактаби № 9 «Иттифоқ» 223 нафар хонанда таҳсил менамуданд, ки то охири нимсола 214 нафар боқӣ монд, ки аз он ҳамагӣ 96 нафарро духтарон ташкил медоданд [67, в. 102].

Ҳамин сол дар мактаби ҳафтсолаи ба номи Пушкин 372 нафар хонанда таҳсил менамуд, ки то охири нимсола 347 нафар боқӣ монд, ва аз он 143 нафарро духтарон ташкил медоданд [67, в. 103]. Дар мактаби ҳафтсолаи ба номи Димитриев 171 нафар хонанда таҳсил менамуд, ки аз он ҳамагӣ 20 нафарро духтарон ташкил медоданд [67, в. 104], ки ин нишондиҳандай ниҳоят пасти ҷалби духтарон ба таҳсил мебошад.

Ҳалли ин масъала дар мактаби ҳафтсолаи ба номи Фрунзе, мактаби ҳафтсолаи ба номи Киров дар нимсолаи аввали соли таҳсили 1955 – 1956 боз ҳам ташвишовартар буд [67, в. 113].

Вазъият дар мактаби ҳафтсолаи ба номи Лермонтов низ боиси нигаронӣ буд, аз як тараф камтар ҷалб гардидани духтарон бошад, тарафи дигар то охири нимсола тарк намудани таҳсил аз тарафи теъдоди зиёди хонандагон ба назар мерасад. Аз ҷумла, дар нимсолаи аввали соли таҳсили 1955 – 1956 дар мактаби зикршуда 194 нафар хонанда таҳсил менамуданд, ки то охири нимсола 179 нафар боқӣ монд, ки аз он 81 нафарро духтарон ташкил медоданд [67, в. 119].

Дар соли таҳсили 1955 – 1956 дар мактаби миёнаи №1 ба номи Ленини ноҳияи Дангара 125 нафар дар синфи 5-7 - ум таҳсил менамуданд ва 272 нафар синфи 7-умро ҳатм намудаанд [68, в. 7]. Умуман дар соли таҳсили 1955 – 1956 ба синфҳои 1-10 – ум муассисаи зикршуда 483 хонанадагони синну соли гуногун фаро гирифта шуданд, ки аз он 170 нафарро духтарон ташкил медоданд [69, в. 25].

Соли таҳсили 1955 – 1956 дар мактаби мактаби миёнаи ба номи Сталини дехаи Кангурти ноҳияи Дангара, ки ҳанӯз соли 1933 таъсис ёфта буд, ба синфҳои 1-10 – ум 333 хонандагони синну соли гуногун фаро гирифта шуданд, ки аз он 82 нафарро духтарон ташкил медоданд [73, в. 25], ки ҷалби духтарон ба муассисаи мазкур ҳело ташвишовар буд. Дар китобхонаи мактаби мазкур ҳамагӣ 1429 китоб мавҷуд буд, ки аз он 900 бо забони тоҷикӣ, 5 ўзбекӣ ва 524 русӣ буданд [73, в. 41], ки то андозае аз шароити мусоид ва забони таълимӣ гувоҳӣ медиҳад.

Мактаби миёнаи ба номи А.М.Горкии дехаи Санѓтӯда ҳанӯз соли 1938 барои 150 нафар хонанда сохта шудааст [70, в. 1]. Соли таҳсили 1955 – 1956 дар мактаби мазкур аз синфи 1 то 7 – ум 100 нафар хонанда таҳсил менамуданд, ки аз он 85 нафар духтарон буданд [70, в. 25]. Дар мактаби мазкур төъдоди духтарони ба таҳсил ҷалб гардида, нисбат ба муассисаҳои дигари таълимии ноҳия бештар ба назар мерасад.

Мактаби миёнаи №1 ба номи Пушкини ноҳияи Дангара соли 1933 барои 270 хонанда сохта шуда, соли таҳсили 1955 – 1956 дар он 227 нафар таҳсил мекарданд, ки аз он 145 нафар духтарон буданд [69, в. 1, 25].

Дар маҷмӯъ соли таҳсили 1957-1958 ба муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонии ноҳияи Дангара ба таври умум 82,5 % төъдоди умумии хонандагони синну мактабӣ ҷалб гардида буданд [339].

Соли таҳсили 1957-1958 мушкилии асосӣ дар он зоҳир мегардид, ки бо сабаби пурра аз худ накардани барномаи таълимӣ қисми хонанадагон такроран дар синф мемонданд, ки чунин вазъият қариб дар тамоми мактабҳои ноҳияи Дангара ба назар мерасид. Аз ҷумла, дар мактаби ба номи К. Маркс 58 нафар таҳсил менамуданд, ки аз он 48 нафар ба синфи дигар гузашта, 10 нафар дар синфашон монданд [339]. Дар муассисаи ҳафтсолаи рақами 22 ба номи «Коммунизм» шумораи хонандагони синфи 1- 7 ҳамагӣ 72 хонандаро ташкил медод, ки то охири соли таҳсил

68 нафар ба синфи дигар гузаронида шуда, 4 нафар дар синфашиб монд [66, в. 131].

Ҳамзамон соли таҳсили 1957-1958 дар мактаби рақами 24 - и ба номи «40- солагии Октябр» аз синфи 1 то 7 – ум 75 нафар хонанда таҳсил менамуданд, ки то охири соли таҳсил 73 нафар боқӣ монда, аз он 64 нафар ба синфҳои дигар гузашта, 13 нафар дар синфашиб монданд [66, в. 132].

Дар мактаби рақами 2 ба номи М. Ломоносов 78 хонанда таҳсил менамуд, ки 75 ба синфи дигар гузашта, 3 нафар дар синф монданд [66, в. 133].

Дар мактаби ҳафтсолаи ба номи Ворошилов 90 хонанда таҳсил менамуд, ки 80 нафар ба синфи дигар гузашта, 10 нафар дар синф монданд. Боиси таъкид аст, ки дар мактаб 350 китоби дарсӣ, ки аз он 290 бо забони тоҷикӣ, 25 узбекӣ, 35 русӣ ва 320 барои хониши беруназсинфӣ мавҷуд буд [66, в. 134-135].

Дар мактаби ҳафтсолаи ба номи Калинин, ки 195 хонанда дошт. 168 ба синфи дигар гузашта, 27 нафар дар синф монданд. Дар мактаб 1125 китоби дарсӣ, ки аз он 843 бо забони тоҷикӣ, 88 ўзбекӣ, 294 русӣ ва 294 барои хониши беруназсинфӣ мавҷуд буд [66, в. 135-136].

Масъалаи дигар дар соли таҳсили 1957-1958 бо китоби дарсӣ таъмин намудани мактабҳои ноҳияи Данғара ба ҳисоб мерафт. Дар ин ҷода қайд метавон намуд, ки то андозае мактабҳои ноҳия бо китоби дарсии забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва ўзбекӣ таъмин буданд. Масалан, дар мактаби ба номи К. Маркс 120 китоби дарсӣ, 60 бо забони тоҷикӣ ва 60 русӣ, 60 барои хониши беруназсинфӣ мавҷуд буд.

Теъоди китоби дарсии мактаби ҳафтсолаи рақами 22 ба номи «Коммунизм» маҷмуаан 796 ададро ташкил медод, ки аз он 484 бо забони тоҷикӣ, 87 ўзбекӣ, 225 русӣ ва 540 барои хониши берун аз синфӣ мавриди мутолиаи хонандагон қарор доштанд.

Дар мактаби рақами 24-и ба номи «40- солагии Октябр» аз 200 китоби дарсӣ 100 бо забони тоҷикӣ, 50 узбекӣ, 50 русӣ ва 200 барои хониши беруназсинӣ дастраси хонандагон буданд [66, в. 132].

Масъалаи дигаре, ки барои рушди соҳаи маорифи ҷумҳурӣ ва ноҳия монеаҳо эҷод менамуд, зиёд будани нуқтаҳои ҳурди аҳолинишин буд, ки барои ташкили муассисаҳои таълимӣ бо сабаби кам будани шумораи хонандагон мушкилот ба миён меовард. Соли таҳсили 1956-1957 дар 758 марказҳои аҳолинишини ҷумҳурӣ аз 1 то 10 ва дар 700 нуқта аз 11 то 20 оила зиндагӣ мекарданд. Танҳо дар ноҳияи Данғара чунин нуқтаҳои ҳурди аҳолинишин 40 ададро ташкил медоданд, ки пурра бо мактаб ва омӯзгорону китоби дарсӣ таъмин намудани онҳо ғайриимкон буд [148, с. 131].

Ҳамин тариқ, аз муваффақият ва камбудиҳои соҳаи маорифи ноҳияи Данғара дар солҳои 50-ум ба хулосае омадан мумкин аст, ки то андозае раванди ҷалби хонандагон ба мактабҳо, ҳусусан духтарон камтар ба назар расад ҳам, вале дар маҷмӯъ аз рушди низоми маориф дар ноҳия шаҳодат медиҳад.

Дар баробари дастовардҳои соҳаи маориф дар самтҳои дигари соҳаи фарҳангии ноҳияи Данғара маҳз дар даврони Шуравӣ ривоҷу равнақ ёфтанд. Махсусан, нақши матбуоти даврӣ, ҷойхонаҳои сурҳ ва клубу китобхонаҳо дар баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ ва тарбияи ҷавонон назаррас мебошанд.

Воситаи асосии муаррифгари ҳаёти ҳамарӯзаи ҷомеа ин матбуоти даврӣ мебошад. Бо чунин мақсад, ҳанӯз соли 1935 нахустин рӯзномаи ноҳиявии «Зарбдори Данғара» аввал бо ҳуруфи лотинӣ ва аз соли 1941 бо алифбои кириллӣ ба табъ мерасид. Муҳаррири аввалини рӯзнома Ҳайдаров буд. Дар ин солҳо ба ғайр аз рӯзномаи ноҳиявӣ дар матбааи ноҳия инчунин барои коргарони совхози ғаллакори «Данғара» ва ПМТ – ҳо рӯзномаи алоҳида бо теъдоди ҳазор нусха интишор мегардид [198, 80].

Матбааи ноҳия ҳанӯз соли 1930 таъсис ёфта, дар аввал филиали матбааҳои ноҳияи Орҷоникидзеобод (Ваҳдат) ва шаҳри Кӯлоб буд. Танҳо баъди соҳибистиклолии ҷумҳурӣ аз 21 феврали соли 1992 бо фармони Вазорати фарҳанг ва иттилооти Ҷумҳурии Тоҷикистон мактабҳои алоҳида дар тобеи вазорати зикршуда ташкил гардид.

Рӯзномаи «Зарбдори Дангара», аз 1 – уми январи соли 1957 таҳти унвони «Бо роҳи Ленин», аз моҳи июли соли 1962 «Навобод» ва аз соли 1991 инҷониб ба «Симои Дангара» табдили ном карда, интишор мегардад. Мудирони аввалини матбаа Собиров, Б. Ҷорубов, Исмонқулов, И. Иброҳимов ва Ш. Раҷабов буданд.

Бояд қайд намуд, ки барои ҳифзи арзишҳои таърихии ҳар як ҳалқу миллат нақши бойгониҳо бузург аст. Баъди таъсисёбии ноҳияи Дангара низ барои ба ҳифзи арзишҳои таърихӣ зарурати таъсиси бойгонӣ ба амал омад. Бо мақсади ҳифз намудани ҳуччатҳои ташкилоту муассисаҳо, аҳолӣ ва ҳочагиҳои ноҳия моҳи марта соли 1948 Бойгонии давлатии назди кумитаи иҷроияи ноҳияи Дангара таъсис ёфт, ки Н. Н. Куинова аввалин мудири он таъйин гардид. 12 – уми сентябри соли 1975 дар асоси қарори Шурои вакilonи ҳалқи ноҳия ба ҷойи бойгонии давлатӣ, бойгонии таҷрибавии байниноҳиявии худтаъминқунӣ оид ба ҳуччатҳо таъсис дода шуд [198, с. 135–230]. Минбаъд давра ба давра бойгонии ноҳия мукаммал гардида, теъдоди зиёди ҳуччатҳоро дар бар мегирад, ки барои таҳкиқи таърихи ноҳия шароит ва заминаи мусоид ба вуҷуд меоварад.

Дар давраи аввали таъсисёбии ноҳия зарурат ба ташкили муассисаҳои маданий - равшаннамоӣ ба вуҷуд омад. Ҳонаи маданияти ноҳияи Дангара соли 1935 ташкил ёфта, дорои 244 ҷойи нишаст буд [291, с. 6]. Дар муассисаи мазкур толори намоиш, китобхонаи марказии ноҳия, гурӯҳи ҳаваскорони мусиқиву драммавӣ ва маҳфилҳои рақсу сурудро дар бар мегирифт. Дар ҳонаи маданият собиқадорони фаъоли санъату

музиқӣ ба мисли Ҷорӯбалий Алиев, Табаралӣ Авазов, Донахон Нодирхонов, Қудрат Саъдуллоев, Маннон Шеров, Ҳамид Давлатов, Курбонгул Шерова, Сафаргул Шерова, Ситора Шерова, Гулнисо Қаҳорова, Фотима Сатторова, Зӯҳро Сатторова ва дигарон ҳунарномаӣ менамуданд [159, с. 9]. Ҳамзамон дар кори зиёд гардонидани шумораи муассисаҳои маданий- равшанномаӣ камбудиҳо низ ҷой доштанд. Нақшай пешбиншудаи васеъ намудани фаъолияти муассисаҳои мазкур, дар ноҳия ичро нашуд. Аз ҷумла, 2 китобхонаи дехотӣ ва 3 клуб ба истифода дода нашуданд [246, с. 46].

Соли 1939 дар дехаҳои Булёни Пойин ва Сангтӯда 2 клуби колхозӣ ба фаъолият оғоз намуданд. Баъдан солҳои ҷанг дар ноҳия клубҳои сайёр ва гӯшаҳои сурҳ таъсис ёфтаанд, ки онҳо тобеи хонаи маданият набуданд. Соли 1949 кинотеатрҳои ноҳиявӣ ва совхози «Наврӯз» ба шӯъбаи фарҳанг тобеъ гардиданд.

Баҳри ғанӣ гардонидани ҷаҳонбинии маънавии аҳолӣ, соли 1935 дар назди хонаи маданият китобхонаи ноҳиявӣ бо фонди 1200 нусха китоб ташкил ёфт, ки то соли 1940 дар хизмати аҳолӣ қарор дошт. Бо ташаббуси мақомоти ҳизбии ноҳия ба хотири пурра саводнокшавии омма то соли 1960 миқдори китобхонаҳои ноҳия ба 44 адад расонида шуд. Азбаски фарҳанги китобхонии аҳолии ноҳия мавқеи худро пайдо намуда буд, соҳаи мазкур дар зери назорати ҳукumat қарор дошт. Дар натиҷа 9 адад китобхонаҳои ноҳия, бахусус аз дехаҳои Оқсу, Ғичовак, Ҷартеппа, Саргазон, Ғарғара, Қангурт, Балчувон, Тутқавул ва Сангтӯда тобеи Вазорати фарҳанг буданд. Фонди умумии китобҳои онҳо ба 54 364 нусха ва шумораи хонандагон аз 1102 ба 2687 нафар расида буд, ки аз баланд гардидани фарҳанги китобхонии аҳолии ноҳия шаҳодат медиҳад [198, с. 229]. Аммо камбудии соҳаи зикршуда дар он зоҳир мегардид, ки аксарияти мудирони китобхонаҳо соҳиби маълумоти миёнаи нопурра буданд.

Ҳаёти фарҳангии ноҳия низ сол ба сол рушд меёфт, соли 1961 дар ноҳия 5 муассисай фарҳангии тобеи Вазорати фарҳанг, 2 клуби тобеи иттифоқи касаба ва 8 клуби тобеи колхозҳо бо 14 нафар кормандон фаъолият менамуданд. Аз соли 1960 то соли 1970 миқдор клубҳои ноҳия то ба 21 адад расиданд.

Барои рушди соҳаи алоқа соли 1961 дар маркази ноҳияи Дангара Пойгоҳи автоматӣ - телефонии тамғаи ДШ-49, ки дорои 300 рақам буд, васл карда шуд. Дар давраи роҳбарии Ҳайдар Ҳочаев соли 1970 дар пойгоҳи мазкур 200 рақами дигар зиёд гардид.

Соли 1962 мактаб-интернати №1 таъсис ёфта, ба он 105 нафар тарбиягирандагони синфҳои 5-7 ҷалб шуданд ва 12 нафар омӯзгорону мураббиҳо ба таълиму тарбияи онҳо машғул буданд. Барои тарбиягирандагон тамоми шароитҳои моддӣ-маишӣ ва маънавӣ муҳайё гардида буд.

Аз маълумоти оморӣ бар меояд, ки то соли 1970 шумораи китобхонаҳои ноҳия ба 18 ададу бо 1881 нусха китоб ва соли 1980 ба 26 ададу бо 203 200 нусха китоб расид. Минбаъд теъдоди китобхонаҳои ноҳия ва фонди китобҳои онҳо боз ҳам афзуд. Дар арафаи пошҳӯрии Иттиҳоди Шуравӣ соли 1990 шумораи ниҳоии китобхонаҳо ба 28 адад ва фонди онҳо ба 211329 нусха расида буд [198, с. 226–230].

Беҳтарин дастоварди фарҳангии ноҳия дар асоси қарори Шурои вакилони халқӣ моҳи августи соли 1974 кушода шудани мактаби мусиқии №1 дар шаҳри Дангара мебошад. Дар мактаби мусиқии №1 ба 50 нафар хонанда 4 омӯзгори соҳавӣ дарс мегуфт ва роҳбарияти муассисаро Р. Давлатмаҳмадов бар ӯхда дошт.

Теъдоди муассисаҳои фарҳангии ноҳия сол то сол афзуда, дар соли 1976 3 маҷмааи маданий-варзишӣ, 5 хонаи маданият, 8 клуб, 6 клуби сайёр ва як мактаби мусиқии бачагонаро ташкил медод. Ҳамин сол клубҳои деҳаҳои Калкот ва Ҷарбулоқ соҳта, мавриди истифода қарор дода шуд

ва ансамбли тарона ва рақси «Садбарг»- и назди хонаи маданияти нохия ташкил ёфт.

Соли 1982 дар назди хоҷагии «Ғайрат» ансамбли тарона ва рақсии «Субҳи Санѓтӯда» ба фаъолият оғоз намуд, ки овозхонону хунармандони соҳибистеъоди нохияро фаро гирифта буд. Ба замми он ҳамин сол мактаби мусиқии бачагонаи №2 дар шаҳраки Себистон мавриди ифтиттоҳ қарор гирифт, ки дар он 5 омӯзгор ба таълими 60 нафар хонанда машғул буданд.

То саршавии ҷанг дар ҳудуди нохия як маркази телефонӣ, як матбааи хурд, як беморхонаи дорои 25 кат, 4 нуқтаи савдо, 17 мактаб, ки аз он 4 ҳафтсола ва 13 ибтидой, як клуб барои 150 нафар, як ПМТ ва 6 хонаи истиқоматии коммуналӣ амал менамуданд.

Соли 1977 Омӯзишгоҳи касбӣ-техникии нохияи Данғара таъсис ёфт, ки дар муддати камтар аз ҳафт сол барои хоҷагии ҳалқ 733 нафар мутахассисони гуногуниҳтисосро тайёр намуд.

Соли 1978 барои ташаккули ҷаҳонбинии дунявии ҷавонони нохияи Данғара 44 маҳфилҳои зинаҳои поёни ва миёна амал мекарданд, ки дар кори онҳо 792 нафар комсомолону ҷавонон ширкат варзида, савияи дониши назариявӣ - сиёсии ҳудро баланд мебардоштанд. Ба онҳо 44 нафар таблиғотчиёни маълумотноку соҳибтаҷриба, ки 20 нафарашон аъзои ҳизби коммунистӣ буданд, машғулият мегузарониданд [247, с. 4].

Дар соли таҳсили 1978-1979 дар нохияи Данғара 18 мактаби миёна, 36 мактаби 8-сола, 18 мактаби ибтидой ва омӯзишгоҳи касбию техникӣ фаъолият менамуданд [217, с. 659].

Ҳамин солҳо дар нохия 22 китобхона, 11 клуб, 5 хонаи маданият, 1 кинотеатр ва 17 дастгоҳи кинонамоишдиҳӣ дар хизмати сокинон қарор доштанд [289, с. 1]. Фаъолияти китобхонаҳо дар вусъат додани корҳои оммавӣ-фарҳангӣ хеле назаррас мебошад, аз ҷумла, китобхонаи қитъаи Оқсуи ҷамоати деҳоти Себистон, клуби деҳаи Булёни Пойини совхози байниҳоҷагии чорвофарбехӯнӣ муассисаҳои беҳтарини маданияи нохия маҳсуб меёфтанд. Дар муассисаҳои номбурда тамоми чорабинихо

тавассути нақша мунтазам баргузор гардида, даҳҳо ҷавонон дар маҳфилҳои гуногуни сиёсию ҳизбӣ ширкат меварзиданд. Аз тарафи дигар қайд намудан зарур аст, ки фаъолияти на ҳамаи муассисаҳои маданий ҳамеша ба талабот ҷавобгӯй буданд. Дар клубу китобхонаҳо бояд муваффақиятҳои ҳочагии халқ, расму лавҳаҳои пешқадамони меҳнати сотсиалистӣ ва нақшаву ӯҳдадориҳо ба намоиш гузошта мешуданд. Вале чунин ҳолат на дар ҳамаи муассисаҳои фарҳангӣ ба назар мерасид. Аз ҷумла, фаъолияти китобхонаҳои Саргазону Қушбулоқи колхози «Коммунизм», Булёни Болои колхози «Съездзи ХХII партия», клубҳои қитъаҳои Гумсии совхози ба номи Фрунзе, Карл Маркс ва Калкоти совхози «Себистон» ба талабот пурра ҷавобгӯй набуданд [289, с. 1].

Дар маҷмӯъ, соли 1980 ба аҳолии ноҳия 23 клуб, 6 хонаи маданият, 23 китобхона ва ансамбли рақсию тарона ва дигар муассисаҳои фарҳангӣ хизмат мерасониданд. Дар аксарияти клубу хонаҳои маданият маҳфилҳои эҷодӣ амал менамуданд. Шумораи чунин маҳфилҳо сол то сол афзун гардида, соли 1980 39 ададро ташкил медод, ки беш аз 1400 нафар ҳаваскоронро фаро гирифта буд. Дар муқоиса нисбат ба соли 1979 ансамбли тарона ва рақсии хонаи маданият беш аз 12 концерт ба меҳнаткашон нишон дод [282, с. 2]. Ҳамзамон, соли 1980 «Даҳай рақс ва суруд дар ҷароғоҳои тобистонаи ҷорво», «Ҳафтаи бачагон ва мусиқӣ», «Даҳай китоб ва хонанда», «Як моҳи ташвиқоти адабиёти сиёсию ҷамъиятӣ» ва дигар ҷорабинҳои фарҳангӣ, маърифатӣ баргузор гардиданд.

Соли 1981 оид ба ҷамъбасти натиҷаи фаъолияти муассисаҳои маданий-маърифатӣ дар заминай қарори КМ ҲҚИШ «Дар бораи минбаъд ҳам беҳтар намудани кори идеологӣ ва сиёсию тарбиявӣ» машварат доир гардид. Дар машварат натиҷаи фаъолияти муассисаҳои маданий – равшаннамоии ноҳия қаноатбахш арзёбӣ гардида, зарурати боз ҳам вусъат додани кор дар ин қитъа ташкил ёфт.

Соҳаи маорифи ноҳия низ дар солҳои 80-ум рушд ёфта, соли 1984 дар 20 мактаби миёна, 20 ҳаштсола ва 16 ибтидоии ноҳия 913 омӯзгорон, ки 684 нафари он дорои маълумоти олӣ буданд, ба таълиму тарбияи 17 100 нафар хонандагон машғул буданд. Инчунин дар чор муассисай томактабӣ 414 нафар хонанда ба тарбия фаро гирифта шудабуд.

Соли 1984 дар ноҳия 59,4 ҳазор аҳолӣ ҳаёт ба сар мебурданд. Ҳамин сол дар ҳудуди ноҳия як узели алоқа, 13 шӯъбаи алоқа, шӯъбаҳои телефону телеграф, агентии «Союзпечат», 69 нуқтаи савдо, 45 нуқтаи хӯроки умумӣ, 46 нуқтаи хизмати майшӣ, як матбаа, 39 муассисай тиббӣ, 56 мактаб, 5 яслӣ-боғча, 23 дастгоҳи кинонамоишдиҳӣ, 59 муассисай маданию маърифатӣ, кассаи марказии бонкӣ ва 9 кассаи қитъавии амонатӣ барои баланд бардоштани сатҳи зиндагонии мардум фаъолият менамуданд.

Баҳри беҳдошти сатҳи зиндагонии мардум дар 24 клуб, 6 хонаи маданият, 2 маҷмааи маданиӣ, 27 китобхона, 23 нуқтаи кинонамоишдиҳӣ ва беш аз 116 нафар мутахссисон дар хизмати аҳолӣ қарор доштанд. Ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ ва вилоятҳо баъди ташкилёбии ҶШС Тоҷикистон ҳанӯз аз ибтидои солҳои 30-юм дар маркази диққати мақомоти давлатӣ қарор дошт. 15 декабря соли 1930 барои беҳтар гардонидани вазъи иҷтимии аҳолӣ соҳтмони шаҳрак дар назди совҳози Данғар ба нақша гирифта шуда, 5 хона барои хизматчиён, 3 хобгоҳ барои 25 нафар ва беморхона бо 25 кат сохта, то охири соли 1931 ба истифода дода шуд. Дар соли 1931 тибқи нақша бояд 5 бинои дуошёна ва 3 хобгоҳ барои кормандони соҳаи маориф, фарҳанг ва хоҷагии халқ сохта ба истифода мешуд [150, с. 36].

Барои ҳифзи иҷтимоии аҳолии ноҳия 1 маркази саломатӣ, 3 касалхона иборат аз 355 кат, 22 бунгоҳи тиббӣ, 1 таваллудхона, 1 амбулатория бо 38 нафар духтурони маълумоти олидор ва 200 кормандони соҳиби маълумоти миёнаи тиббӣ кору фаъолият менамуданд [217]. Ин нишондодро ба маълумоти омории солҳои 80-ум қиёс намуда, ба хулосае омадан мумкин аст, ки нисбат ба баланд

бардоштани сатҳи зиндагонӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ноҳия чораандешиҳои зиёде ба роҳ монда шуданд. Соли 1984 дар шаҳраки Данғара 15,3 ҳазор ва дар дехоти он 44,1 ҳазор нафар аҳолӣ зиндагӣ мекарданд. Аз маълумоти оморӣ маълум мегардад, ки соли 1984 аҳолии Данғара дар соҳаҳои муҳталифи хоҷагии ҳалқ, аз ҷумла 5567 нафар дар хоҷагии қишлоқ, 2059 нафар дар соҳтмон, 84 нафар дар алоқа, 155 нафар дар саноат, 579 нафар дар нақлиёт ва 724 нафар дар корҳои хизматрасонӣ шуғл меварзиданд.

Ҳамин сол дар ноҳия 365 нафар духтур ва корманди миёнаи тиббӣ дар ду маркази саломатӣ, 3 табобатхона, 24 бунгоҳи тиббӣ, 4 амбулатория ва 4 дорухона машгули фаъолият буданд.

Моҳи апрели соли 1990 бо мақсади таъмин намудани аҳолии ноҳия бо мутахассисони соҳаи тиб омӯзишгоҳи тибии шаҳри Данғара таъсис ёфт, ки аввалин роҳбари он Аҳмад Хотамов буд. Омӯзишгоҳ аз ду шӯъба – кори ҳамширагӣ ва момодоягӣ иборат буд, ки 50 омӯзгор ба 240 нафар донишҷӯ дошт. Ифтиттоҳи омӯзишгоҳи тиббӣ боиси боз бештар тайёр гардиҳани мутахассисони соҳаи тиб дар ноҳия гардид.

Ҳамин тавр, таҳлили раванди рушди фарҳангу маориф ба хуносae меорад, ки ноҳияи Данғара дар давраи шуравӣ дар ин самтҳо пешравиҳои зиёде бо ташкили теъдоди муассисаҳои фарҳангӣ, тандурустӣ, маориф ва маданияти ноҳия ба як маркази пешрафтаи ҷумҳурӣ табдил ёфта, аҳолии ноҳия афзун гардида, аз дастовардҳои фарҳангӣ бархурдор мегардиданд.

Боиси таассуф аст, ки нооромии сиёсии солҳои 90 -ум оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (1992-1997) баробари таъсири ҷиддӣ расонидани ба вазъи сиёсӣ, иҷтимоию-иқтисоди ҷумҳурӣ, инчунин ба ҳаёти фарҳангӣ, низоми фаъолияти муассисаҳои соҳаи маориф, раванди таълиму тарбия ҳифзи иҷтимоӣ тандурустии аҳолиро ҳалалдор соҳт. Муташанниҷ шудани ҳаёти сиёсӣ – иқтисодӣ боиси ҳароб гардиҳани бинои мактабҳо, норасоии асбоби ҳониш, китобҳои дарсӣ гардида,

ҳамзамон боиси якбора коста гардидани низоми маориф, сифати таълиму тарбия ва паст шудани маоши омӯзгорон оварда расонид.

Умуман, дар хулосаи боби аввал метавон ҷамъbast намуд, ки нохияи Дангара ҳамчун воҳиди алоҳидаи маъмурӣ пас аз барпошавии Ҳокимияти Шуравӣ ташкил ёфта, дар солҳои мавҷудияти тартиботи шуравӣ ба як минтақаи пешрафтаи аграрию саноатии ҷумҳурӣ табдил ёфтааст. Новобаста аз камбузиҳо ва норасоиҳо дар замони шуравӣ ҷой дошта, дар ин давра ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоии нохия комилан симои ҳудро таъғир дод. Ин пеш аз ҳамма дар соҳтмони ҳочагиҳои қалони қишоварзӣ, низоми пешрафтаи обёрӣ, азҳудкуни заминҳои зиёди бекорхобида, соҳтмони роҳҳо, ташаккули низоми нави таълиму тадрис, соҳтмони биноҳои муассисаҳои таълимӣ, рушди марказҳои гуногуни иҷтимоию тандурустӣ ва фарҳангӣ зоҳир мегардад. Рушд ва пешрафти нохия аз ибтидои ташкилёби то ниммаи дуюми солҳои 80-уми асри гузашта ба як низоми муайян мушоҳида мегардад.

БОБИ З. ДАНГАРА ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛ (СОЛҲОИ 1991 -2021)

3.1. Ба ноҳияи саноатӣ табдил ёфтани Дангара

Рушди саноат яке аз роҳҳои асосии таъмини пешрафт ва таҳқими иқтидори иқтисодии ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон мебошад. Бояд қайд намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои манбаъҳои зиёди ашёи хоми табии, қанданиҳои фоиданоки зеризаминӣ ва захираву имкониятҳои мусоид барои рушди саноат мебошад. Аз тарафи дигар, саноат бояд ба яке аз соҳаҳои асосии сердаромади Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил ёфта, рушди бемайлони он аз соҳтмон ва бунёди муассисаҳои нави саноатӣ вобаста аст.

Масъалаи саноатқунонии Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳадафи чоруми стратегии Ҳукумати ҷумҳурӣ буда, ҳадафи он беҳтаршавии сатҳи некӯаҳволӣ, бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ ва рушди босуръати кишвар мебошад. Бо ҷунин маъно дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст, ки бо назардошти аҳаммияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, саноатқунонии босуръати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ эълон карда шавад [22, с. 14]. Бахри амалигардонии рушди босуръати саноатқунонӣ бунёди корхонаҳо, истифодаи ашёи хом ва қувваи корӣ зарур аст. Ноҳияи Дангара вобаста ба имконият ва пойгоҳи истеҳсолии худ баҳри пешравии раванди саноатқунонӣ ва таъмини амнияти иқтисодии ҷумҳурӣ ниҳоят мусоид мебошад.

Барои ҳамин мақсад дар замони истиқлол ба ноҳияи Дангара ҳамчун минтақаи саноатии дорои имконияти васеъ дар партави сиёсати Ҳукумати ҷумҳурӣ ва Сарвари давлат бештар таваҷҷӯҳ зохир гардид. Дар ин самт пеш аз ҳама эълон шудани Минтақаи озоди иқтисодии Дангара иқдоми саривақтӣ ва созанда буд.

Сарвати табии ноҳия низ хеле фаровон мебошад. Аз ҷумла, дар ноҳия захираи зиёди намаксанг, мергел, оҳаксанг, кангломерат,

регсангҳо, гачҳои даврии бӯр ва малеогон, обҳои зеризаминӣ мавҷуданд [216, 239]. Имконияти ноҳия дар коркарди саноати маҳсулоти кишоварзӣ, пеш аз ҳама ғалладона, пахта, гиёҳҳои шифобаҳш, коркарди мева низ хеле васеъ мебошад.

Бо мақсади истифодаи комили иқтидори ноҳия дар самти саноатиқунонӣ дар замони соҳибистиколӣ чораву тадбирҳои зиёд андешида шуданд. Пеш аз ҳама бо назардошти рушди босуръати саноати ҷумҳурӣ зарурати пайваст намудани минтақаҳои ҷумҳурӣ, аз ҷумла ноҳияи Дангара ба низоми ягонаи дохилиҷумҳуриявии барқӣ ба миён омад.

Аз ин рӯ, соли 1991 ҳатти барқи 110 кВт – дузанцираи Л-ЛК-1,2 «Лолазор - Коргар» бо дарозии 9,46 км, ҳатти барқи 35 кВт «Л-КЛ» - «Коргар - Промузел» бо дарозии 1,8 км сохта шудаанд.

Баҳри пешбуруди соҳаи мазкур соли 1997 трансформатори дуюми зеристгоҳи Лолазор 220/110/10 кВт бо тавоноии 63000 кВт мавриди истифода қарор дода шуд. Соли 2005 дарозии ҳатҳои барқии ноҳия аз 6-10 кВт ба 465,2 км ва 0,4 кВт ба 530 км, теъдоди трансфарматорҳои барқтақсимкунанда ба 223 адад, тавоноии умумӣ ба 43700 кВт расида, аз рушди соҳаи мазкур ва истиқлолияти энергетикиии ноҳияи Дангара шаҳодат медиҳад.

Бо сабаби рушд ёфтани нерӯи барқ ва сохта ба истифода дода шудани нерӯгоҳҳо боиси рушди бемайлони соҳаи саноати ноҳия гардид. Тавассути чунин тадбиру ҷораҷӯйиҳо якчанд корхонаҳои саноатӣ дар ноҳияи Дангара ба истифода дода шудаанд, ки аз як тараф бо маҳсулоти хушсифати ватаний таъмин намудани шаҳрвандон боис шуда бошад, аз тарафи дигар сабаби пайдо шудани ҷойҳои нави корӣ ва аз сатҳи камбизоатӣ баровардани аҳолии ноҳия мусоидат менамояд.

Дар ноҳияи Дангара дар охири давраи шуравӣ ва аввали замони соҳибистиколӣ 25 корхонаҳои саноатӣ мавҷуд буд, ки асосан 6 адади он фаъол буданд. Маҳсусан, корхонаҳои нонпазӣ, шароббарорӣ, корхонаи қаноддӣ, спиртзавод, корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ширӣ, корхонаи

воҳиди об таъминкунӣ, муассисай назорати роҳ, ки ҳанӯз дар замони шуравӣ соҳта шуда буданд, бо иқтидори пурраи худ фаъолият мекарданд.

Дигаргуниҳои ҷиддӣ ва рушди бонизоми саноат дар ноҳия дар замони соҳибистикӯлӣ ба роҳ монда шуд. Бо сабаби рушди ангурпарварӣ дар хочагиҳои қишоварзии ноҳия, зарурат ба коркарди он пайдо шуд, ки дар натиҷа 30 – юми марта соли 1994 соҳтмони корхонаи шароббарории «Сулаймон» оғоз ёфт. 5 – уми сентябри соли 1994 ин корхона мавриди истифода қарор гирифт ва 571 тонна ангур коркард шуда, 13 нафар бо ҷойи нави корӣ таъмин гардиданд [198, с. 213].

Корхонаи мазкур аз 1 – уми июли соли 1998 инҷониб, номи Корхонаи масъулияташ маҳдуди «Сулаймон» -ро гирифта, дар ихтиёри он беш аз 100 гектар токзор буда, иқтидори коркарди он дар як сол ба 300 тонна ангур рост меояд, ки аз он нӯшокиҳои гуногун тайёр мегардад.

Барои таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти ватанӣ 13 – уми марта соли 1996 Ҷамъияти саҳҳомии шакли пӯшидаи «Тоҷ Ал» дар идораи нотариалии шаҳри Данғара ба қайд гирифта шуд. Соҳтмони корхона бо ташаббуси сармоягузорони ватанӣ Абуалӣ Исматов ва Бахтиёр Худойназаров соли 1997 оғоз ёфта, 7 – уми сентябри соли 1998 мавриди истифода қарор гирифт. Ин муассиса ба истеҳсоли спирти этил ва шароби тамғаи «Сино» машғул буда, айни ҳол корхона бо номи «Сино» маъмул аст.

Соли 1998 корхонаи дӯзандагии Данғара ба маблағи беш аз 150 миллион рубл маҳсулот тайёр намуда, дастраси мардум гардонид. Инчунин барои таъмини аҳолии ноҳия ширкати «Адолат» ба миқдори 5228 метри мураббаъ қолинҳои мошинбоф ва 90,2 метр дастбоф тайёр намуда, пешниҳоди сокинон гардонид [139, с. 171].

Соли 1998 истеҳсоли маҳсулоти истеъмолии мардум 700 миллиону 200 ҳазор сумро ташкил мекард, ки чунин нишондод соли 2000-ум ба 1 миллиарду сесад миллион сӯм расида буд, ки 1,9 маротиба зиёд буд. Дар ноҳия коркарди пӯст ва истеҳсоли маҳсулоти аз пӯст тайёршуда, ба роҳ

гузошта шудааст. Бо мақсади бештар ва беҳтар тайёр намудани маҳсулот соли 1998 дар заводи пӯсти ноҳия 32 ҳазор пӯст коркард шуда ва дар соли 2000 төъдоди он ба 40 ҳазор расида, дӯхтани 20 ҳазор пӯстин пешбинӣ шудааст. Ёдовар мешавем, ки ҳанӯз соли 1997 аз ҷумҳури 468 ҳазор пӯсти гов ва ба маблағи 47 ҳазор доллар пӯсти барраи қароқӯлӣ ба содирот бароварда шуданд, ки бархе аз онҳо маҳсулоти заводи пӯсти ноҳия буданд.

Тараққиёти минтақаву ноҳияҳо, пеш аз ҳамма ба ташаббус ва фаъолияти мақомоти икроияи маҳаллӣ зич иртибот дорад. Дар ин ҷода тамоми сарчашмаҳои маблағи асосӣ, ки аз шаклҳои муҳталифи истеҳсолоти ноҳия ба даст омадаанд, шаҳодат медиҳанд. Гарчанде соли 1997 истеҳсоли тамоми шаклҳои маҳсулоти истеъмолгардида 5,9 миллиард сӯмро ташкил медод, чунин нишондиҳанд соли 1998 ба 18,7 ва соли 1999 ба 29,4 миллиард сӯм расида буд, ки аз мустаҳкамшавии заминаи моддию техникий ва хоҷагидории ноҳия гувоҳӣ медиҳад [139, с. 171].

Дар солҳои 1994-1998 ба соҳтмони манзили ноҳия таваҷҷӯҳи хосе зоҳир мегардад. Дар ин солҳо ба миқдори 17,5 ҳазор метри мураббаъ манзилҳои истиқоматӣ бунёд гардиданд. Чунин тадбир боиси он гардид, ки имконияти бо манзили истиқоматӣ таъмин намудани аҳолӣ аз 4,5 метри мураббаъи соли 1992 дар соли 1998 ба 9,2 метри мураббаъ боло рафт. Дар баробари он солҳои 1994-1999 барои 1150 хонанда чор мактаб ва як дорухонаи дорои 1500 шиша дорухои шифобаҳш рост меомад [139, с. 275].

Дар асоси фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи майи соли 1999 «Дар бораи хусусикунонии амволи давлатӣ» идораи таъмиру соҳтмони ноҳияи Данғара хусусӣ гардонида шуда, ба «Корхонаи хусусии истеҳсолии «Коргар» табдили ном кард.

13 – уми июли соли 2000 – ум бо ташаббуси директории генералии Ҷамъияти саҳомии «Куҳандиз» - и шаҳри Душанбе К. Абдиев филиали корхонаи мазкур дар ноҳияи Данғара мавриди ифтиттоҳ қарор гирифт, ки пойафзолҳои гуногуни занонаву мардона истеҳсол менамуд [198, с. 548].

Бояд қайд намуд, ки дар замони истиқлол ба рушди иқтисодиёти ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардида, баҳри дар амал тадбиқ намудани он, бархе аз ноҳияҳое, ки дар пешбурди иқтисодиёт мавқеи калидиро ишғол менамуданд, ба Минтақаи Озоди Иқтисодӣ мубаддал гардонида шуданд, ки Данғара низ аз мисоли чунин ноҳияҳост. «Низомнома дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи минтақае, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 декабря соли 2005 таҳти №191 тасдиқ шудааст», таҳия гардид, ки асосҳои ташкилий, ҳукуқиyo иқтисодии фаъолияти шакли истеҳсолиyo инноватсионии Минтақаи Озоди Иқтисодии «Данғара» -ро муайян менамояд [216, с. 237–239].

Чӣ тавре, аз низомномаи Минтақаи Озоди Иқтисодии Данғара маълум мегардад, мақсади асосии он таъмини рушди иқтидори иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути ҷалби сармоягузории ватанию хориҷӣ, ҷорӣ намудани усулҳои муосири идоракунӣ ва таъмини устувори вазъи иҷтимоӣ-иктисодии минтақа маҳсуб меёбад. Сабаби асосии ба Минтақаи озоди иқтисодӣ табдил додани ноҳияи Данғара дар он зуҳур меёбад, ки дар атрофи он шаҳрсозӣ рушд ёфта, зербинои муосири муҳандисию нақлиётӣ, телекоммуникатсионӣ ва истеҳсолӣ ба роҳ монда шавад, то ин ки аҳолии минтақа ва ҷумҳурӣ бо ҷойҳои нави корӣ таъмин бошанд, ки натиҷаи он ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагонии аҳолӣ ва дигар масъалаҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ мусоидат менамояд.

Вазифаҳои асосии Минтақаи озоди иқтисодии Дангара дар он ифода меёбад, ки сармоягузориҳои ватаниву хориҷиро баҳри соҳтмони корхонаҳои нави саноатӣ, ки дар шаклҳои мухталифи моликият амал намоянд, ҷалб намояд ва дар заминаи онҳо буҷети мустақили ҳудро таъсис медиҳад. Баҳри пешравии иқтисодиёт дар Минтақаи озоди иқтисодӣ технологияи муосирро бо таҷрибаву усулҳои беҳтарину нави ҳочагидории хориҷӣ ҷорӣ намояд, ки натиҷаи он боиси пайдо шудани навоварӣ ва ихтироот мегардад. Чунин таҷрибаи пешқадами муосир метавонад, ҳароҷоти истеҳсолотро коҳиш дода, захираҳои табиӣ ва маҳаллиро пурраву мақсаднок истифода намуда, дар натиҷа сифати маҳсулоти он ба рақобати содирот ва таъмини бозори доҳилӣ ҷавобғӯй мегардад. Баҳри амалигардонии чунин талабот, бунёд ва ободониву созандагии Минтақаи озоди иқтисодии Дангара идома ёфта, дар ҳудуди он ташкил намудани зербинои истеҳсолии дар сатҳи меъёрҳои байналмилалий, аз қабили алоқа, нақлиёт, коммуникатсия барои ташаккули буҷети мустақили он мусоидат менамояд.

Ба минтақаи озоди иқтисодӣ табдил додани ноҳияи Дангара талаботи аввалиндараҷаро нисбат ба рушди энергетика афзун намуд. Зоро рушди ҳаматарафаи минтақаи озод ва саноатӣ ба таъмини пайвастаи нерӯи барқ зич иртибот дорад. Бо мақсади рушди соҳаи мазкур, ки яке аз заминаҳои асосии саноат маҳсуб меёбад, 16 –уми ноябри соли 2004 бо ташабbusи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо Ҳукумати Федератсияи Россия созишишнома оид ба соҳтмони НБО –и Санѓтӯда-1 ба имзо расид, ки дар асоси он 21 –уми апрели соли 2005 соҳтмони он ибтидо ёфт. Аз тарафи Ҳукумати Федератсияи Россия барои соҳтмони НБО – и Санѓтӯда-1 зиёда аз 250 миллион доллари amerikoiҷ ҷудо гардида буд [215, с. 39].

Минбаъд чунин ташабbusи созандагӣ баҳри саноаткунонии ноҳия авҷ гирифта, 20-уми феврали соли 2006 бо иштирок ва кӯшиши

бевоситай Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, вазири энергетикаи Ҷумҳурии Исломии Эрон Сайд Парвизи Фаттоҳ, вазири энергетика ва оби Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Алҳоҷ Муҳаммад Исмоилхон ба бунёди НОБ-и “Сангтӯда-2” ифтитоҳ бахшида шуд. Барои соҳтмони он пеш аз ҳама 180 миллион доллар аз тарафи Эрон чудо гардида, дар маҷмӯъ аз ҷонибҳои муштарак 220 миллион долари амрикӣ барои соҳтмони неругоҳ пешниҳод гардида буд [135, с. 41]. Дар асоси шартномаи дучониба тасмим гирифта шуд, ки баъди мавриди истифода қарор гирифтани неругоҳ даромади пулии он давоми 12,5 сол ба Эрон пардоҳт карда мешавд [17, с. 13].

Барои босуръат идома ёфтани соҳтмони иншоот 15-уми декабри соли 2006 бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони Федератсияи Россия маҷрои дарёи Ваҳш баста шуда, соҳтмони нерӯгоҳ оғоз гардид. Иқтидори НБО – и Сангтӯда-1 бояд ба 650 мВт ва солона ба 2,7 млрд кВт соат расонида шавад. Бо чунин ташаббускориҳо ҷарҳаи якуми иқтидори НБО – и Сангтӯда-1 аз 20-уми январи 2008 мавриди истифода қарор гирифт [206, с. 26].

21 – уми феврали 2007 дар Вашингтон шартномаи сетарафа бо ташабbusи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон байни ташкилотҳои байналмилалии иқтисодӣ (АБР, ВБ, ИБР, МФК) ва РАО “ЕЭС России” оид ба саҳмияи маблағгузории 24% ба тавсив расид. Дар навбати худ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ташкилотҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Бонки қарздории байналмилалӣ пешниҳод намуд, ки барои ҷумҳурий баҳри идомаи босуръати саҳмияи россиягии “Сангтӯда-1” маблағ ҷудо намояд. Дар натиҷа бо ташабbusи Ҳукумати Ҷумҳурий фонди ҷамъияти саҳомӣ аз 25% ба 40 % расид [313].

Бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Федератсияи Россия Дмитрий Медведев 31-уми июляи соли 2009 ҷарҳаи ҷоруми НОБ – и Сангтӯда-1 бо иқтидори 670 мВт мавриди

истифода қарор гирифт [206, с. 26], ки сабаби зиёд гардидани нерӯи барқ ва ҷойҳои нави корӣ дар ноҳия гардид. Минбаъд бо сабаби соҳтмони иншоотҳои нави саноатӣ, сиёсати муҳочиркунӣ дар ҷумхурий идома ёфта, аз якчанд нуқтаҳои аҳолинишини Роғун ва Норак 192 оила ба ноҳияи Данғара кӯчонида шуданд [338].

Бояд қайд намуд, ки барои рушди саноати ҳар як кишвар нақлиёт ва соҳтмони роҳ нақши калидӣ доранд. Аз ин ҷиҳат баҳри саноаткунони ноҳияи Данғара зарурати таъмир ва соҳтмони роҳҳои нав ба вучуд омад. Баҳри амалигардонии нақшай мазкур таъмир ва азnavsозии роҳи мошингарди Душанбе-Қўргонтеппа-Данғара-Қўлоб мавриди назар қарор гирифт, ки тибқи он 80 км роҳ таъмир гардида, кӯпруки дарёи Вахш тавассути Қизилқалъа соҳта шуд. Барои соҳтмони лоиҳаи мазкур 26,8 миллион доллари амрикӣ чудо гардид, ки аз он 20 миллион қарзи Бонки Рушди Осиёгӣ, 4 миллион қарзи фонди ОПЕК ва 2,8 миллион аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад [189, с. 419]. Қарзҳои Бонки Рушди Осиёгӣ ва фонди ОПЕК аз 7 то 28-уми августи соли 2001 дастрас гардид, ки барои азnavsозии беш аз 50 км роҳи мошингарди Душанбе – Қўргонтеппа ва Данғара - Қўлоб, таъмири 150 км роҳҳои вайроншудаи байни деҳаҳо ва харидории техникаву таҷхизоти роҳсозӣ ҳарҷ гардид. Дар соҳтмони роҳ 164 нафар мутахассисон ва коргарон, аз ҷумла 40 нафар шаҳрвандони ҳориҷӣ ва 124 нафар сокинони маҳаллӣ иштирок намуданд [189, с. 419].

Барои идомаи соҳтмон 19-уми марта соли 2002 шартнома ба ширкати итолиявии “Тодини Конструсиоли Женерали” ба тавсив расид, ки мувофиқӣ он соҳтмон аз 22-юми январ ибтидо ёфта, дар муддати 29 моҳ ба итном расад. То соли 2005 корҳои асосии соҳтмон ба анҷом расида, аз 26,8 миллион маблаги ҷудогардида то 1-уми январи соли 2006 беш аз 22 330 37 ҳазор мавриди истифода қарор гирифт [155, с. 532]. Дар баробари соҳтмон инчунин дар вилояти Ҳатлон тавассути лоиҳаи мазкур

95,4 км роҳҳо асфалтпӯш гардиданд, ки аз он 49,5 км роҳҳои ноҳияи Данғара буданд.

Ибтидои азнавсозии шоҳроҳи Душанбе – Ваҳдат - Данғара 30-юми августи соли 2009 бо ифтитоҳи нақби “Озодӣ” (Шаршар) рост омад. Азнавсозии роҳи мошингарди Душанбе-Данғара соли 2013 ба итном расид, ки барои соҳтмони он беш аз 230 миллион сомонӣ ҳарҷ гардид [209, с. 27–28].

Қайд намудан зарур аст, ки азнавсозии роҳи мошингарди Душанбе-Данғара ду марҳаларо дар бар мегирифт. Барои икроиши ҳар ду марҳала ба соҳтмони нақби Чормағзак 900 миллион сомонӣ ҷудо гардид. Дар натиҷа аз маблағҳои ҷудошуда беш аз 270 миллион сомонӣ барои қандани қабати болопӯши замин, гузоштани қубурҳои обгузари зеризаминиӣ, девори ҳимоявӣ, мумфарш кардани баъзе қитъаҳои роҳ ва қандани қисми нақби Чормағзак ҳарҷ гардидаанд.

Марҳалаи дуюм, хотима ва истифодаи соҳтмони роҳи Данғара-Курбоншаҳид-Қӯлоб бояд 2-юми сентябри соли 1999 маҳсуб меёбад [166, с. 52–53].

Пошхӯрии Иттиҳоди Шуравӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ сабаби соҳта нашудани роҳи оҳани 149 километраи Қўргонтеппа - Қӯлоб гардид, ки мувофиқи нақса истгоҳҳои Сангтӯда, Данғара, Фарҳор, Восеъ ва Қӯлобро дар бар мегирифт. Сотмони роҳ мебоист, бо истифода аз буҷети умумииттифоқӣ солҳои 1991-1996 ба анҷом мерасид. Аммо, Ҳукумати ҷумҳурӣ ба тамоми бӯхронҳои вазнини сиёсиву иқтисодӣ нигоҳ накарда, соли 1993 қарор дар бораи соҳтмони роҳи оҳани Қўргонтеппа-Қӯлобро қабул намуд.

Бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 7-уми сентябри соли 1998 навбати якуми роҳи оҳани Қўргонтеппа - Қӯлоб, тавассути самти Қўргонтеппа – Сангтӯда - Данғара ифтитоҳ гардид.

Маҳз бо кӯшишу талоши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

дар муддати кӯтоҳ 1-уми сентябри соли 1999 навбати дуюми роҳи оҳан тавассути истгоҳҳои Дангара-Олимтой-Қурбоншоҳид - Қўлоб ба истифода дода шуд.

Ҳамории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Бонки рушди осиёғӣ инчунин имкон дод, ки аз ҳисоби қарзҳои он 6000 гектар заминҳои Дангара аз рӯйи лоиҳаи сеқитъагӣ азхуд карда шавад. Барои амалигардонии лоиҳаи мазкур 22-юми октябри соли 2002 шартнома байни пудратчии генералии корхонаи маҳаллии СП АГЕ – ТЕКАР дар мӯҳлати 24 моҳ ба тавсив расида, ки 23 – юми октябр аллакай ба кор сар кард. Лоиҳа бо муваффақият амалӣ гардида, дар марҳалаи аввал 2500 гектар замин мавриди истифода қарор гирифтанд. Аз чунин нишондод 65% барои кишти пахта, 12% ғалладона ва 23% барои сабзавот ва ҳӯроки чорво чудо гардид. Барои дар амал тадбиқ намудани лоиҳаи мазкур 9,1 миллион доллари ИМА харҷ гардидааст, ки аз он 8,140 миллион қарзи Бонки рушди исломӣ ва 960 000 аз ҳисоби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чудо гардид. Барои таҷхизот ва воситаҳои техникий-иқтисодии лоиҳа 320 ҳазор доллари ИМА истифода гардид, ки аз он 280 ҳазор аз тарафи Бонки рушди исломи ва 40 ҳазор аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чудо шудааст. Дар маҷмӯъ, барои азхудкунии заминҳои ноҳия корҳои зиёд ба анҷом расонида шуданд. Аз ҷумла, 2500 гектар заминҳои киштбоб аз худ шуда, 2980 гектар ҳамвор гардида, инчунин корҳои 6,3 км шабакаҳои коллекторӣ-захбурканӣ, 2-6,7 км соҳтмони каналҳо ва 32,2 км азnavтаъмиркуни шабакаҳои обгузари вайроншуда ба анҷом расонида шуданд [192, с. 2].

Бо мақсади омӯзиш ва коркарди захираҳои табии, баҳусус сангҳои қиматбаҳо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зери унвони “Барномаи рушди истеҳсоли маҳсулоти заргарӣ ва сангҳои қиматбаҳо дар солҳои 2009-2015” таҳти рақами 255 аз 2 - юми апрели соли 2009 ба тавсив расид. Баҳри бештар ба роҳ мондан ва рушди соҳаи заргарӣ дар шаҳрҳои Қўлоб, Қўргонтеппа ва Дангара зарурати соҳтмони комбинатҳои ҷавоҳирот ба вуҷуд омад. Маҳз дар ноҳияи Дангара бо

мақсади аз худ намудани захираҳои табиӣ ва таъсис додани ҷойҳои нави корӣ комбинати коркарди ҷавоҳироти “Данғара” сохта шуд, ки соли 2011 ба миқдори 81,0 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуд [331, с. 5].

Дар ноҳияи Данғара соли 2010-ум як қатор бинову иншоотҳои нав, аз ҷумла ҷойхонаи миллии Ҳуррамшаҳр, заводи ғиштбарорӣ, шӯъбаҳои “Ориёнбонк”, Боғи фарҳангӣ, манзили истиқоматии 5 ошёна барои омӯзгорони донишгоҳ, бинои шӯъбаи “Тоҷиксуғурт”, майдони варзиши ҷамоати деҳоти Лолазор мавриди ифтиттоҳ қарор гирифтанд, ки ин боиси беҳтар гардидани сатҳи зиндагонии аҳолӣ гардид. Соли 2011 дар ноҳия мактаби Президентӣ барои 640 хонанда ва бинои “Тоҷиксодиротбонк” ба истифода дода шуданд. Боиси таъкид аст, ки баҳри беҳтаршавии сатҳи зиндагонӣ ва бартараф кардани бархе аз душвориву монеаҳои ҷойдошта, соли 2012 ҳати оби деҳаи Ғарғара мавриди истифода қарор гирифт ва азнавсозии ҳати оби нӯшокии деҳаҳои Шаҳбур, Ҳуррамзамин ва Булёни Пойин ба анҷом расид. Дар баробари он бинои маъмурии “Нозироти андоз”, “Корхонаи маводи шустушӯй”, корхонаи коркарди сангъи шағалу ва истеҳсоли бетон, сехи истеҳсоли коркарди меваи хушк дар деҳаи Гулафшони ҷамоати Оқсу сохта ба истифода дода шуданд.

23-юми марта соли 2014 бо ташабbusи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Минтақаи озоди иқтисодии Данғара корхонаи маҳлули зарфшӯи “Тоҷи Осиё” мавриди ифтиттоҳ қарор гирифт, ки бо мабалғи 1,4 миллион доллари американӣ аз тарафи соҳибкорони хусусии Эрон сохта шудааст. Қайд намудан лозим аст, ки иқтидори корхона дар давраи аввал 400 тонна маҳсулот дар як сол буда, 15 нафар бо ҷойи кор таъмин гардиданд.

Инчунин 23-юми марта соли 2014 дар Минтақаи озоди иқтисодии “Данғара” барои рушди соҳаи газу нефти қишвар саҳифаи нав оғоз гардид. Бо ташабbusи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва саҳмгузории муштараки ширкатҳои Тоҷикистону Чин ба соҳтмони корхонаи коркарди нефт санги ибтидо гузашта шуд. Корхона бояд дар масоҳати 80 гектар майдон бунёд шуда, иқтидори истеҳсоли солонааш беш аз 1 миллиону 200 ҳазор тонна нефти хомро дар бар мегирифт. Дар сурати ба кор даровардани ду навбати аввали корхона ва нуқтаҳои ёрирасон, беш аз 3500 нафар ба ҷойи кори доимӣ таъмин мешаванд. 19-уми декабри соли 2014 бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳия соҳтмони маҷмааи бузурги корхонаи ресандагӣ оғоз гардид, ки моҳи октябри соли 2015 мавриди ифтиттоҳ қарор гирифт. То моҳи октябри соли 2015 корхонаҳои саноатии ноҳия ба маблағи 94 миллиону 496 ҳазору 400 сомонӣ маҳсулот истеҳсол намудаанд, ки дар муқоиса нисбат ба соли 2014 27 миллиону 112 ҳазору 400 сомонӣ барзиёд мебошад [253, с. 1]. Боиси таъкид аст, ки дар натиҷаи зиёд шудани теъдоди корхонаҳои саноатӣ, сатҳи бекорӣ коҳиш ёфта, дараҷаи некуаҳволии аҳолӣ беҳтар гардида, боиси баланд гардидани сатҳи зиндагии мардуми ноҳия мегардад.

Соли 2014 соҳтмони корхонаи азими муштараки Тоҷикистону Чин ҶСП “Ҷунтай - Дангара – Син – Силу - Текстил” оғоз гардид, ки аз чор марҳалаи истеҳсолӣ, яъне ресандагӣ, боғандагӣ, рангуборкунӣ ва дӯзандагӣ иборат аст. Иқтидори истеҳсолии корхонаи мазкур коркарди 52 ҳазор тонна нахи пахта дар як сол буда, 150 млн. метри мураббаъ матои паҳтагин истеҳсол менамояд. Ба ифтиҳори 25 – солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2016 марҳалаи аввали корхонаи “Ҷунтай – Дангара – Син – Силу - Текстил” мавриди истифода қарор гирифт ва зиёда аз 15 ҳазор тонна нахи пахта коркарда шуда, 600 нафар ба ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд [257].

Соли 2015 дар ноҳия бо ташабbusи Сарвари давлат соҳтмони корхонаи сementбарорӣ, бо маблағгузории соҳибкорони ватаниву чинӣ дар ҳаҷми як миллиард сомонӣ оғоз гардид, ки иқтидори солонаи он 1,6 миллион тоннаро ташкил дода, тавассути нақша соли 2016 ба истифода

дода мешуд. Дар соҳтмони корхона 150 нафар шаҳрвандони ватаний ҷалб шуда, баъди пурра ба фаъолият оғоз намудани он 800 нафар мутахассисону коргарони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин мегарданд. Дар баробари он корхонаи кафелбарорӣ низ ба маблағузории хориҷӣ, бо маблағи 100 миллион сомонӣ бунёд мегардад, ки солҳои 2016-2017 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, беш аз 70 нафар намояндагони маҳаллӣ ба ҷойи кори доимӣ таъмин мешаванд [330, с. 2].

Соли 2015 дар ноҳия ба нарҳҳои муқоисавӣ бо назардошти ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ ба 404 миллиону 591 ҳазору 900 сомонӣ расида буд, ки нисбати соли 1991 - 391 миллиону 32 ҳазору 900 сомонӣ барзиёд мебошад [257]. Чунин нишондиҳандаҳо аз зиёд будани истеҳсолоти маҳсулоти саноатии ноҳия дар замони истиқлолият шаҳодат медиҳад.

Дар соли 2015 Ҷамъияти саҳҳомии кушодай “Шабакаҳои барқ” – и Данғара ҷамъоварии маблағи нерӯи барқро 9 миллиону 142 ҳазору 110 сомонӣ ичро намуданд, ки 81,6 фоизи нақшаро ташкил дода, дар муқоиса ба соли 2014 880 ҳазору 551 сомонӣ барзиёд мебошад [257].

Дар ҳусуси рушди ободию созандагии ноҳия қайд намудан ҷоиз аст, ки танҳо соли 2015 соҳтмоничиён ба маблағи 250 миллиону 865 ҳазору 800 сомонӣ корҳои созандагиву васлкуниро ба анҷом расониданд, ки нисбат ба соли 2014 56 миллиону 918 ҳазор сомонӣ барзиёд мебошад. Дар ноҳия ба маблағи 124 миллиону 652 ҳазору 200 сомонӣ танҳо биною иншоот соҳта шудааст [332].

Дар маҷмӯъ бо ҷалби сармояи хориҷиву ватаний барои фаъолияти Минтақаи озоди иқтисодии “Данғара” 44 миллион сомонӣ маблағ ҷудо гардида, наздики 400 ҷойи нави корӣ таъсис ёфт [330]. Рушди минбаъдаи иқтисодиёти ноҳия аз самаранок истифода гардидани сарватҳои табии ва вусъат додани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ вобастагӣ дошт.

Барои таъмини ҳаёти моддии сокинони ноҳия аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ “Сехи қаннодӣ” ба маблағи 400 ҳазор сомонӣ, сехи

дӯзандагӣ, марказҳои савдо, корхонаи истеҳсоли регу шағал ва марказҳои таъмиру шустушӯи нақлиёт амал менамоянд.

Соли 2015 дар асоси маълумоти оморӣ соҳтмончиёни ноҳия ба маблағи 250 865 800 сомонӣ корҳои соҳтмониву васлқуниро ба анҷом расониданд [309], ки аз рушд ва натиҷагирии бемайлони соҳаи мазкур дар замони истиқлолият гувоҳӣ медиҳад.

Соли 2016 дар Минтақаи озоди иқтисодии ноҳияи Дангара 8 корхонаи саноатӣ ба миқдори 15 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуд, ки дар миқёси вилоят 0,5 фоизи ҳаҷми маҳсулоти умумии саноатиро ташкил медод.

Ноҳияи Дангара дар замони истиқлол сазовори дастовардҳои зиёди саноатию иқтисодӣ гардид, ки ҳанӯз соли 2017, яъне баҳшида ба 85 – солагии ноҳия корхонаҳои зиёди саноатӣ ва иншоотҳои нави замонавӣ соҳта, мавриди истифода қарор дода шуданд. Соли 2017 дар ноҳия ҶСП Ҷунтай Син - Силу текстил, ҶСКМС Дангара, Дарё-2015, корхонаҳои хиштбарории Дангара, ҶДММ “Мехровари Худобахш”, ҶДММ “Грин-Голд”, ҶДММ “Миср-2001”, ҶДММ “Девид-бетон”, ҶДММ “Ауфен”, ҶДММ “Ориён-Сорво”, ҶДММ “Точпласт”, ҶДММ “Қаёнуш-дӯзандагӣ”, ҶДММ “Точи Осиё”, ҶДММ “Ю и Сервис”, ҶММ “Паси Гаҷ”, ҶММ “Сино”, ҶММ “Ҷунтай - Дангара”, ҶСШП “Хушобак”, корхонаи хизматрасонии “Сулаймон”, корхонаи чарми “Ал-Асад” ва дигар иншооти ҳаётан муҳим мавриди истифодаи аҳолӣ қарор доштанд [257]. Инчунин дар минтақаи озоди иқтисодии Дангара соҳтмони “Корхонаи коркарди нафт”, “Конструксияҳои металлӣ” ва “Корхонаи коркарди намак” бо ҷалби сармоягузорони хориҷӣ идома дорад.

Дар Минтақаи озоди иқтисодии Дангара яке аз корхонаҳои калонтарини минтақа ҶДММ “Ауфен” фаъолият менамояд, ки муассиси он соҳибкори чинӣ Руан Бан Дзюн маҳсуб меёбад, ки дар соҳтмон ва ифтиттоҳи он беш аз 18 миллион доллари американӣ ҳарҷ намудааст. Дар чор хати технологӣ-инноватсионии он соле 100-120 ҳазор тонна, ё ин ки 1,2 миллион метри мураббаъ конструксияи филизии ҷавобгӯй ба

талаботи стандартҳои байналмилалӣ истеҳсол карда мешавад [337, с. 1–2]. Зарурати истеҳсоли конструксияҳои филизӣ барои соҳтмони иншооти мухталифи истеҳсолӣ, биноҳои бисёрошёнаи истиқоматӣ, купрӯқҳои оҳанин, фурӯдгоҳҳо истифода мегардад, зоро ҳамасола 90 фоизи чунин маҳсулотҳо аз хориҷи кишвар ворид мешаванд. Бо ҳидоят ва дастури Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба пешвози 25-солагии истиқлонияти давлатӣ дар йаламрави ҷумҳури корҳои зиёди созандаги ба анҷом расиданд. Бахшида ба ин ҷашни бузурги таърихӣ бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара бузургтарин корхонаи истеҳсолӣ – Маҷмааи нассочии Ҷамъияти саҳҳомии “Ҷунтай – Данғара – Син - Силу текстил”, ки соҳтмони он моҳи декабри соли 2014 ибтидо гирифта буд, ба анҷом расид. 31-уми августи соли 2016 марҳалаи нахустини он мавриди истифода қарор гирифт, ки зиёда аз 15 ҳазор тонна нахи пахта коркард шуда, 600 нафар ба ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд [352, с. 4]. Бояд қайд намуд, ки иқтидори коркарди корхона бояд 52 ҳазор тонна пахтаро дар як сол ташкил дода, 150 млн метри мураббаъ матои пахтагин истеҳсол намояд [355, с. 2].

Соли 2016 баҳри баланд бардоштани вазъи иқтисодии аҳолии ноҳия як қатор корхонаҳои хурду бузурги дигари саноатӣ аз қабили сехи коркарди меваи хушк, кооперативи тиҷоратии “Ҷашмаи Нуқра” дар дехаи Гулафшон, нуқтаҳои фурӯши сузишвории ҷамоати дехоти Оқсу ва Себистон мавриди истифода қарор гирифтанд [309].

Ҳамзамон соли 2016 баҳшида ба 25 – солагии Истиқлонияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳтмонҳои маҷмааи варзишӣ дар маркази ноҳия, Донишгоҳи давлатии Данғара барои 4000 донишҷӯ, бинои 9 ошёнаи хобгоҳ барои донишҷӯён, идораи санитарию эпидемиологӣ, бинои шуғли аҳолӣ, коргоҳи нассочӣ ва пахта дар дехаи Корез, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №74 дар дехаи Дӯстии

чамоати Оқсу ва синфхонаҳои иловагӣ мактаби №14 дехаи Гулистон ифттитоҳ ёфтанд [299]. Аз ҳисботи нӯҳмоҳаи раиси ноҳияи Дангара бар меояд, ки соли 2016 корхонаҳои саноатӣ дар якҷоягӣ бо бахши ҳусусӣ ба маблағи 364 миллиону 892 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд, ки нисбат ба соли 2015 87 миллиону 301 ҳазору 800 сомонӣ ё 124,8 %-ро ташкил мекард. Дар ноҳия аз ҳисоби корхонаҳои хурду қалони саноатӣ 348,0 тонна равғани растани, 1617,0 тонна нон ва дигар маҳсулоти нонӣ, 1995,0 млн кв соат қувваи барқ, 806,0 тонна нахи пахта ва 448,4 тонна гӯшт истеҳсол гардидааст. Дар ҳамин давра дар ноҳия ба маблағи 162 миллиону 679 ҳазор 700 сомонӣ биною иншоотҳои нав сохта ба истифода дода шуданд [120].

Ҳамзамон барои шаклҳои дигари хизматрасониҳо бинои нави хизматрасонии комплексӣ дар Пушинг, биноҳои шуғли аҳолӣ, раёсати молия, нозироти андоз, комисариати ҳарбӣ, шӯъбаи корҳои дохилӣ дар дехаи Себистон, шӯъбаи Амонатбонк дар Себистон, чойхонаи фароғатии “Хуррамшаҳр”, бинои ҶСШК Шабакаҳои барқи Дангара, зеристгоҳи барқии “Лолазор”, бозори кишоварзии Каёнуш, бозори хитоии “Пир-Ғулом”, се адад варзишгоҳи хурд дар маркази шаҳрак ва дигар иншоотҳои саноатию соҳтмонӣ сохта шуданд [334].

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20-уми январи соли 2009 таҳти рақами №47 «Дар бораи аз минтақаи зери обмонии НБО-и Роғун кӯчонидани аҳолии шаҳри Роғун ва ноҳияи Нурабод» ба ноҳияи Дангара аз 256 оилаи бояд кӯчонида мешуданд. Аммо, то соли 2017 ҳамагӣ 222 ҳочагӣ муҳоҷир шуданд, 34 оила наомаданд ва 8 оила соҳтмони манзили истиқоматиашонро оғоз накарданд [86].

Соли 2017 корхонаҳои саноатии ноҳия дар ҳамbastагӣ бо бахшҳои ҳусусӣ ба маблагӣ 1 миллиарду 43 миллиону 521 ҳазору 100 сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол намуда, ҳачми истеҳсолро нисбат ба соли гузашта 481 миллиону 945 ҳазору 100 сомонӣ зиёд ва суръати афзоишро 185,8 % таъмин намудаанд [86].

13-уми октябри соли 2017 дар партави сиёсати хирадмандонаи Сарвари давлат дар ноҳия чорабинии сатҳи баланд – Анҷумани байналмилалии иқтисодии “Данғара-2017” баргузор гардид, ки дар кори он Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон А. Ҳикматуллозода, Сафири дафтари барномаи САҲА дар Тоҷикистон Туула Юрёля, намояндаи доимии СММ Пратибха Мехта, роҳбари агентии байналмилали оид ба рушд, роҳбари манфиати соҳибкории Чин Чен Ян Ман, намояндаи доимии Олмон оид ба ҳамоҳангсозии рушд дар ҶТ, муовини раиси вилояти Ҳатлон Р. Раҷабов, намояндаи кумитаи давлатии сармоягузорӣ С. Қурбонов, 250 нафар вакилон ва 400 устодону донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Данғара ширкат варзишанд [238, с. 1–2]. Мақсади баргузории чунин ҳамоиши байналмилали тибқи барнома доир ба рафти корҳо ва татбиқи як қатор лоиҳаҳои сармоягузорӣ, инчунин омӯзиши шароити истеҳсолии маҳсулоти саноатии Минтақаи озоди иқтисодии ноҳияи Данғара буд.

Хулоса, бо шарофати соҳибистиклол гардидани ҷумхурӣ дар 25-сол корхонаҳои зиёди саноатӣ сохта, мавриди истифода қарор гирифтанд. Аз ҷумла, соли 2010 теъдоди корхонаҳои саноатии ноҳия 16, ташкилоти сохтмонӣ 24 ва муассисаҳои нақлиётӣ 2 адад [121, с. 5], соли 2013 корхонаҳои саноатии 19, ташкилотҳои сохтмонӣ 18 ва муассисаҳои нақлиётӣ 2 ададро ташкил медод [102, с. 6]. 1 – уми январи соли 2016 теъдоди чунин корхонаҳо ба 23, ташкилотҳои сохтмонӣ ба 18 ва муассисаҳои нақлиётӣ ба як адад расида буданд. Соли 2018 корхонаҳои саноатии ноҳия якҷоя бо бахшҳои хусусӣ ба маблағи 1 миллиарду 363 миллиону 403 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуд, ки нисбат ба соли 2017 320 миллиону 544 ҳазору 400 сомонӣ зиёд буд. Қайд метавон кард, ки соли 2018 дар ҳудуди ноҳия 5 корхонаи саноативу коргоҳҳо бо теъдоди 143 ҷойҳои нави корӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. Дар маҷмӯъ аз 35 корхонаҳои саноатии дар ноҳия мавҷудбуда, 6 адад бо сабабҳои молиявию сармоягузорӣ муваққатан аз фаъолият боз монданд [340, с. 2].

Соли 2019 корхонаҳои саноатии ноҳияи Данғара ба миқдори 1 миллиарду 507 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намудаанд. Боиси таъкид аст, ки соли 2019 дар ноҳия З корхона ва коргоҳи нави саноатӣ мавриди истифода қарор гирифта, барои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 23 нафар бо ҷои нави корӣ таъмин гардид. Ҳамзамон барои рушди бемайлони ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодии ноҳия 138 иншоот, аз ҷумла як беморхона, 7 бунгоҳи тиббӣ, 10 маркази саломатӣ, 2 таваллудхона, 15 мактаб, 1 боғча ва дигар иншооти хизматрасонӣ мавриди ифтитоҳ қарор гирифтанд [256]. Бо ташаббус ва дастури Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри ҳифзи иҷтимоии аҳолии ноҳия аз ҳисоби мақомоти иҷроия ва соҳибкорони ватанӣ 266700 сомонӣ ба оилаҳои камбизоат ва ятимону бепарасторон кӯмак расонида шуд [256].

Боиси таъкид аст, ки соли 2019 бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон корхонаи коркарди маҳсулотҳои ширӣ дар шакли Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди “Шири Данғара”, ки соҳтмони он ҳанӯз моҳи августи соли 2018 оғоз ёфта буд, бо ҷалби 18 нафар қувваи кории доимӣ мавриди истифода қарор гирифт [267, с. 1].

Мақомоти ҳокимиюти иҷроияи ноҳияи Данғара мунтазам пайгири ташабbusҳои сиёсати хирадмандонаи Сарвари давлат буда, дар соҳаҳои мухталиф баҳри амалигардонии он тадбирҳои зарурӣ меандешад. Ҳамзамон баробари пешравии вазъи иқтисодии ноҳия баҳри баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони ноҳия кӯшиш ба ҳарҷ дода, дар бобати ба ҷои кори доимӣ таъмин намудани сокинони ноҳия талош меварзанд. Аз ҷумла, соли 2018 дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31-уми октябри соли 2014 таҳти №690 барномаи миллӣ оид ба “Барҳамдиҳии шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдакон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020” шӯъбаи агентии меҳнат ва шугли аҳолии ноҳия тадбирҳои зарурӣ андешида, 30 нафар писарону духтаронро ба курсҳои қутоҳмуддати омӯзиши асосҳои кор бо компьютер

ва дўзандагӣ фаро гирифтанд, ки баъди хатми он соҳиби шаҳодатномаи касбӣ шуда, ба фаъолияти меҳнатӣ ҷалб гардиданд [335, с. 4].

12 – уми июли соли 2019 бо иштироки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Эмомалий Раҳмон роҳҳои дохилии деҳаи Шаршар ба масофаи 4 километр азнавсозӣ шуда, инчунин роҳи навбунёди Шаршар – Себистон - Қӯли Суфиёнро, ки дар маҷмӯъ 25 километрро ташкил медиҳад, ба истифода дода шуд [302, с. 1–3].

Воқеан, чунин иқдоми нациб дар мунтазам ба роҳ мондани алоқа ва бартараф намудани мушкилот дар тамоми фаслҳои сол мусоидат намуда, баҳри амалий намудани яке аз масъалаи асосии дар зери таваҷҷӯҳи Ҳукумати ҷумҳурӣ ва сарвари давлат қарор дошта, яъне баромадан аз бунбости коммуникатсионӣ саҳми назаррас мегузорад. Дар ин ҷода сарвари давлат таъкид менамояд, ки бунёди роҳ ва соҳтмони иншооти дигар дар арафаи 30-солагии Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва доираи “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” шаҳодати ҳиммати баланди меҳнатдӯстиву заҳматофарии ватандӯстонаи сокинони ноҳияи Данғара мебошад [302, с. 1–3]. Аз тарафи дигар чунин иқдомот аз пайравии сиёсати Ҳукумати ҷумҳурӣ дар ободониву созандагии сокинони ноҳия гувоҳӣ медиҳад.

12-уми сентябри соли 2019 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалий Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба вилояти Ҳатлон бо мақсади баланд бардоштани сатҳи зиндагонии мардум корхонаи коркарди ширро мавриди истифода қарор дод. Ҳамзамон бо ташабbusи Сарвари давлат маркази хизматрасонии “Умед” ифтиттоҳ гардид, ки иншооти мазкур се ошёнаро дар бар гирифта, аз ҳаммом, сартарошхона, кошонаи ҳусн, тарабхона, ошхона, корхонаи дузандагӣ ва мағоза иборат аст [318, с. 2].

Дар ноҳия то 1-уми январи соли 2020, беш аз 37 корхонаи саноатӣ, 33 ташкилот соҳтмонӣ ва 2 муассисаи нақлиётӣ фаъолият мекарданд [103, с. 6], ки ин аз рушди бемайлони соҳаи саноату соҳтмони ноҳия гувоҳӣ медиҳад. Бо гузориши муовини аввали раиси ноҳия Ҷ.

Шарифзода дар раванди татбиқи ҳадафи чоруми саноаткунонӣ Минтақаи озоди иқтисодии Данғара 24 корхонаи истеҳсолӣ – саноатӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аллакай 15 адади он фаъолият намуда, корхонаҳои дигар дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд [341, с. 2].

Ҳамин тавр, тавассути сиёсати созандай Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқтисодиёти ҷумҳурӣ ва, аз ҷумла ноҳияи Данғара ба рушди босуръат ноил гардида, дар ду даҳсолаи охир соҳиби дастовардҳои назаррас шуд.

Хуллоса, баъди соҳибистиклол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути сиёсати хирадманданаи Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар таҳияи барномаи дигаргунсозиҳои иқтисодӣ оғоз ёфт, ки онҳо дар ҳалли чор ҳадафи стратегӣ баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ, истиқололияти энергетикӣ, таъминоти озукаворӣ ва саноатикунонӯ зоҳир мегардад [186, с. 119].

Ҷадвали №2

Маълумотномаи омории маҳсулоти саноатии ноҳияи Данғара дар солҳои 1998-2021

Солҳо	Истеҳсоли навъҳои асосии маҳсулоти саноатӣ, нахи пахта (тонна)
1998	258
1999	1386
2000	1224
2001	793
2002	1336
2003	1342
2004	1973
2005	2036
2006	867
2007	1958
2008	1437
2009	818
2010	635
2011	720

2012	650
2013	576
2014	448
2015	2739,7
2016	2856,5
2017	7441,3
2018	3899,2
2019	7139,5
2020	5278,7
2021	6724,500

3.2. Дастовардҳои кишоварзӣ дар замони истиқлол

Солҳои 90 – уми асри XX дар ҳаёти кишоварзии ҷумҳурӣ низ дигаргуниҳои куллӣ ба вучуд омаданд, ки боиси костагардии соҳаи мазкур гардиданд. Сабаби асосии он пош хӯрдани Иттиҳоди Шуравӣ ва қанда шудани робитаҳои иқтисодӣ бо дигар ҷумҳуриҳои собиқ иттифоқӣ буд. Бо вучуди ин дар ибтидои замони истиқлол маҳсулоти кишоварзии ҷумҳурӣ дигар коркард намешуд ва корхонаҳои саноатӣ бо сабабҳои гуногун аз кор баромада буданд.

Дар замони истиқлол гузаштан ба иқтисодиёти бозоргонӣ зарурати қабули қонунҳои навро ба миён овард, ки соҳаи кишоварзӣ аз он истисно набуд. Аз ҷумла, соҳаи кишоварзӣ, ки баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шуравӣ ба бесару сомониҳо дучор гардида буд, тақозои шароиту имконияти замони нав зарурат ба қабул ва амалишавии чунин қонунҳоро ба миён овард.

Ҳанӯз соли 1989 дар давраи сиёсати бозсозӣ қонун “Дар бораи ширкатҳо” ва тавассути масъалагузории пленуми мартии КМ ҲҚИШ аз соли 1990 “Дар бораи ичора” қабул гардиданд [182, с. 87], ки боиси ба вучуд овардани усули нави корӣ дар соҳаи хочагии кишоварзӣ гардиданд.

Дар ин хусус аввалин санаде, ки соҳаи кишоварзии ҷумхуриро ба танзим овард, қонун “Дар бораи ислоҳоти замин” маҳсуб меёбад, ки 5 – уми марта соли 1992 қабул гардид ва баъдан баҳри таракқиёти минбаъда бо тағйироту иловаҳо таҳти №1005 аз 21-уми июли соли 1994, №134 аз 4-уми ноябри соли 1995 ва №421 аз 15-уми майи соли 1997 ба тавсиб расидаанд [182, с. 129].

Дар баробари қонунҳои амалкунанда моҳи июни соли 1996 фармони Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон “Дар бораи азnavsозии корхонаҳои хочагии қишлоқ” қабул гардид, ки дар асоси он колхоз ва совхозҳои заرارрасон барҳам дода шуда, дар заминаи он хочагиҳои шахсии фермерӣ ва дехқонӣ таъсис дода шуданд [187, с. 28].

Дар қонунҳои ба тавсибрасида қайд мегардад, ки замин воситаи асосии истеҳсолоти хочагии кишоварзӣ мебошад, ки рушди бемайлони вазъи хочагидорӣ аз самаранок истифода бурдани он зич алоқаманд аст. Баҳри ба даст овардани мақсади дилҳоҳ шаклҳои асосии истифодабарии заминро ба шароити замони мусир мутобиқ бояд намуд, ки натиҷаи назаррас пайдо гардад. Дар ин ҷода тавассути сиёсати худтаъминқунӣ ва худмаблағузории иқтисоди бозоргонӣ заминро низ дар асоси қонунҳои қабулгардида самаранок истифода намуд, ки пурра аз худ шуда ва сатҳи бекорӣ низ дар дехот коҳиш ёбад. Аз ҷумла, баҳри амалигардонии сиёсати худтаъминқунӣ, соли 1998 дар хочагиҳои кишоварзии ноҳияи Данғара ба ҳисоби миёна 7200 нафар ба кори саҳро банд буданд.

Барои рушди соҳаи кишоварзии ноҳия дар замони истиқлол афзудани масоҳати заминҳои нав азхудшуда бештар мусоидат. Давоми солҳои 2001-2016 дар ноҳияи Данғара бо ҷалби сармоягузорӣ тавассути лоиҳаи “Обёрии заминҳои водии Данғара” дар ду марҳала 4248,5 гектар замин обёрий ва аз худ карда шудааст. Марҳалаи аввал солҳои 2001-2006-ро дар бар гирифта, 2500 гектар замин аз худ карда шуд [357, с. 4].

Марҳалаи дуюми лоиҳаи обёрии заминҳои водии Данғара соли 2008 оғоз ёфта, 31 – уми марта соли 2016 ба анҷом расид, ки тибқи он 1750 гектар замин обёри гардид.

Бояд қайд намуд, ки дар марҳалаи сеюми татбиқи лоиҳа дар соли 2017 381,4 ҳазор ва аз ибтидои марҳила 2849,2 ҳазор доллари ИМА аз худ карда шудааст. Тавассути амалигардонии марҳалаи сеюм аз худ намудани 1750 гектар заминҳои нав ба нақша гирифта шуд. Инчунин тавассути Барномаҳои беҳтар намудани вазъи мелиоративии заминҳои обёришавандай кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2005-2009 ва 2010-2014 дар ноҳияи Данғара низ ба маблағи 756 000 сомонӣ корҳои мелиоротивӣ гузаронида шуда, ҳолати номӯътадили 739 гектар замин беҳтар гардид [357, с. 4].

Бо мақсади рушди соҳаи кишоварзӣ ва аз худ намудани заминҳои нав марҳалаи сеюми истифодабарии канали “Водии Данғара-3” дар доираи сафари кории Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки лоиҳаи соҳтмони он моҳи майи соли 2013 ибтидо ёфта буд, 12-уми майи соли 2017 ба анҷом расид. Маблағгузории лоиҳаи “Обёрии заминҳои водии Данғара” беш аз 33 млн доллари ИМА-ро ташкил медиҳад, ки аз он 4,1 миллион саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 15,8 миллион доллар қарзи Бонки исломии рушд ва 13,8 миллион доллар аз ҳисоби фонди Кувейт мебошад [271, с. 4].

Тавассути маблағгузории лоиҳаи “Обёрии заминҳои водии Данғара” 1700 гектар заминҳои нав аз худ шуда, дар масоҳати 900 гектар пахта, 300 гектар ғалладона, 100 гектар сабзавот кишт карда шуда, 300 гектар барои бунёди боғ ва 100 гектар барои омода кардани ҳӯроки чорво ба истифода дода шудаанд [269, с. 8]. Инчунин дар амалигардонии лоиҳаи мазкур зиёда аз 5000 ҷойи нави корӣ пайдо гардид. Мақсад аз татбиқи лоиҳаи бунёди соҳтмони чунин иншооти муҳимми обёрикунӣ баланд бардоштани дарачаи истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ, зиёд намудани масоҳати заминҳои нав ва беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии сокинони ноҳия ва дигар минтақаҳои гирду атрофи он мебошад. Бо мақсади беҳтар намудани сифати тухмӣ соли 2008 қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тухмипарварӣ” ва соли 2009 “Барномаи рушди соҳаи

тухмипарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2014” қабул гардид [211, с. 151–152].

Маҳз барои амалигардонии он дар ноҳияи Дангара бо меҳнати заҳматталаби хоҷагиҳои дехқонию кооперативҳои истеҳсолӣ ва тиҷоратии “Мӯҳсинҷон”, “Равшан”, “Имомназар”, “Абдулло командир”, “Дӯстӣ”, “Навобод”, “Файрат”, “Муҳаммад”, “Сомонҷон” ва “Мавҷи сомон” кишии пунбадонаро аз ҳисоби тухмиҳои хушсифати навъҳои “Тоҷикистон”, “Флора”, “Ирам”, “Дӯстӣ”, “Хатлон-2014” ва “Суғд” дар ҳачми 100 фоизӣ ба анҷом расониданд [295, с. 1].

Чорводорӣ соҳаи сердаромади ноҳия маҳсуб ёфта, барои рушди босуръати он комплексҳои калони чорводорӣ, фабрикаҳои паррандапарварӣ ва корхонаҳои истеҳсоли ҳӯроки чорво фаъолият менамоянд.

Барои боз ҳам вусъат ёфтани соҳаи боғу токпарварӣ ҳанӯз 27-уми августи соли 2009 аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон “Дар бораи тадбирҳои иловагӣ доир ба рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2010-2014” ба тавсив расид, ки тибқи он бояд дар майдони 50 ҳазор гектар боғу токзори нав бунёд гардад, ки ноҳияи Дангара аз он истисно набуд. Бо чунин чораандешиҳо солҳои 2008-2012 бо ҳарчи беш аз 3,1 миллион сомонӣ дар майдонҳои 333 гектари ноҳияҳои Мастҷоҳ, Панҷакент, Дангара, Боҳтар, Ховалинг, Восеъ, Муъминобод ва Дарвоз боғу токзорҳои нав бунёд гардидаанд.

Соли 2012 дар истеҳсоли ғалладона ноҳияи Дангара мавқеи аввалро дар вилояти Хатлон ишғол карда, беш аз 100 000 тонна ғалла истеҳсол намуд [327, с. 147–156]. Дар замони истиқлолият ба кишии зироати ғалладона таваҷҷуҳи бештар зоҳир гардида, майдони кишии ғалла дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба 33 086 гектар расид. Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии ноҳия афзун гардида, аз 107 миллиону 746 ҳазор сомонии соли 1992, дар соли 2015 ба 720 миллиону 660 ҳазор сомонӣ расонида шуд, ки қарib хафт маротиба зиёд мебошад [293, с. 3].

Соли 2015 Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми сафари корӣ ба ноҳияи Дангара аз хочагии дехқонии “Муҳсинҷон” дидан карда, ба таҷрибаи самараноки он ошно гардид. Роҳбари хочагии дехқонии “Муҳсинҷон” Валиҷон Раҳимов иброз дошт, ки хочагӣ дорои 230 гектар замини обӣ буда, ба паҳтакорӣ, ғаллакорӣ ва парвариши сабзавоту полезии барвақтӣ шуғл меварзанд. Аъзоёни хочагӣ дар 1,5 гектар картошка, 5 гектар пиёз, 11 гектар полезии барвақтӣ, 80 гектар паҳта ва 80 гектар ғалла кишт карда, тасмим гирифтаанд, ки ба ҳисоби миёна аз ҳар як гектар 50 сентнерӣ ҳосил ба даст дароваранд. Инчунин аъзоёни хочагӣ изҳор доштанд, ки нисбат ба соли 2014 танҳо майдони пиёзи барвақтӣ 1700 гектар зиёд кишт шудааст [356, с. 1].

Соли 2015 дар майдони 39 089 гектар кишт карда шуда, аз он 32 391 гектарро зироати ғалладона ва лубиёгӣ ташкил медиҳад.

Соли 2015 дастовардҳои маҳсулоти хочагии кишоварзӣ ба пешравиҳо ноил гардида, дар ноҳия истеҳсоли ғалла 99343,8 тонна, паҳта 6446 тонна, 4089,6 ҳазор дона тухм, 8,3 тонна пилла, 56,5 тонна асал, 27 260,3 тонна сабзавот, 6433 тонна картошка, 26 037 тонна полезӣ, 9524 тонна меваҷот, 9740 тонна ангур ва 7,8 тонна моҳӣ истеҳсол гардидааст [332].

Дар баробари он ба занбӯрпарварӣ диққат дода шуда, оилаҳои занбӯри асал аз 600 ба 3766 адад расонида шуд [257, с. 1].

Бояд зикр аст, ки дар ноҳия чорводорӣ низ рушд ёфта, дар муқоиса нисбат ба соли 1991 саршумори чорвои шоҳдори калон 63326, аз ҷумла модагов 27 133 сар, шоҳдори майда беш аз 363 770 сар, 77380 сар парранда ва асп ба 5481 сар расида буд [332]. Ҳамзамон қайд бояд намуд, ки бо назардошли зиёд гардидани саршумори чорво истеҳсоли маҳсулоти он низ афзуд. Аз ҷумла, ки соли 2015 дар ноҳия 10470,5 тонна гӯшт, 17 807 тонна шир ва 520 тонна пашм истеҳсол гардидааст [257, с. 1].

Дар замони истиқолият майдони кишт ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии ноҳия пайваста дар афзоиш буд. Баҳри пешравии соҳаи

мазкур кори аввалиндарачае, ки ба сомон расидааст, зиёд намудани масоҳати майдони боғу ток мебошад. Аз чумла, дар муқоиса ба солҳои аввали соҳибистиқлолӣ, ки соли 1991 майдони боғу токзорҳо 3044 гектарро ташкил медод, чунин нишондод соли 2015 ба 3671 боғҳо ва 2161 гектар токзор, соли 2016 ба 7544 гектар расида буд, ки дар натиҷа истеҳсоли меваю ангур зиёд гардид [293, с. 3].

12-уми ноябри соли 2015 бо назардошти иқлими мусоид барои рушди боғу токпарварӣ раиси ноҳияи Данғара “Дар бораи қарори раиси вилояти Хатлон аз 11-уми сентябри соли 2015 оид ба “Барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2020” таҳия намуда, баҳри ривоҷи он ҷораҳои зарурӣ андешид. Зеро иқлими мусоиди ноҳия имконият медиҳад, ки майдони боғу токзорҳо аз ҳисоби ниҳолҳои серҳосил зиёд гардад.

Дар ноҳия боғу токпарварӣ хеле хуб ба роҳ монда шуда, таърихи қадимӣ дорад. Навъҳои гуногуни ангур аз қабили «чилагӣ», «тоифӣ», «нимранг», «ҳӯсайнӣ», «ҷавз» бо таҷрибаву кордонии боғбонҳои асил парвариш меёбанд. Истеҳсоли меваю ангур гарчанде соли 1992 ба 33180 тонна расида буд, соли 2015 ба 19264 тонна расид, ки сабаби коҳиш ёфтани чунин нишондиҳанда истеҳсоли намудҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳия мебошад.

Маҳз дар доираи Барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2020 қайд намудан лозим аст, ки дар ноҳияи Данғара бунёди беш аз 150 гектар боғ мувофиқи дурнамои барнома ба нақша гирифта шуда буд. Соли 2016-2017 зиёда аз 75 гектар боғҳои интенсивӣ ва соли 2018 154 гектар боғу токзори нав бунёд гардианд. Ҳочагии боғдории “Сомонҷон” нахустин шуда, ба бунёди боғҳои интенсивӣ оғоз намуд [351, с. 3]. Соли 2016 майдони боғу токпрварии ноҳия 5988 гектарро ташкил медод, ки аз он 3797 гектар боғ ва 2191 гектар токзор мебошад. Дар баробари зиёд шудани майдони боғу токзор истеҳсоли меваю ангур афзуда, гарчанде соли 2015 истеҳсоли мева 5576 ва ангур 6291 тоннаро ташкил медод,

аммо дар муқоиса соли 2016 истеҳсоли мева ба 10743 тонна ва ангур 6308 тонна расид [119]. Соли 2016 масоҳати умумии майдони кишт дар тамоми шаклҳои хочагидорӣ 25 366 гектарро ташкил медод ва замини пахтазор ба 3030 гектар расонида шуда.

Таҷрибаи меҳнаткашони ноҳия дар ғаллакорӣ низ бою ғанӣ буда, аз ин ҷиҳат дар соли 2016 ҳосилнокии ҳар як гектар киштзор 35,2 сентнерро ташкил медод. Киштзори ғалла дар ҳамаи шаклҳои хочагидорӣ 21 585 гектарро ташкил медод, ки аз он 18 430 гектар гандум, 2755 гектар ҷав ва 400 гектарро лубиё дар бар мегирад [345, с. 3]. Қайд метавон кард, ки дар маҷмӯъ ҳосилнокии умумии зироатҳо 75201,9 тоннаро ташкил медиҳад, ки баҳри таъмини амнияти озуқавории аҳолии ноҳия мусоидат менамояд.

Моҳи октябри соли 2016 аз ҳисоботи нӯҳмоҳаи раиси ноҳияи Дангара маълум гардида, ки ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 611 миллиону 628 ҳазору 700 сомониро ташкил дода, нисбат ба соли 2015 беш 114,1 фоизро дар бар мегирад. Дар майдони 39 733 гектар кишт карда шуда, ки аз он 33 144 гектарро ғалладона ва лубиё ташкил медиҳад. Дар маҷмӯъ 20 971 тонна сабзавот, 6707 тонна гӯшт, 14 624 тонна шир ва 3350,4 ҳазор дона тухм истеҳсол гардидааст [120].

Боғу токпарварӣ низ аз соҳаҳои афзалиятноки хочагии ҳалқи ноҳия маҳсуб ёфта, қайд гардидааст, ки майдони боғҳо 3670 ва токзор 2160 гектарро ташкил медиҳанд. Инчунин то моҳи октябри соли 2016 беш аз 156 гектар боғҳои нав бунёд гардида, 53 гектар боғи кӯҳна ва 35 гектар токзори кӯҳна аз нав барқарор шудааст.

Дар ҳисоботи мазкур инкишифи соҳаи чорводорӣ мусбат арзёбӣ гардида, қайд шудааст, ки дар ноҳия 50 459 сар чорвои шоҳдори калон, аз ҷумла 26 999 модагов, 381 485 сар бузу гӯсфанд, 80 089 сар парранда ва 5549 сар асп парвариш мейбанд.

Тибқи ҳамин ҳисоботи соли 2016 дар корхонаи истеҳсолии зотпарварии Дангара 16 069 сар чорвои шоҳдори майда ва 86 асп парвариш мейфтанд. Дар давраи ҳисботӣ 4000 сар барра ва 25 сар той

гирифта шуда, истеҳсоли гӯшт 216 сантнерро ташкил медод. Ҳамзамон заминҳои корхона 19 147 гектарро ташкил дода, 15 747 гектарро чарогоҳ ва 382 гектарро заминҳои кишт ташкил медод, шумораи кормандони он 70 нафар буд [120].

Соли 2016 дар маҷмӯъ паҳтакорони ноҳия 6022,3 тонна паҳта ҷамъоварӣ намуданд, ки сад фоизи барномаи дурнаморо ташкил медод. Қобили қайд аст, ки танҳо дар охири соли 2016 истеҳсоли ғаллаи дар ноҳия аз 100 ҳазор тонна гузашт, ва ҳосилнокии он аз ҳар як гектар 30,2 сантнерро ташкил медод.

Соли 2017 кишоварзони ноҳияи Данғара дар майдони 33146 гектар, аз ҷумла 29167 гектар гандум, 501 гектар картошка, 4562 гектар зироатҳои техникий, 3650 гектар паҳта, 990 гектар сабзавот, 690 гектар полезиҳо, ва 425 гектар ҳӯроки чорво кишт намуданд. Дар натиҷа 117 093 тонна ғалладона, 35 526 тонна сабзавот, 31233,5 тонна полезӣ, 8010 тонна картошка, 8506 тонна паҳта, 16 906 тонна мева, 10 035 тонна моҳӣ истеҳсол гардидааст. Аммо дар баъзе самтҳо дар муқоиса ба соли 2016, аз ҷумла 546 тонна картошка, 499 тонна сабзавот ва 22 тона зироати полезӣ кам истеҳсол гардидааст [86].

Соли 2017 кишоварзони ноҳия дар майдони 160 гектар боғу токзори нав бунёд карда, 110,3 % нақшай солонаро ичро намуданд, ки аз ин 10 гектар боғҳои интенсивӣ буданд. Ҳамин сол дар соҳаи кишоварзии ноҳия ба маблағи 890 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардид. Инчунин дар ҳудуди ноҳия 8805 гектар заминҳо обёрий гардида, чунин нишондиҳандаҳо соли 2019 ба 1750 гектар расонида мешавад, ки аз рушди босуботи соҳаи кишоварзӣ ва обёрикуни заминҳои бекорхобидаи ноҳия шаҳодат медиҳад.

Паҳтакорӣ низ яке аз соҳаҳои асосӣ ва сердаромади ноҳия ба ҳисоб меравад. Ҳанӯз соли 1992 истеҳсоли паҳта 2615 тоннаро ташкил дода, ҳосилнокии он ба 24,2 сантнерӣ расида буд. Бо назардошти он дар соли

2015 истеҳсоли пахта 6496 тонна ва ҳосилнокӣ ба 24,2 сентнерӣ расид [293, с. 3].

Соли 2016 дар маҷмӯъ пахтакорони ноҳия 6022,3 тонна пахта ҷамъоварӣ намуданд, ки сад фоизи барномаи дурнаморо ташкил медод. Қобили қайд аст, ки танҳо дар охири соли 2016 истеҳсоли ғалла дар ноҳия аз 100 ҳазор тонна гузашт, ки истеҳсоли он ба ҳар як гектар 30,2 сентнерро ташкил медиҳад.

Пахтакорӣ дар панҷ ҷамоати деҳоти ноҳия, ба мисли Корез, Исмат Шарифов, Санѓтӯда, Оқсу ва Лолазор дар майдони 3 ҳазор гектар ба роҳ монда шудааст. 20-уми октябри соли 2016 аллакай 4976 тонна «тиллои сафед» - и ноҳия ба корхонаҳои коркарди пахтаи ҷумҳурий ворид гардиданд, ки 82,9 % дурнаморо ташкил медод [264]. Дар ин самт ташаббуси бештар аз тарафи ҷамоати Корез ба назар мерасад ва деҳқонони он нигоҳубини 254 гектар пахтазорро бо қоидаҳои баланди агротехникий дар ӯҳда доштанд. Дар натиҷа ба пахтакорон муюссар гардид, ки аз 508 тонна нақшаи дурнамо то 20 - уми октябри соли 2016 беш аз 517,7 тонна ҷамъоварӣ намоянд. Дар чунин ташаббускориҳо саҳми ҳочагиҳои деҳқонию кооперативҳои истеҳсолии «Раҳмонҷон», «Зарзамин», «Ҳазлаҳат», «Сафарбек» ва «Мавҷи сомон» назаррас мебошад. То 20-уми октябри соли 2016 дар ҷамоати деҳоти Исмат Шарифов - 362, Санѓтӯда-947,1 ва Оқсу - 1572,2 тонна ҳосил истеҳсолу фурӯҳта шудааст. Дар ҷамоати деҳоти Оқсу нишондиҳандай паст ба даст омад аз 1818 тонна пахтаи ба нақша гирифташуда, ҳамагӣ 1572,2 тонна ҳосил ҷамъоварӣ гардид. Дар ҷамоати «Лолазор» ғунучини пахта низ суст буд, дар як рӯз 1,3 % ва аз аввали мавсими 82,9%-гектаро ташкил медод [264].

Соли 2017 ҳосилнокии пахта ба 7012 тонна расонида шуд, ки аз ҳар як гектар зиёда аз 20,5 сентнер ҳосил гирифта шуд. Дар ин ҷода саҳми пахтакорони асили беш аз 56 ҳочагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти

Сангтӯда бештар арзёбӣ мегардад. Хочагиҳои дехқонии чамоати Сангтӯда аввалин шуда аз ӯҳдаи ичрои нақшай пахтасупорӣ баромада, то 11-уми октябри соли 2017 1314 тонна ҳосил ҷамъоварӣ намуданд, ки ин 106,8 фоизи нақшаро ташкил медод. Чунин ташаббусро пахтакорони чамоати дехоти Оқсу идома дода, беш аз 1945 тонна пахта фурӯхтанд. Дар ин ҷода саҳми ҳочагиҳои дехқонии «Муҳсинҷон», «Ҳоҷӣ Имомназар», «Асадулло», «Сафар-Ш» ва «Абдусаттор» бештар ба назар мерасад, ки ҳосилнокии пахтаро аз ҳар як гектар ба 30-33 сентнерӣ расониданд.

Саҳми ҳочагиҳои дехқонии чамоати дехоти Корез низ ҷашмрас буд, онҳо аз 300 гектар пахтазори дар ихтиёрдошта ба ҷойи 630 тонна, 643 тонна «тиллои сафед» ҷамъоварӣ намудаанд, ки 102,0 фоизи нақшай дурнамо буд.

Дар ин самт ташабbusi ҳочагиҳои дехқонии «Раҳмонҷон», «Мавчи Сомон» ва «Ҳоҷӣ Ҳафиз» назаррас буд.

Пахтакорони чамоати дехоти ба номи Исмат Шарифов 100,8 ва «Лолазор» 2209 тонна пахта ҷамъоварӣ намудаанд [265, с. 1].

Соли 2017 дар соҳаи ҷорводории ноҳия низ пешравиҳо ба назар мерасид ва шумораи ҷорвои шоҳдори қалон ба 70089 сар расид, ки аз он 29 914 сарро модагов ташкил дода, инчунин 401 869 сар бузу гӯсфанд, 92 524 сар парранда ва 5563 сар асп парвариш мейёфтанд [86].

Баҳри рушди боғу токпарварӣ ва баланд бардоштани дараҷаи некуаҳволии мардум Ҳукумати ҷумҳурӣ «Барномаи мақсадноки давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ ва зиёд намудани истеҳсоли меваю парвариши ниҳолҳои мевадиҳандаву ҳамешасабз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2020» қабул намуд. Дар партави дастгирии сиёсати Ҳукумати ҷумҳурӣ ва Сарвари давлат оид ба рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои таъмини амнияти озуқавории аҳолӣ ва корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом, васеъ гардонидани имкониятҳои

содирот ва ба кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ дар вилоят ва ноҳия корҳои зиёде ба анҷом расонида шуданд. Аз ҷумла, 11-уми сентябри соли 2015 бо назардошти чунин омилҳои мавҷудбуда роҳбарияти вилояти Ҳатлон қарор оид ба “Барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар вилояти Ҳатлон барои солҳои 2016-2020” қабул намуд, ки он баҳри рушди соҳаи мазкур нақши мусоид гузошт [266, с. 1].

Инчунин соли 2018 бо мақсади содирот намудани меваҷот бунёди 100 гектар майдони боғҳои нав оғоз гардид. Соли 2018 дар маҷмӯъ масоҳати майдони боғу токпарварӣ 5943 гектарро ташкил медод, ки нишонаи рушди босуръати соҳаи мазкур аст.

Албатта чунин тадбирҳои андешидан Сарвари давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси рушди соҳаи боғдорию токпарварии ҷумҳурий гардид, ки ноҳияи Дангара аз он истисно нест. Соли 2018 Кооперативи тиҷоратӣ-истеҳсолии “Раҳмон-Футур” дар майдони 439 гектар ба боғдорӣ, ғаллакорӣ ва ҷорводорӣ машғул буд. Оид ба боғпарварии ҳоҷагии мазкур чунин нуқтаро қайд намудан лозим аст, ки масоҳати он ҳамагӣ 100 гектарро фаро гирифта, аз он 25 гектар боғи интенсивӣ буд ва дар он 10 намуди дараҳтони себ шинонида шуда буданд ва 75 гектари онро ниҳоли дараҳтои зардолу, олу, гелос ва нок ташкил медоданд [32; 314; 8]. Ҳоҷагии мазкур соли 2013 бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардида, барои 90 нафар ҷойи нави корӣ муҳайё намуд. Соли 2018 дар Кооперативи тиҷоратӣ-истеҳсолии “Раҳмон - Футур” аз 10 то 15 тонна ҳосили бодом, олу ва нок ҷамъоварӣ гардид [32; 314; 8].

Баҳри амалигардонии чунин тадбирҳои манфиатовар Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот ба роҳбарону фаъолон ва намояндагони вилояти Ҳатлон қайд намуданд, ки азхудкуни заминҳои нав дар ноҳияи Дангара барои сокинони дигар

минтақаҳои кишвар имконият фароҳам меоварад, ки дар заминҳои азхудшуда соҳиби хоҷагии дехқонӣ, қитъаи замин ва ҷойи кор гарданд. Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки даҳ фоизи заминҳои кишти вилояти Ҳатлон ба ноҳияи Данғара рост меояд, ки ин нишондиҳадаи баланд маҳсуб мейбад [329]. Бо чунин восита дар ҳудуди ноҳия шаҳраку дехаҳои нави аҳолинишин бунёд гардида, дар мавриди истеҳсоли бемайлони маҳсулоти кишоварзӣ ба таъмини амнияти озуқаворӣ мусоидат менамояд.

Дастовардҳои кишоварзии ноҳияи Данғара дар соли 2019 назаррастар буда, 80 ҳазор тонна ғалладона, 46,1 ҳазор тонна сабзӣ, 33,1 ҳазор тонна полезӣ, 197,7 ҳазор тонна мева, 6,8 ҳазор тонна ангур, 778 тонна гушт, 930 тонна шир, 31 тонна асал, 4,7 тонна пилла ва 203 000 дона тухм истеҳсол гардид. Нақши дурнамои истеҳсоли пахта 9555 тонна 115 % ичро гардид [256]. Аз ҷумла, 3254 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар содир карда шуд.

24-уми феврали соли 2019 бо иштироки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 100 гектар майдон 4 наъви себ шинонида шуда, боғи интенсивӣ бунёд гардид. Дар боғи интенсивӣ ҳамагӣ 63 000 ниҳоли себ шинонида шуд, ки аз он 28 500 наъви “Фуджи атсек”, 16 200 “Модӣ”, 16 000 “Ҷералдинӣ” ва 3000 “Пингледӣ” мебошанд [270]. Барои рушди боғу токпарварӣ ҳанӯз соли 2018 бо ташабbusi Сарвари давлат дар ноҳия 100 гектар боғи интенсивӣ бунёд гардид, ки ин самаранокии ҳосил натиҷаи дилҳоҳ дода, ба хориҷи кишвар 1000 тонна мева содирот гардида буд. Мутахассисони соҳавӣ аз ҳар як гектари наъви пайванди себи “Модӣ”-“ММ-106” 50 тонна маҳсулот гирифтанд.

Дар маҷмуъ, бо назардошти ҳамаи шаклҳои хоҷагӣ дар ноҳия 160 гектар боғу токзор аз наъви бунёд гардидаанд. Илова ба ҷумин нишондод 193 гектар боғ ва 45 гектар токзор барқарор гардид, ки аз рушди босуръати соҳаи токпарварию боғдории ноҳия шаҳодат медиҳад [256].

Зеро, яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати давлат ба рушди хочагии кишоварзӣ нигаронида шуда, мақсади он беҳтар гардонидани сифат ва сатҳи зиндагии мардум ва таъмини шоистаи хифзи иҷтимоии табақаҳои ниёзманди аҳолӣ мебошад. Рушди устувори иқтисодиёт барои аз вазъи камбизоатӣ берун баровардани чоряки аҳолии кишвар бевосита аз истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат менамояд.

Ҳамин тавр, рушди кишварзии ноҳияи Дангара аз ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ ва дигаргунсозиҳои аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлол, яъне солҳои 1991-2021 вобаста буда, саҳми Сарвари давлатро дар бунёдкорӣ ва тараққиёти минбаъдаи кишвар муайян мекунад.

Бори нахуст дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминҳое, ки мувофиқи фармонҳои Президенти ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳрвандон ҳамчун хочагиҳои ёрирасон тақсим карда шуданд, минбаъд дар байни мардум “заминҳои Президентӣ” маъмул гардидаанд. Маҳз ба чунин тадбиру чораандешиҳои Ҳукумати ҷумҳурӣ, соҳаи кишварзии ноҳияи Дангара ба дастовардҳои назаррас ноил гардид, ки айни замон яке аз ноҳияҳои серсоҳаи истеҳсоли маҳсулоти кишварзии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад.

Чадвали №3

Маълумоти омории рушди соҳаи кишоварзии ноҳияи Дангара дар солҳои 1991-2021

Солҳо	Нишондиҳанд аҳои умумии иқтисодии кишоварзӣ. Ҳачми умумии маҳсулоти кишоварзӣ (ҳазор сомонӣ)	Аз ҷумла, растани парварӣ (гаектар)	Аз ҷумла, чорво парварӣ (гаектар)	Майдони кишти ¹ зироатҳо ҳамагӣ (дар ҳамаи шаклҳои хочагидор) (гаектар)	Аз он ҷумла: ғалладонагӣ (бо чуворимакка, гаектар)	Зироатҳои техникий- ҳамагӣ (гаектар)	Аз ҷумла: Пахта (гаекта р)	Картошка (гаектар)	Сабзавот (гаектар)	Полезиҳо (гаектар)
1991	276297	225651	50646	27291	15448	5688	3556	142	798	474
1992	283009	230164	52845	26796	17269	4019	3189	142	800	465
1993	292209	237069	55140	27150	20069	4141	3083	134	710	464
1994	299345	241810	57534	26986	17194	4370	3142	150	755	443
1995	309098	249065	60033	27319	18358	4241	3114	138	743	452
1996	316686	254046	62640	32592	26854	3780	2972	110	512	353
1997	324487	259127	65360	31378	26280	3073	3073	122	441	587
1998	332508	264310	68199	33924	24205	5284	3606	100	1023	699
1999	364601	293440	71161	34371	24283	6631	3864	122	265	820
2000	400032	325781	74251	35668	25114	5859	3693	156	355	288
2001	421921	344700	77221	33364	16354	5219	3977	97	473	512

2002	445027	364718	80310	36382	26797	6448	3993	43	292	538
2003	472478	385897	86581	39227	28479	6360	4409	57	268	460
2004	501648	408307	93341	41461	32145	7101	4509	59	242	437
2005	532647	432019	100629	39139	29686	7321	4516	131	334	505
2006	565593	457107	108486	34013	24733	6332	4525	169	252	351
2007	638520	517590	120930	34838	25702	6742	5300	175	252	405
2008	657264	530530	126734	48453	40050	6881	5300	187	261	301
2009	676610	543793	132817	43800	37182	4025	2565	217	605	682
2010	696580	557388	139193	42497	36837	3773	2356	235	584	672
2011	717196	571323	145847	41836	35666	4198	-	255	656	690
2012	738481	585606	152876	41826	34691	4446	3125	323	819	870
2013	760460	600246	160214	41837	34911	4556	3500	377	859	777
2014	778778	598262	180516	38986	31218	4440	2984	414	874	1073
2015	767274	540697	226577	39089	32391	3847	2680	408	984	605
2016	854104	612097	242007	39733	33146	3986	3003	501	989	688
2017	962854	693088	269765	40314	33146	4562	3650	501	990	690
2018	1014313	726121	288192	40360	32104	4909	4000	702	1187	848
2019	1124589	806150	318439	40691	31347	5472	4370	712	1323	908
2020	1196268	852965	343303	40697	30195	5890	4587	690	1389	1239
2021	1428664,5	999550,1	429114,3	38419	27234	4730	4680	760	1506	1240

3.3. Дангара маркази фарҳангии минтақа

Бо шарофати соҳибистиколии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Дангара низ баробари дигар минтақаҳои кишвар соҳаи фарҳанг рушду нумӯъ карда, дар 30 соли соҳибистиколӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардианд. Пеш аз ҳама дар замони истиқлол ба рушди соҳаи маориф таваҷҷуҳи хоса зоҳир гардида, дар ин ҷода корҳои зиёде ба сомон расиданд. Азбаски инкишофи чомеа, тараққиёти устувори иқтисодӣ, таъмини амнияти милливу давлатӣ, баробар шудан ба сатҳи иқтисодиёти ҷаҳонӣ, технология ва илму фарҳанг пеш аз ҳама ба рушди босуботи соҳаи маориф, раванди низом ва сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимии зинаҳои муҳталиф алоқаманд аст. Илова ба бунёди муассисаҳои нави таълимӣ, ҳамзамон ба сифат ва мазмуни самарабахши ҷараёни таълим низ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ равона гардид. Аз ин ҷиҳат дар татбиқи сиёсати Ҳукумати ҷумҳурӣ, рушди бонизоми соҳаи маориф, баҳусус саҳми омӯзгорон нақши калидӣ дорад.

Мушкилоти соҳаи маорифи кишвар аз ибтидо мавриди таваҷҷуҳи хосаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста таъқид менамоянд, ки дар манотики ҷангзадаи кишвар амалан муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии қасбӣ аз фаъолият боз монда буданд. Танҳо дар солҳои 1992 – 1995 зиёда паз 20 ҳазор нафар омӯзгор аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дигар кишварҳо рафтанд, як қисми омӯзгорон, хонандагон ва донишҷуён башанд, фирорӣ шуданд [228, с. 58].

Аммо дар замони истиқлол шумораи муассисаҳои таълимии ноҳияи Дангара афзуда, боиси рушди босуръати низоми маориф гардид. Соли 2001 бо ташабbusi Bonki осиёи рушд 9 муассисаи таълимии ноҳия аз таъмири асосӣ бароварда шуданд. Умуман, дар замони истиқлол 35

бинои нави таълимӣ бо тамоми шароиту таҷҳизоти муосири таълимӣ бо 1500 нафар ҷойи нишаст сохта, мавриди истифода қарор гирифтанд. Дар баробари беҳтар гардидани шароити таълиму тарбия дараҷаи азхудкуни хонандагон низ афзуд. Барои дарёғти истеъодод гузаронидани олимпиадаҳои фанӣ зарур аст, ки симоҳои ҳақиқии хонандагон муаяйн гардида, ҳавасмандии онҳо афзояд.

Баҳри ҳифзи иҷтимоӣ 1 – уми ноябри соли 1999 мактаб-интернати №1 номи «Мактаб - интернати ятиму бепарастор ва камбизоатон»-ро гирифта, таълиму тарбияи хонандагонро идома дод.

Соли 2003 дар шаҳраки Дангара муассисай таълимии № 20 ва дар деҳаи Сафобахши ҷамоати деҳоти Оқсу муассисай № 10 сохта, мавриди истифода қарор гирифтанд [355, с. 2].

Соли 2004 барои соҳтмони бинои нави мактаби №1 барои 640 хонанда 500 ҳазор сомонӣ чудо гардид [204, с. 38]. Қайд кардан ба маврид аст, ки то моҳи январи соли 2005 теъдоди умумии мактабҳои ноҳияи Дангара ба 66 адад расид, ки аз он 31 муассисай миёна, 25 асосӣ, 9 ибтидой ва 1 мактаб-парваришгоҳ буда, 1186 омӯзгорон дар таълиму тарбияи 29000 таълимирандагон қарор доштанд [198, с. 335].

30 –юми сентябри соли 2005 дар маркази ноҳияи Дангара аз ҳисоби фонди захиравии Президенти ҶТ муассисай таълимии №1 барои 700 нафар хонандагон сохта ба истифода дода шуд. Муассисай таълимӣ бо тамоми шароит ва таҷҳизоти муосир мӯҷаҳоз гардида, аз ҷумла дар синфҳонаи компьютерӣ 40 адад компьютер мавриди истифодаи хонандагон қарор дошт [350, с. 2].

Соли 2005 дар 63 мактабҳои миёна ва асосии ноҳия 1252 омӯзгорони варзида ва соҳибтаҷриба ба таълиму тарбияи хонандагон машғул буданд.

Соли 2007 дар деҳаи Боғпарвар барои 150 хонанда мактаб сохта шуда, инчунин синфонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимии № 13, 35, 36 барои 250 хонанда бунёд гардиданд.

Соли 2010 дар 67 мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ 1240 омӯзгорон ба 31 083 нафар хонандагон [121, с. 5] ва соли 2013 дар 70 мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ, 1 гимназия, 1 мактаби Президентӣ 1347 омӯзгор ба таълиму тарбияи 30,8 ҳазор хонанда [102, с. 6] равона гардида буданд.

Бо ташаббуси сарвари давлат дар ташаккул ва рушди соҳаи маориф дар қатори дигар шаҳру вилоятҳо баҳри рушди маорифи ноҳияи Дангара низ корҳои зиёде ба анҷом расиданд. Бо мақсади баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия соли 2010 мактаб барои 1200 ва соли 2011 мактаби Президентӣ барои 640 хонанда дар ноҳия бунёд ёфт.

Соли 2012 муассисаи таълимии № 70 ва 25 синфхонаи иловагӣ барои 675 хонанда дар ҷамоати шаҳраки Дангара сохта мавриди истифода қарор гирифт [102, с. 6]. Ҳамзамон барои пурра ба таълиму тарбия ҷалб намудани хонандагони ноҳия муассисаҳои таълимии №42 дар деҳаи Ҳусейншайх, №17 дар Калкот барои 320 хонанда, №72 дар Чорсада барои 640 хонанда мавриди истифода қарор гирифтанд.

20-уми августи соли 2015 бо ташаббуси Сарвари давлат дар ноҳия литсейи тамоюли техникии ба номи «Афлотун» аз рӯйи равияи табиӣ-риёзӣ вобаста ба фанҳои дакиқ таъсис ёфт, ки 263 нафар хонандагон дар он таҳсил намуда, 23 омӯзгор ба таълиму тарбияи онҳо фаро гирифта шудаанд [284, с. 2]. Сифати таълим дар литсейи мазкур беҳтар ба роҳ монда шуда, сол то сол тэъдоди хатмкунандагони он дар мактабҳои олии қишвар ва хорича афзун гардиддаст. Дар баробари шомилияти хонандагони литсей ба макотиби олӣ, ҳамзамон иштироки онҳо дар озмуни олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилаӣ назаррас буда, хонандагони зиёд сазовори ҷойҳои намоён мегарданд.

Соли 2015 тибқи маълумоти оморӣ дар ноҳия 72 муассисаи таҳсилоти умумӣ 1553 омӯзгорро ба таълиму тарбияи 32420 хонанда фаро гирифта буд. Хусусияти хос ва натиҷаи самараноки муассисаҳои таълимии ноҳия дар он арзёбӣ мегардад, ки дар маҷмӯъ 1033 нафар, яъне 53 фоизи хатмкунандагони соли таҳсили 2014-2015 тавассути Маркази миллии тестии назди Президенти ҶТ ба макотиби олӣ, миёна ва ибтидоии касбӣ шомил гардиданд.

Соли 2016 дар ноҳия 75 муассисаи таълими, аз ҷумла 60 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 10 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 2 муассисаи таҳсилоти ибтидой, мактаби Президентӣ, литсейи тамоюли техниκӣ, маркази таҳсилоти иловагӣ, маркази технологияи иттилоотӣ ва 3 кӯдакистон бо фарогирии 32 886 хонанда аз тарафи 1700 омӯзгор ба таълиму тарбия машғул буданд. Соли 1992 теъдоди муассисаҳои таълими 58 ададро ташкил медод, ки дар онҳо 1145 нафар омӯзгор ба таълиму тарбияи 18 589 хонанда машғул буданд [239].

Аз чунин нишондод бар меояд, ки ба шарофати соҳибистиклолии ҷумҳурӣ соҳаи маорифи ноҳия ривоҷу равнақ ёфта, сазовори як қатор дастовардҳои таълимию тарбиявӣ гардидааст, ки натиҷаи он аз зиёд шудани иқтидори кадрии соҳаҳои муҳталиф дарак медиҳад. Боис ба таъкид аст, ки ҳамасола дар муассисаҳои таълимии ноҳия барои дарёфти хонандагони боистеъдод ва донишманд озмунҳои «Иншои беҳтарин», «Ихтироъкори беҳтарин», «Рассоми беҳтарин» ва «Хонандаи сол» баргузор мегарданд.

Аз суханронии Сарвари давлат маълум мегардад, ки дар замони истиқлолият шумораи муассисаҳои таълимии ноҳия солбасол афзуда, 40 бинои наву иловагии назди таълимгоҳҳо ва соли 2016 аз ҳисоби тамоми шаклҳои маблағгузорӣ дар ноҳия 8 муассисаи нави таълими бо 1670 чойи нишаст мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд [316, с. 1-2].

Аз чунин иқдомоти начиб ба хулосае омадан лозим аст, ки мақсади аввалдарацаи сарвари давлат дар бунёди чунин муассисаҳои таълимӣ, пеш аз ҳама ғамхорӣ ба наслҳои ояндаи миллат, фароҳам овардани шароиту имконот баҳри тарбияи ҷавонону наврасон дар рӯҳияи илму донишомӯзӣ ва ҳудшиносии миллию ватандӯстӣ мебошад. Зоро тараққиёти минбаъдаи бонизому бемайлони тамоми соҳаҳои ҳаёти қишвар аз пешрафти соҳаи маориф вобаста аст.

12-уми майи соли 2017 бо ташабbusи Асосгузори сулху вахдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар дехоти Сангтӯда муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №9 мавриди ифтитоҳ қарор гирифт. Муассисаи таълимии навбунёд дар доираи татбиқи ҳадафҳои рушд аз ҳисоби бучети давлат бо ҳарҷи беш аз 16 миллион сомонӣ дар муддати 8 моҳ аз рӯи нақшаи мукаммал ва мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ иборат аз 20 синфхона барои 1320 ҷойи нишаст, толори варзишӣ, китобхона ва толори фарҳангӣ барои 200 ҷойи нишаст соҳта шудааст [316, с. 1–2].

Ҳамзамон дар доираи сафари кории Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Данғара санаи 12-уми майи соли 2017 бинои наву замонавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №8, ки соҳтмони он соли 2015 оғоз гардида буд, дар дехаи Ҳуррамзамини ҷамоати дехоти ба номи Исмат Шарифов мавриди истифода қарор гирифт. Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №8 аз 24 синфхона ва 560 ҷойи нишаст дар доираи дастуру супоришҳои Сарвари давлат бо саҳми Ҳукумати ҔТ ва Фонди Саудии Рушд аз ҷониби Маркази татбиқи лоиҳаи соҳтмон ва мӯҷаҳазгардонии мактабҳо дар ҔТ бо ҳарҷи беш аз 15 миллион сомонӣ бунёд гардидааст [31; 317, с. 1–2].

Соли 2017 мувофиқи маълумоти оморӣ дар ноҳияи Данғара - 78 муассисаи таълимӣ, аз ҷумла 61 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 9 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 2 муассисаи таҳсилоти ибтидойӣ, як

литсейи тамоюоли техникӣ, як гимназияи ҷумҳурияйӣ, як мактаби Президентӣ, як маркази таҳсилоти иловагӣ, як маркази технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, як маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо, З кӯдакистон, як маркази таҳсилоти иловагӣ ва як маркази технологияи иттилоотӣ фаъолият намуда, дар муссисаҳои зикршуда 1873 омӯзгор ба таълиму тарбияи 35368 хонанда шуғл меварзанд [86]. Дар соли таҳсили 2016-2017 танҳо хонандагони муассисаи таълимии давлатии мактаби Президентӣ барои кӯдакони болаёқат дар озмунҳои вилоятӣ, ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ сазовори 40 ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд, ки аз баланд будани сифати таълиму тарбияи муассисаи мазкур шаҳодат медиҳад.

Иштироки хонандагони муассисаҳои зикргардида дар олимпиадаҳои фанӣ назаррас буда, аз 113 нафар хонанда, 63 нафар дар олимпиадаҳои вилоятӣ сазовори ҷойҳои 1,2 ва 3-юм гардидаанд ва 23 нафар ба озмуни ҷумҳурияйӣ роҳҳат гирифтанд. Дар озмуни ҷумҳурияйӣ муассисаҳои таълимии ноҳия сазовори 2 медали тилло, 4 медали нуқра ва 5 медали биринҷӣ гардида буданд [120].

Аз ҷумла, соли 2017 дар олимпиадаҳои ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ аз теъдоди ғолибон 5 нафар соҳиби медали тилло, 8 нуқра ва 9 биринҷӣ гардиданд [283, с. 5].

Сарвари давлат бамаврид қайд намудаанд, ки рушду тараққиёти мамлакат ба сайъу талоши насли созандаву эҷодкор алоқаманд аст ва ба ин хотир тасмим гирифта шуд, ки барои рушди босуръати соҳаи маориф масъалаи норасоии кадрҳои омӯзгорӣ дар ҷумҳурий то соли 2020 ҳалли худро пайдо намояд [214, с. 480].

Аз суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Эмомалий Раҳмон бар меояд, соли 2018 дар ноҳияи Данғара аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ 7 муассисаи таълимии нав сохта шуд ва 33

муассисай таълимӣ таъмиру азнавсозӣ гардид [302, с. 1–3], ки чунин иқдом ба рушди минбаъдаи соҳаи маорифи ноҳия такони ҷиддӣ медиҳад.

Қобили зикр аст, ки кормандони соҳаи маориф ва омӯзгорони ноҳия дар партави Паёми Пешвои миллат ба Маҷлиси Олии ҶТ оид ба ташкил намудани марказу маҳфилҳои техниқҳои ҷавон дар заминаи муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва таъсиси марказҳои дастгирии хонандагони болаёқат [19; 26], сиёсати хирадмандонаи сарвари давлатро ҷонибдорӣ намуда, дар таълимгоҳҳои ноҳия нақша-чорбиноҳои самаранокро роҳандозӣ менамоянд. Аз ҷумла, дар Маркази таҳсилоти иловагӣ тавассути “Барномаи давлатии рушди муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ барои солҳои 2015-2020” фаъолияти 18 маҳфилро ба роҳ мондаанд, ки ба он 552 хонанда ҷалб гардидааст. Хонандагон дар маҳфилҳои “Технологияи иттилоотӣ”, “Хониши бадеӣ”, “Сайёҳи наврас”, “Экология”, “Гулпарвар”, “Техникони ҷавон”, “Дастони моҳир”, “Адибони ҷавон”, “Физикони ҷавон”, “Чеварони ҷавон”, “Ихтироъкорони ҷавон” ва ғайраҳо пайваста ба омӯзиш машғул буда, сазовори дастовардҳои шоистаи илмӣ-техникӣ ва ҳунарҳои миллӣ гардидаанд.

12 –уми июляи соли 2019 бо иштироки Сарвари давлат дар деҳаи Шаршар бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №28 барои 480 хонанда мавриди ифтиттоҳ қарор гирифт. Бинои нави таълимӣ аз 17 синфҳона иборат буда, ки аз он 5 ададро синфҳонаи фанӣ ташкил медиҳад. Илова бар ин толори маҷlis барои 210, китобхонаву толори хониш барои 30 ва ошҳона бо 50 ҷойи нишаст мавриди истифодаи хонандагон қарор гирифт [302, с. 1–3].

То 1-уми январи соли 2020 дар 78 мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ 1986 нафар омӯзгорон ба 38,5 ҳазор хонанда ва як гимназия ба 390 хонанда таълиму тарбия медоданд [103, с. 6]. Таъқид бояд намуд, ки ҳанӯз то охири соли 2015 дар 72 мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ 32,4

ҳазор хонандагон ва 1553 нафар омӯзгорон ва дар як гимназия 372 нафар ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд [103, с. 6]. Аз чунин нишондодҳо ба хулосае омадан мумкин аст, ки соҳаи маорифи ноҳияи Данғара ба пешравиҳо ноил гардида, натиҷаи он боиси баланд гардидани сифати таълиму тарбия ва афзун гардидани иқтидори қадрӣ мегардад.

Чӣ тавре, аз суханронии Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бар меояд, ҷавонон нерӯи созандай ватану миллат мебошанд. Дар ҳақиқат баҳри пешбуруди ҳаёти фарҳангии миллат ҷавонон нерӯи созандасоз мебошанд. Ҕавонони ноҳияи Данғара низ дар рушди ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ ва фарҳангии ҷомеа саҳми мусоид мегузоранд.

Дар солҳои душвори ҷанги шаҳрвандӣ вазифаи масъулиятноки роҳбарии созмони ҷавонони ноҳияро Саломиддин Гурезов ва Алишер Каримов ба зимма доштаанд. Соли 1998 роҳбарии созмони ҷавонони ноҳияро Сангалӣ Мирзоев ба зимма гирифта, бо ташабbusi ў беш аз 80 созмонҳои ибтидоии ҷамъиятӣ дар назди ташкилоту муассисаҳо ба фаъолият оғоз намуданд.

Бояд ёдовар гардид, ки баҳри ҷоннокшавии фаъолияти ҷавонон қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон» [47], қарору фармонҳои Ҳукумати ҷумҳурӣ ва ноҳия такони ҷиддӣ доданд. Аз тарафи дигар, баҳшида ба 10 – солагии фаъолияти Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон, 29 – уми августи соли 2001 – ум дар маркази ноҳияи Данғара ифтиттоҳи «Маркази фарҳангии ҷавонон» ба вуқӯъ омад, ки ташкили он баҳри баланд бардоштани фарҳангии миллӣ ва эҳёи анъанаҳои таърихии аҷдодӣ, инчунин ҳифзи ҳуқуқу манфиати ҷавонон дар ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёд муассир мебошад. Ҳадафи аслии таъсиси «Маркази фарҳангии ҷавонон» ҷалби ҷавонони ноҳия ба

курсҳои кутоҳмуддати омӯзишии компьютерӣ, муҳосибӣ ва забономӯзӣ бо мақсади такмили маҳорату малакаи онҳо мебошад.

Дар пешрафти ҳаёти иҷтимоӣ - фарҳангии ноҳияи Дангара дар замони истиқолият нақши Кумитаи иттифоқҳои касаба ҷашнрас мебошад. Кумитаи иттифоқҳои касабаи ноҳия соли 2001 50 ташкилоти ибтидой, 25 хочагӣ, 12 ташкилоти саноатӣ, 9 соҳтмонӣ ва 4 муассисаҳои дигарро муттаҳид намуда, 11000 нафар аъзоёнро дар бар мегирифт [199, с. 168–205].

Дар ноҳия беш аз 48 адад муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ ба шаҳрвандон хизмат мерасонанд. Ҳамзамон ёдовар мешавем, ки ноҳияи Дангара аз азал макони ёдгориҳои таърихи фарҳангӣ мебошад, ки шуқӯҳу шаҳомати бархе аз чунин мавзехо ба мисли “Хоча Шақиқи Балхӣ”, “Мавлоно Тоҷиддин”, “Мавлоно Обиддин”, “Шаҳиди сари қалъа”, “Фори Оғзикичик” ва гайраҳо айни ҳол ҳамчун намунаи чунин арзишҳои волои таъриҳӣ ба макони арҷгузории донишмандону муҳаққиқони ватанию хориҷӣ мубаддал гардидааст.

Бояд тазаккур дод, ки дар давраи истиқолият Хонаи фарҳанги ноҳияи Дангара ба марҳалаи нави фаъолият шурӯъ намуд. Ҳаваскорони Хонаи фарҳанг таҳти роҳбарии Маҳмадраҳим Каримов дар Фестивал-озмуни «Андалеб» дар сатҳи вилоятӣ ва ҷумҳурияйӣ сазовори ҷойи аввал гардидаанд [159, с. 9]. Дастоварди дигари Хонаи фарҳанги ноҳияи Дангара бо дастгирии моддии собиқ раиси ноҳия Ш. Гулов таъсис ёфтани ансамбли ҳунарии созиву овозии «Ганҷинаи умед» мебошад. Ансамбли мазкур 20-уми январи соли 1999 таҳти №17 бо қарори Вазорати фарҳанги ҶТ таъсис ёфта, бо роҳбарии М. Каримов дар фестивали байналмилалӣ, ки дар Ироқ баргузор гардид, ширкат варзид [87].

Соли 2000 бо қарори СММ «Соли байналмилалии фарҳанги сулҳ» эълон гардид, ки дар доираи чунин иқдом бо ибтикору роҳбарии Саодат

Азизова ва ҳамкории Шералӣ Гулов байни мактабҳои ноҳия фестивали «Кабӯтари сулҳ» баргузор гардид, ки аз рушд ва санъатдӯстии аҷдодии сокинони ноҳияи Дангара гувоҳӣ медиҳад. Барои рушди минбаъдаи фарҳанг бо пешниҳоди мақомоти иҷроияи ноҳия 25-уми октябри соли 2003 бо қарори Ҳукумати ҶТ бинои нави Театри чумхуриявии мусиқӣ-драммавӣ бунёд ёфт, ки дорои 296 ҷойи нишаст буд [159, с. 11]. Дар солҳои 2003-2007 ҳайати эҷодии кормандони театр 41 нафарро ташкил медод [159, с. 15].

Фаъолияти эҷодии театр аз соли 2004 оғоз ёфт ва нахустин намоишнома таҳти унвони «То қиёмат» аз рӯи асари драманависи тоҷик Сафармуҳаммад Айюбӣ, бо коргардонии Раҳмоналӣ Одинаев ба саҳна гузошта шуд [281, с. 5]. Моҳи декабри соли 2004 намоишномаи «Бобои барфӣ кучост?» аз рӯйи асари Р. Одинаев ба тамошобинон пешниҳод гардид.

Соли 2005 Театри мусиқӣ ва драммаи ноҳияи Дангара дар Фестивал-озмуни «Парасту-2005» ширкат варзида, марбут ба масъалаи доғи рӯз намоишномаи «Баъди қӯрдуд» - ро таҳти коргардонии Р. Одинаев пешниҳоди тамошобинон намуда, сазовори Ифтихорномаи Вазорати фарҳанги ҶТ «Барои шуҷоат» гардид [159, с. 20].

Минбаъд баҳшида ба ҷашнвораҳои таърихӣ ҷорабиниҳои зиёди фарҳангӣ аз тарафи ҳунармандону ҳаваскорони Театри мусиқӣ ва драмаи ноҳияи Дангара ба анҷом расонида шуд. Аз ҷумла, тавассути қарори Ҳукумати ҶТ аз 10 – уми майи соли 2005 таҳти рақами № 179 «Дар бораи нақшаҳо ва тадбирҳои омодагӣ ба ҷашни 2700 – солагии шаҳри Кӯлоб» 15 – уми июни соли 2006 намоиши «Рустам ва Сӯҳроб» аз рӯи намоишномаи Ғани Абдулло, бо коргардонии ҳунарпешаи ҳалқии ҶТ Саодат Азизова дар Фестивали Театрҳои касбии чумхуриявӣ, ки дар шаҳри Кӯлоб баргузор гардид, 9 – уми августи соли 2006 пешкаши тамошобинон гардид. Аз тарафи ҳунармандони Театри мусиқӣ ва

драмаи ноҳияи Данғара нақшҳои Рустам (Сайдакрам Алимов), Сӯҳроб (Абдулло Қодиров), Афросиёб (Нуралӣ Исматов), Тахмина (Гулсара Салимова), Бормон (Маҳмадсаид Махсумов), Тӯс (Акрам Пиров), мунаҷҷим (Раҳматулло Мутеуллоев) ва масҳарабоз (Парвиз Атоев) бомуваффакият ичро гардиданд [159, с. 26].

Моҳи декабри соли 2007 дар театри мазкур намоишномаи «Хурӯспочко, халтаро биёр» тавассути намоишномаи Шодӣ Солеҳов ва Зулфия Содикова ба тамошобинон пешниҳод карда шуд.

Ҳамин сол бо қарори Вазорати фарҳанги ҶТ аз 23 то 30 – юми марта соли 2007 дар шаҳри Душанбе Фестивал-озмуни театрҳои касбии ҷумҳурий таҳти унвони «Парасту-2007» баргузор гардид. Дар Фестивал-озмуни мазкур бо ташабbusи ҳунармандони Театри мусиқӣ ва драмаи ноҳияи Данғара аз рӯи асариFaюр Ашӯров, зери коргардонии Давлат Убайдуллоев намоишномаи «Дод аз дasti Афандӣ!» 23 – юми марта соли 2007 пешниҳоди тамошобинон гардид. Дар натиҷа намоишномаи мазкур сазовори ҷои дувум ва Дипломи дараҷаи дувуми Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон гардида, роҳҳат барои иштирок дар Фестивали байналмилалии театрҳои касбии «Наврӯз-2007» - гирифт.

Фестивали байналмилалии театрҳои касбии «Наврӯз - 2007» бо иштироки ҳунармандони театрии ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон аз 6 то 9 – уми апрели соли 2007 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Саҳми ҳунармандони Театри мусиқӣ ва драмаи ноҳияи Данғара дар чорабинии фарҳангии мазкур назаррас буда, мазҳакаи «Дод аз дasti Афандӣ!» ба намоиш гузошта шуд, ки натиҷаи ниҳоии он сазовори Дипломи фестивали мазкур ва ҷашивораи ҳунари театрии онҳо гардид [159, с. 31]. Фаъолияти ҳунармандони театри мазкур хеле ҳуб ба роҳ монда шуда, сол то сол заминаи эҷодиашон бою ғаний гардида, дар чорабиниҳои бонуфузи фарҳангӣ сазовори ҷойҳои намоён ва дастовардҳои олӣ мегардианд.

Соли 2008 аз тарафи хунармандони театри мазкур намоишномаи «Савдои ишқ» - и М. Набиев ҳаҷвияе бо чунин унвон таҳти коргардонии Р. Одинаев баҳри тамошобинон ҳангоми сафари хунари дар шаҳри Кӯлоб пешниҳод гардид. Ҳамзамон баҳшида ба 1150 – умин солгарди устод А. Рӯдакӣ намоишномаи «Рӯдакӣ» аз рӯи асари Ҷумъа Қуддус ва Маҳмадраҳим Каримов таҳти коргардонии Р. Одинаев ба репертуари театр ворид гардид, ки нақши Рӯдакиро хунарманди маъруф Маҳмадсаид Махсумов ичро намуд. Моҳи ноябрини соли 2008 дар саҳнаи театр таҳти коргардонии Д. Убайдуллоев намоишномаи мазҳакавии «Макри зан-чуволи арзан» ба тамошобинон пешниҳод кард, ки нақши занро хунарманд Шаъмигул Нуралиева ичро намуд [159, с. 36].

Соли 2009 бо ташаббуси ҳунарпешагони Театри мусикӣ ва драмаи ноҳияи Данғара намоишномаҳои «Субҳони қазо» аз рӯи асари А. Абдуҷабборов бо коргардонии Р. Одинаев, моҳи октябр «Афсона меҳоҳам!» аз рӯи намоишномаи Ҷумъа Қуддус, бо коргардонии Абдулҳафиз Қодирӣ ва моҳи ноябр «Соли нав дар Яхобод» - и И. Сафаров ва Х. Салимов рӯи саҳна оварда шуданд. Қайд метавон кард, ки дар маҷмӯъ шумораи тамошобинони Театри мусикӣ ва драмаи ноҳияи Данғара соли 2009 ба 17 740 нафар расида буд [159, с. 40].

Соли 2010 барои рушди дастовардҳои фарҳангӣ дар театри мазкур комёбиҳои бузург ба амал омад. Аз ҷумла, дар оғози сол намоишномаи «Бойи золим ва хурӯси ҷабрдида» аз рӯи асари Шодӣ Солеҳов бо коргардонии Абдулҳафиз Қодиров ва моҳи июн «Фолбинии Афандӣ» - и А. Баҳорӣ ба саҳна гузошта шуданд. Инчунин аз 17 то 21 – уми май ҳунармандони Театри мусикӣ ва драмаи ноҳияи Данғара дар Фестивали дувуми театрҳои касбии ҷумҳурӣ дар шаҳри Ҳучанд намоиши мазҳакавии «Афсона меҳоҳам» - и Ҷумъа Қуддусро пешкаши тамошобинон намуданд. Моҳи декабри соли мазкур таҳти коргардонии А. Қодиров намоишномаи «Сухани вопасини модар» аз рӯи

намоишномаи Ш. Ҳусайнов ба саҳна гузошта шуд, ки дар он нақши модарро ҳунарпешаи театр Сабзагул Сайдова ичро намуд.

Соли 2010 ҳунапешагони театри мазкур дар Фестивал-озмуни «Парасту-2011» ширкат варзида, намоишномаи И. Усмонов ва А. Қодиров «Ба як гул ҳам баҳор мешавад» - ро ба саҳна гузошта, сазовори чои сеюм гардиданд. Ба таври умум дар соли 2011 ҳайати эҷодии театр намоишномаҳои «Ба як гул ҳам баҳор мешавад» - И. Усмонов, А. Қодиров, «Гар зан ба шӯр ояд» - и С. Сафаров ва «Диёри дилҳои хаста» - и Т. Мамадризоевро рӯи саҳна овардаанд.

Гурӯҳи ҳунарии Театри мусиқӣ ва драмаи ноҳияи Дангара аз 13 то 15 – уми апрели соли 2012 дар Фестивали байналмилалии театрҳои касбии «Давраи эҳё ва санъатҳои театрӣ» дар шаҳри Ашқобод, ки бо иштироки 19 театр аз 11 кишвари ҷаҳон баргузор гардид, иштирок намуда намоишномаи мазҳакавии А. Баҳорӣ «Фолбинии Афандӣ» - ро манзури тамошобинону доварон гардонид [159, с. 56].

Соли 2012 бахшида ба 20 – солагии Ичлосияи 16 – уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар театр композитсияи бадеӣ-музиқии «Дурахши истиқлол» ба намоиш гузошта шуд.

Моҳи марта соли 2013 дар шаҳри Душанбе Фестивал-озмуни театрҳои касбии ҷумҳури «Парасту-2013» баргузор гардид, ки дар он ҳунармандони Театри мусиқӣ ва драмаи ноҳияи Дангара бо намоишномаи «Субҳи қозиб» тавассути асариFaюр Ашӯров дар коргардонии Д. Убайдуллоев ширкат варзиданд.

Ҳунармандони муассисаҳои фарҳангии ноҳияи Дангара дар фестивал-озмунҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявии «Андалеб», «Хонаи обод», «Таронаи чакан», «Рассомони наврас», «Сайри чакан», «Фалак», «Китобхонаҳои беҳтарин», «Чакомаи гесӯ», «Сурудҳои созию овозӣ», «Донак», «Парвин», «Овози тиллоӣ», «Фестивал-озмуни осорхонаҳо», «Боги беҳтарин», «Деҳаи беҳтарин», «Оилаи беҳтарин»,

«Хонаи беҳтарин» фаъолона ширкат варзида, сазовори ҷойҳои ифтихорӣ ва сипосномаҳо гардиданд.

Аз ҷумла, дар озмуни ҷумҳуриявии «Парвин» хонандаи мактаби мусиқии бачагона Мафтұнаи Исмоил дар баҳши рақс ғолиб дониста шуд ва ба давлати Италия роҳҳат гирифт. Инчунин хонандаи дигари мактаби мазкур Лоларух Нуралиева низ иштирокчии даври аввали озмуни «Парвин-2017» сазовори ҷойи намоён гардид [291, с. 6].

Бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон соли 2017 эълон гардидани “Соли ҷавонон” масъулияти кормандони соҳаи фарҳанги ноҳияро боз ҳам зиёд намуд. Дар соли мазкур аҳли ҳунари ноҳия дар ҷорабинҳои фарҳангӣ, озмун-фестивали “Корвони маърифат”, “Қадбонуи беҳтарин”, “Биё бо ҳам бихандем”, “Арӯси сол”, “Ҳафтаи китоби наврасону қӯдакон” ва “Бӯстон-2017” иштирок намуда, ҳиссаи хешро гузоштаанд [291, с. 6].

Барои минбаъд баланд бардоштани сатҳи фарҳангии аҳолии ноҳия ҷораҳо андешида шуда, маҷмааҳои нави фарҳангӣ соҳта мавриди истифода қарор гирифтанд. Гарчанде соли 2015 дар ноҳия 5 хонаи фарҳангӣ, 2 маркази фарҳангии варзишӣ, театри мусиқӣ-драмавӣ, 1 осорхона ва 16 клуб фаъолият менамуданд [102], вале соли 2019 теъдоди хонаҳои фарҳангӣ ба 12, маркази фарҳангии варзишӣ ба 4 ва клубҳо ба 8 адад расид. Аз чунин нишодод ҳулосабарорӣ намудан мумкин аст, ки теъдоди муассисаҳои фарҳангӣ сол то сол афзуда, аз баланд гардидани ҷаҳонбинии фарҳангии аҳолӣ гувоҳӣ медиҳад.

Баҳри баланд бардоштани ҷаҳонбинии маънавии хонандагон саҳми китоб ва китобхонаҳо ниҳоят зарур аст. Гарчанде заминаи китобхониву китобхонаҳои ноҳияи Данғара хеле барвақт, ҳанӯз аз нимаи дуюми солҳои 30 – юми асри XX ба вучуд омада буд, аммо тақозои давру замони соҳибиستиклолӣ низ ба он таваҷҷуҳи бештар зоҳир мегардад. Бо мақсади ғанӣ гардонидани ҷаҳонбинии маънавии хонандагон теъдоди

китобхонаҳои ноҳия ва хонандагон рӯз аз рӯз меафзуд. Ҳанӯз соли 2005 дар ноҳия 28 китобхона, аз ҷумла як марказӣ, ду бачагона бо фонди 200,0 нусха мавриди мутолиаи 11 380 хонанда қарор дошт. Соли 2019 дар ноҳия 28 китобхона, фонди умумии китобҳо ба 198,5 ҳазор нусха расида буд [103, с. 14]. Гарчанде дар соли 2015 дар 28 китобхонаҳои ноҳия фонди умумии китобҳо 194,1 ҳазорро ташкил медод [103, с. 14]. Заминаҳои моддии соҳаи фарҳанги ноҳия устувор гардида, бештар мутахассисони қасбӣ баҳри пешбуруди фаъолияти он ҷалб мегарданд. Бо назардошти пешравиҳои фарҳангӣ кормандони соҳаи мазкур беш аз пеш қӯшиш менамоянд, ки фаъолияти соҳаи хешро ривоҷу равнақ диҳанд.

Мувофиқи маълумоти омории соли 2000 аҳолии ноҳия 98,8 ҳазор нафарро ташкил медоданд, ки аз ин төъдод 83,2 % тоҷикон, 16,2 % ӯзбекон ва 0,6 % дигар миллату ҳалқиятҳо ташкил медоданд. Соли 2015 шумораи аҳолии ноҳия ба 140,4 ҳазор нафар ва соли 2019 ба 160,9 ҳазор нафар расида, зичи он ба 1 км мураббаъ 80,5 нафар рост меояд [103, с. 7].

Бо мақсади ҳимоя намудани манфиатҳои иқтисодӣ-иҷтимоии аҳолӣ моҳи июли соли 1990 фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолии ноҳияи Дангара таъсис ёфтааст, ки мудири аввалини он Сафар Раҳимов буд. Қобили тазаккур аст, ки то моҳи январи соли 2001 шумораи нафақаҳӯрон 7966 нафарро ташкил дода, аз он 6330 нафар пиронсолон, 171 маъюbon, 32 иштирокчиён ва 100 оилаи иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ, 989 нафар бемориҳои умумӣ ва қӯдакона, 68 нафар оилаи ҷанги шаҳрвандӣ, 259 оилаҳои бесаробон ва ноболигони то 16 сола, 3 иштирокчиёни ҷанги Афғонистон, 3 ҳодисаҳои Чернобил ва 11 нафар маъюбони артиши Шуравӣ мебошанд [198, с. 206].

Дар соли 2016 шумораи умумии нафақагирон 12 877 нафарро ташкил медод, ки аз ин төъдод 2130 нафар нафақагири маъюб ва 407 нафар маъюби то синни 18 сола мебошанд. Илова ба чунин нишондодҳо

15 иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ, 21 интернатсионалистиҳо, 28 иштирокчиёни садамаи Чернобил ва 36 нафар ятимони кул мебошанд [120].

Дар маҷмӯъ шумораи умумии нафақагирони ноҳия соли 2015 - 10 343 ва соли 2019 - 12 950 нафарро ташкил медиҳад [103], ки аз зиёд шудани шумораи гурӯҳҳои муҳталифи қишири мазкури чомеа дарак медиҳад.

Барои бехтар ба роҳ мондан ва баланд бардоштани сифати хизматрасонии соҳаи алоқа соли 1996 бо фармони Вазорати алоқаи ҶТ узели алоқа барҳам дода шуда, дар заминаи он Ҷамъияти саҳҳомии шакли кушодай (ҶСШК) «Тоҷиктелеком» ва Департаменти почтаи тоҷик таъсис ёфт. М. Д. Алиев ба ҳайси роҳбари ҶСШК «Тоҷиктелеком» таъйин гардид ва дар ин давра мавҷи пахшқунандай радиои дорои 10 к Вт васл карда шуд.

Соли 2000 – ум алоқаи кайҳонӣ вasl гардид, ки робита аз маркази ноҳияи Дангара ба минтақаи Қаротегин, маркази ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ВМКБ бе монеа ба роҳ монда шуд.

Дар замони истиқлолият барои ҳифзи саломатии аҳолӣ соли 1997 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қонун «Дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ» аз 15-уми майи соли 1997 таҳти №419 қабул намуд, ки тавассути он ҳар як шаҳс ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ва истифода аз хизматрасониҳои муассисаҳои тиббӣ дорад.

Ҳамзамон соли 2005 дар ноҳия баҳри ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 5 беморхонаи минтақавӣ, 14 муоинагоҳ, 30 нуқтаи тиббӣ барои беҳдошти сатҳи зиндагонии мардум фаъолият менамуданд [198, с. 86]. Соли 2015 як беморхонаи марказӣ, як беморхонаи клиникӣ-ҷумҳурияйӣ, 19 марказҳои саломатии деҳотӣ ва 39 бунгоҳҳои тиббӣ дар ноҳия фаъолият менамуданд. Соли 2019 теъдоди марказҳои саломатии деҳотӣ ба 21 адад ва бунгоҳҳои тиббӣ ба 37 адад расид [103, с. 11].

22-юми марта соли 2014 бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволӣ ва ҳифзи тандурустии аҳолӣ дар маркази ноҳия беморхонаи нави ҷумҳурияйӣ, ки соҳтмони он соли 2006 оғоз ёфта буда, бо маблағи беш аз 100 миллион сомонӣ мавриди ифтиттоҳ қарор гирифт [253, с. 1]. Дар беморхона 240 мутахассиси соҳаи тиб бо кори доимӣ таъмин буда, дар як вақт ба 150 нафар хизмати тиббӣ мерасониданд.

Соли 2015 барои ҳифз ва муолиҷаи саломатии аҳолии ноҳия 108 духтур ва 781 кормандони миёнаи тиббӣ хизмат карда, соли 2019 теъдоди духтурон ба 188 ва кормандони миёна ба 1160 нафар расид. Аз нишондиҳандай мазкур ҳулосабарорӣ намудан мумкин аст, ки сатҳи хизматрасонии тиббӣ ва ҳифзи саломатӣ дар ноҳия баланд гардида, ба афзун гардидани шумораи кормандони тиб мушоҳида мешавад.

1-уми августи 2005 бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия нахустин муассисаи таҳсилоти олӣ таъсис ёфт, ки он таҳти унвони филиали Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур дар ноҳияи Данғара номгузорӣ гардид. Дар филиал факултаҳои иқтисодӣ, муҳандисӣ, агротехникӣ ва забонҳои хориҷӣ аз рӯи 15 ихтисос 400 донишҷӯёнро дар шӯъбаи рӯзона ва 100 нафарро тибқи ғоибона ба таҳсил фаро гирифта буд.

Донишгоҳи давлатии Данғара аз 2-юми майи соли 2013 бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №25 ба фаъолияти мустақил гузашт. Бо ташабbusи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон 23-юми ноябрь соли 2007 санги асосии бинои нави Донишгоҳи давлатии Данғара гузошта шуд ва баҳшида ба 25-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми сентябри соли 2016 бо тарзи наву замонавӣ мавриди ифтиттоҳ қарор гирифт [352, с. 5]. Дар донишгоҳ аз рӯи 25 ихтисос дар 5 факултет мутахассисонро тайёр менамуданд. Донишгоҳи давлатии Данғара аз 17 бинои таълимӣ барои

4000 донишчӯ дар як баст, толори варзишию фарҳангӣ, ошхона, ду бинои хобгоҳ барои донишчӯён, 3 бинои истиқоматӣ барои омӯзгорон иборат аст [258, с. 7].

Дар соли таҳсили 2016-2017 дар Донишгоҳи давлатии Данғара аз рӯи 54 ихтисос, 193 нафар ҳайати омӯзгорон, аз ҷумла 3 доктори илм, профессор, 26 номзадҳои илм, дотсент ва 164 муаллими калону ассистентон ба тайёр намудани мутахассисон машғул буданд [86]. Гарчанде то охири соли 2015 тэйдоди донишчӯёни Донишгоҳи давлатии Данғара аз рӯи 25 номгӯи ихтисосҳо 1673 нафарро ташкил медод, аммо соли таҳсили 2019-2020 нишондиҳадаи мазкур ба 7228 нафар расид. Сабаби бо чунин суръати тез афзудани шумораи донишчӯёни донишгоҳ аз як тараф ба баланд будани сифати таълимӣ тарбия ва дараҷаи тайёр намудани мутахассисони соҳибиқтидори қасбӣ вобаста бошад, аз тарафи дигар тавассути Маркази миллии тестӣ шомил шудани донишчӯён ба донишгоҳ арзёбӣ мегардад. Дар соли таҳсили 2014-2015 тамоми ихтисосҳои донишгоҳ пурра ба низоми таҳсилоти кредитӣ гузаронида шуданд. Дар соли 2019 Донишгоҳи давлатии Данғара аз рӯи ихтисосҳои мухталиф 695 ҳатмқунандагонро тавассути роҳҳат ба ҷойҳои корӣ сафарбар намуд, ки аз он 476 нафар дараҷаи бакалавр, 184 мутахассис ва 35 магистр мебошанд [342, с. 2].

Бо назардошли афзоиши аҳолии мамлакат ва қонеъ намудани талаботи кишвар бо мутахассисони соҳаи тиб, бо ташабbusи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон Донишгоҳи давлатии тибии Хатлон мутобиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2016 таҳти №79 таъсис ёфт. Ҳанғоми сафари кории Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон баҳшида ба 25 – солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба ноҳияи Данғара 31-уми августи соли 2016 санги асос ба соҳтмони бинои Донишгоҳи давлатии тибии Хатлон гузошта шуд, ки

дар майдони беш аз 23 гектар бунёди зиёда аз 15 бино, аз чумла чор бинои асосӣ, чор таълимӣ, се толори лексионӣ, майдончай варзишӣ, ҳавзи шиноварӣ, як дармонгоҳи замонавӣ, ду хобгоҳ барои донишҷӯён ва як хобгоҳ барои омӯзгорон ба нақша гирифта шудааст [103, с. 6].

Фаъолияти Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар шаҳри Дангара тавассути Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «Оийнномаи Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон», Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Консепсияи ислоҳоти таҳсилоти тиббӣ ва фармасевтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба роҳ монда шуд. Соли 2016 - 2017 дар муассисаи мазкур 111 нафар, ки 64 нафари онро кормандони асосии ҳайати профессорону омӯзгорон ташкил медиҳанд, ба тайёр намудани 715 мутахассиси соҳаи тиб равона гардидааст. Соҳтори донишгоҳ аз 4 шуъба, 2 Шуро, 1 марказ, 6 кафедра, 3 факултет, 1 китобхона, 3 ташкилоти ҷамъиятӣ ва бахши ҳочагидорӣ иборат аст [342, с. 2].

Дар соли таҳсили 2018-2019 теъдоди донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон ба 1093 нафар ва ҳайати омӯзгорону кормандони асосӣ ба 132 нафар расид.

Дар баробари Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон, инчунин Коллечи тиббии ноҳияи Дангара низ ба тайёр намудани мутахассисони дорои маълумоти миёнаи тиббӣ машғул буда, гурӯҳҳои мақсадноки худро дар ноҳияҳои Темурмалик ва Балҷувон кушодааст. Аммо аз 1-уми сентябри соли 2019 дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ба ихтиёри муассисаи давлатии таълимии Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон гузаронидани Коллечи тиббии ноҳияи Дангара ва филиалҳои тобеи он” аз 2-юми майи соли 2019 таҳти №229 ба тавсив расид.

Бахшида ба ҷашни таърихии 25-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳтмон ва азnavsозиҳо дар ноҳия идома ёфта, як қатор иншооти нави замонавӣ, аз қабили маҷмааи варзишӣ, бинои 9 ошёнаи Донишгоҳи давлатии Дангара барои 4000 донишҷӯ, бинои идораи санитарию эпидемиологӣ, шуғли аҳолӣ, 10 синфҳонаи иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи №14 дехаи Гулистони ҷамоати деҳоти Санѓӯда, соҳтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи №74 дар дехаи Дӯстии ҷамоати деҳоти Оқсу идома доштанд [299, с. 1].

Соли 2016 бахшида ба 25-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Дангара Расадхонаи байналмилалии астрономии “Санглоҳ”-и Институти астрофизикаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон баъди таъмири бунёдӣ ва 20 соли аз кор мондан барқарор шуд. Расадхонаи байналмилалии “Санглоҳ” соли 1977 соҳта шуда, дар баландии 2300 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст [352, с. 5].

Қайд менамоем, ки бо назардошти рушди илмҳои дақиқ ва саҳми олимони соҳа дар пешрафт ва арзёбии илми қайҳоншиносии ҷаҳонӣ, аз соли 1995 инҷониб расадхона мавқеи байналмилалӣ гирифт.

Соли 2016 дар назди бахши фарҳангии ноҳия 13 адад толори намоиши 28 китобхонаҳои оммавию бачагона, 2 мактаби мусиқии бачагона, як гурӯҳи хизматӣ ва ансамбли таронаву рақси “Садбарг” фаъолият менамуданд.

5-уми октябри соли 2016 дар “Осорхона-мамнӯгоҳи ҷумҳуриявии Дангара” бо ташабbusи директори он М. Сангалиева толоре ифтиттоҳ ёфт, ки ба ҳаёту фаъолияти Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон бахшида шудааст. Дар толори мазкур 250 адад расмҳои Сарвари давлат оид ба соҳаҳои муҳталифи кишвар, ҳамзамон дар хусуси ташрифи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ноҳияи Дангара, 52 адад китобҳо

ва 63 лаҳзаҳои хотирмон аз ҳаёти Эмомалӣ Раҳмон ба намоиш гузашта шуданд [294, с. 4].

Бояд қайд намоем, ки дар баробари рушди фарҳанг, дастовардҳои варзишии ноҳия низ назаррас буда, дар соли 2015 варзишгарон дар мусобиқаҳои ҷумҳурияйӣ ва байналмилаӣ ширкат варзида, 9 медали тилло, 15 нуқра ва 18 биринҷӣ ба даст оварданد, ки нисбати соли 2014 -14 медал зиёдтар буд [332]. Минбаъд низ саҳми варзишгарони ноҳия дар мусобиқаҳои ҷумҳурияйӣ ва байналмилаӣ назаррас буда, соли 2016 сазовори 13 медали тилло, 8 медали нуқра ва 12 медали биринҷӣ гардидаанд, ки аз баланд гардидани фарҳанги варзишии аҳолии ноҳия шаҳодат медиҳад [120]. 23-24 – уми майи соли 2019 бо иштироки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри рушди маориф ва ҳифзи иҷтимии аҳолии ноҳия дар деҳаи Пушинг мактаби миёнаи таҳсилоти умумии рақами 5, бинои таваллудхонаи муосир ва маркази фарҳангию фароғатии «Пушинг» ба истифода дода шуданд [33; 10]. Баҳшида ба 30-солагии Истиқлонияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 12-уми июляи соли 2019 дар доираи сафари кории Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Данғара беморхонаи марказии байниноҳияйӣ дар деҳаи Талҳоби деҳоти Оқсу ифтитоҳ гардид, ки дар як вақт ба 3500 нафар хизмат мерасонад. 12-уми сентябри соли 2019 бо иштироки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара бинои муҳташами Қасри фарҳанг ифтиттоҳ гардид.

Сарвари давлат ҳангоми суханронӣ таъкид намуданд, ки Қасри фарҳанги имрӯза ба макони баргузории маҳфилу чорабиниҳои фарҳангиву сиёсӣ табдил ёфта, ба мардуми ноҳия барои шинохти асолати миллӣ ва омӯзишу тарғиби фарҳангу тамаддуни аҷдодӣ, хусусан

хифзу эҳтироми истиқлолияту озодӣ, ҳимояи марзу буми Ватан ва сулху суботи чомеа фаъолият намояд [34; 318, с. 2].

Хулоса, бо ташаббуси Асосгузори сулху вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи фарҳангу маориф дар сиёсати давлати соҳибистиколи Тоҷикистон ба самти асосӣ ва стратегӣ табдил ёфт. Барои рушди соҳаи мазкур дар доираи қудрату имкониятҳои мавҷуда корҳои зиёде ба анҷом расонида шуданд. Муҳайё намудани заминаҳои ҳуқуқӣ маблағузорӣ ва истифодаи воситаҳои самараноки баланд бардоштани сифати таълиму тарбия, ҳифзи саломатии кӯдакону наврасон, шароити зист ва таълиму тарбияи кӯдакони ятиму бепарастор таҳти назорату ғамхории доимии Президент ва Ҳукумати Тоҷикистон қарор дорад. Албатта, мақсади чунин тадбирандешиҳо дар соҳаи фарҳангу маориф тарбияи насли фаъол ва ояндасоз аст. Баҳри амалигардонии мақсади тасмимгирифта ҷавонон бояд дар рӯҳияи худогоҳии миллӣ, ҳудшиносии таъриҳӣ, истифодаи анъанаҳои бехтарини маорифи миллӣ ва арзишҳои фарҳангиву ахлоқӣ тарбия карда шаванд. Маҳз расидан ба чунин ҳадафҳои наҷиб дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ корҳои зиёде анҷом дода шудаанд, ки ноҳияи Дангара аз он истисно нест. Пешвои миллат иброз намуданд, ки “Таъриҳ гувоҳ аст, ки ҳалқи тоҷик аз қаъри асрҳо то имрӯз симои миллии худро пеш аз ҳама тавассути илму маориф нигоҳ доштааст, забони миллии худро ҳифз кардаву густариш додааст ва дар байнин ҳалқу миллатҳои дигар соҳиби нуфузу эътибор гаштааст” [297, с. 4]. Аз ин рӯ, Ҳукумати Тоҷикистон фарҳангу маорифро ҳамчун захираҳои стратегии пешрафти кишвар арзёбӣ мекунад ва барои маърифатнокии аҳолии мамлакат тадбирҳои зарурӣ меандешад.

Чадвали №4

Маълумоти оморӣ доир ба рушди маорифи ноҳияи Дангара дар солҳои 1992-2021

Солҳо	Шумораи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (адад)	Шумораи хонандагон (рӯзона) (ҳазор нафар)
1992	63	20,4
1993	63	20,5
1994	63	21,3
1995	66	21,1
1996	61	23,1
1997	61	24
1998	61	25
1999	61	25,8
2000	61	26,4
2001	63	27,3
2002	63	28,3
2003	66	28,5
2004	66	29,2
2005	65	29,4
2006	66	29,3
2007	67	30,1
2008	67	30,2
2009	67	30,1
2010	68	30,1
2011	68	30,2
2012	70	31,1
2013	67	32,3
2014	72	32,4
2015	73	33,0
2016	75	33,9
2017	76	34,8
2018	79	36,2
2019	79	37,4
2020	80	40,8
2021	80	43,983

Чадвали №5

**Маълумоти омории рушди соҳаи фарҳанги ноҳияи Данғара дар солҳои
2019-2021**

Шумораи умумии китобхонаҳо ва фонди китоб (адад)

Шумораи китобхонаҳо		Аз ҷумла				Аз онҳо				Фонди умумии китобҳо (нусха)	
		дар шаҳр		дар дехот		китобҳо- наҳои бачагона		муттамарказ онида-шуда			
2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
28	28	2	2	26	26	2	2	1	1	198524	199004

2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
28	28	2	2	26	26	2	2	1	1	119461	119461

Чадвали №6

Шумораи хонаҳои фарҳангӣ ва клубҳо дар ноҳияи Данғара (адад)

Шумораи муассисаҳои фарҳангӣ, ҳамагӣ		Аз он ҷумла.									
		Хонаҳои фарҳангӣ						Клубҳо			
		дар шаҳр		дар дехот		дар шаҳр		дар дехот			
2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
13	13	2	2	4	4	1	1	6	6		

2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
13		2	2	4	4	1	1	6	6	

ХУЛОСА

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия

Ҳамин тавр, омӯзишу таҳлили манбаъҳои таърихӣ ва адабиёти илмӣ доир ба авзои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Дангара нишон медиҳанд, ки дар ин ду марҳалаи таърихӣ дастовардҳои ноҳия назаррас буда, ноҳия аз як минтақаи ақибмонда ва рушднаёфтаи Бухорои Шарқӣ ба як маркази пешрафтаи саноатию кишоварзӣ ҷумхурӣ табдил ёфтааст. Сарчашмаи таҳаввулот баробари табииати рангину бой, таърихи бостонӣ, фарҳанги аҷдодӣ, инчунин сиёсати созандва бунёдкоронаи Ҳукумати Ҷумҳурӣ ва часорату кордонии фарзандони меҳнатқарину матиниродаи он мебошад.

Мавзуи мавриди таҳқиқ қарор гирифта таърихи таҳаввулоти иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Дангара ду марҳалаи тақдирсози таърихии давраи навтарини ҳалқи тоҷикро фаро мегирад. Аз ин рӯ, ҳадафи асосии таҳқиқот низ таҳлилу баррасии дигаргунсозиҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳия дар ин ду марҳалаи таърихӣ дар заминаи сарчашмаҳои таърихӣ, маводи бойгонӣ, бо қиёс ва муқоиса бо адабиёти илмӣ муқаррар гардид.

То солҳои 80 – уми асри XX қаламрави маъмурии ноҳияи Дангара аз панҷ ҷамоати деҳот- Пушинг, Оқсу, Санѓтӯда, Себистон ва Исмат Шарипов иборат буда, маркази он деҳаи типи шаҳрии Дангара маҳсуб меёфт. Айни замон ноҳия аз ҳашт ҷамоати деҳот – Себистон, Оқсу, Пушинг, Корез, Санѓтӯда, Лолазор, Лоҳур, Исмат Шарипов ва ҷамоати шаҳраки Дангара иборат аст [8–М].

Дар ибтидои асри XX пас аз ғалабаи Инқилоби Октябр ва барқароршавии ҳокимияти Шуро дар Бухорои Шарқӣ, дар ҳаёти сиёсии ҳалқи тоҷик, аз ҷумла сокинони ноҳияи Дағара дигаргуниҳои қуллӣ ба вукуъ омаданд. Ҷунин воқеоти таърихӣ тасодуф набуда, маҳз бо мубодилаи қонуниятҳои таърихӣ ва талошу муборизаҳо ба даст омадаанд, ки натиҷаи он ба таъсиси давлати миллӣ оварда расонид. Бори нахуст дар харитаи сиёсӣ барои тоҷикон ҳудуди кӯҷаке бо номи

ЧМШС Тоҷикистон чудо гардид. Минбаъд бо талош ва ҷидду ҷаҳди абармардони миллат қаламрави он то андозае густариш ёфта, боиси соли 1929 аз ҳайати ҶШС Ӯзбекистон баромадан ва ба ҳайати Иттиҳоди Шуравӣ шомил гардидани ҶШС Тоҷикистон гардид [13–М].

Минбаъд таърихи ноҳияи Дангара монанди тамоми қаламрави ҶШС Тоҷикистон дар ҳайати Иттиҳоди Шуравӣ идома мейбад. Бо сабаби мавҷуд будани заминаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, ба хусус мавқеи ҷуғрофӣ, ҳочагии кишоварзӣ, ҳунармандӣ, қасбу кор ва тиҷорат зарурияти ташкили ноҳия ба миён меояд. Бо назардошти мавҷуд будани заминаҳои моддӣ – маънавӣ бо қарори Президиуми Кумитаи Марказии ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи ташкилёбии ноҳияи Дангара» аз 8 – уми июли соли 1932 дар ҳаёти меҳнаткашони диёри кӯханбунёди Дангара, ки тобеи ҳудуди маъмурии ноҳияи Қангурт буд [91, в. 23], дигаргуни инҷидӣ ба миён омада, ба ноҳияи алоҳида табдил ёфт. Ҷӣ тавре, аз таҳқиқот бар меояд, бо ташаббуси ҳамонвақтаи Шурои Комиссарони Ҳалқӣ маркази маъмурии ноҳияи Дангара дехаи ҳозираи Оқсу таъин гардид ва то соли 1936 ноҳияи мазкур номи Оқсуро дошт. То соли 1932 дар 90 нуқтаи аҳолинишини ҳудуди маъмурии ноҳияи Дангара 21 000 нафар аҳолӣ иқомат дошт [4–М].

Дар давраи Иттиҳоди Шуравӣ дар ҳаёти иқдисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Дангара таҳавуллоти ҷиддӣ ба миён омад. Меҳнаткашони ноҳия дар тамоми соҳаҳои ҳалқи ҷумҳурий зарбдорона меҳнат намуда, сазовори дастовардҳои бузурги меҳнатӣ гардида, ноҳияро ба яке аз минтақаҳои ободи ҷумҳурий табдил доданд. Бо ташкил ёфтани ноҳияи алоҳида аввалин корҳои ташкилӣ, таъсиси мақомоти ҳизбию шуравӣ, идораҳои соҳавӣ, ҳочагиҳои кишоварзӣ ба роҳ монда шуд. Дар як муддати кӯтоҳ комбинати хизмати майшӣ ва ҳочагии ҷонгалпарварии “Дангара”, шуъбаи ноҳиявии “Тоҷиксельхозтехника”, Раёсати махсусгардонидашудаи “Гидроспетстрой”, Раёсати баистифодадиҳии роҳ, Раёсати соҳтмони байниколхозӣ ва институти лоиҳакашии “Таджикгипроводхоз” ташкил ёфтанд. Дар хусуси ҳаёти

хочагидории кишоварзии ноҳияи Дангара дар замони Иттиҳоди Шуравӣ нуқтаero қайд намудан лозим аст, ки вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ барои рушди соҳаи мазкур шароиту имконот бештар фароҳам буд. Зоро бо назардошти шароити мусоиди соҳаи агарӣ дар ноҳия таъсис ёфтани колхозу совхозҳо боиси боз ҳам вусъат ёфтани истеҳсолоти кишоварзӣ гардид [3-4-М].

Ба ҷумҳурӣ, инчунин ба ноҳия ворид гардидани техникаҳои кишоварзӣ ва мутахассисони қасбӣ боиси барзиёд истеҳсол гардидани маҳсулоти кишоварзӣ гардид, ки натиҷагирии он дар дастовардҳои колхозҳои ба номи В. И. Ленин, К. Маркс, Дзержинский, Фрунзе, «Съезды XXII партии», «Файрат», «Коммунизм» ва гайраҳо арзёбӣ мегардад [6-М].

Дар ҳусуси замина ва рушди муассисаҳои фарҳангии ноҳияи Дангара дар замони шуравӣ бояд қайд намуд, ки миллати тамаддунофари тоҷик аз азали фарҳангдӯсту меҳанпарвар буда, бузургии чунин унсурҳои гаронмояву арзишмандро мунтазам пос медорад, зоро фарҳанг ҳастии миллат эътироф шудааст. Дар замони шуравӣ сатҳи ҳаёти фарҳангии мардум низ дар шакли умум мунтазам дар маркази дикқати роҳбарони ҳамонвақтаи ҳизбу ҳукумат қарор гирифта буд. Ҳусусияти оммавии фарҳангикунонии замони шуравӣ боиси таъсиси мактабҳои типи нав, соҳиби хату савод гардидани мардум ва саросар соҳта ба истифода додани муассисаҳои маданий-равшаннамоӣ гардида бошад ҳам, аз тарафи дигар нисбат ба урфу одат ва анъанаҳои фарҳангии миллӣ маҳдудиятҳо ба вуҷуд оварда, боиси азбайнравии баъзе ҳусусиятҳои фарҳангии миллӣ гардид. Маҳз бо чунин пешравию нуқсонҳо ҳаёти фарҳангии ноҳияи Дангара дар замони собиқ Иттиҳоди Шуравӣ идома мейфт. Бо назардошти бархе аз камбудиву нуқсонҳои зикршуда, иброз менамоем, ки бо соҳта шудани муассисаҳои таълимии типҳои муҳталиф, муассисаҳои маданий-равшаннамоӣ ва соҳиби хату савод гардидани аҳолӣ заминаи устуворе барои рушди ҳаёти фарҳангии ноҳия ба амал омад [11-М].

Ниҳоят дар натиҷаи сиёсати бозсозӣ Иттиҳоди Шуравӣ рӯ ба завол овард, ки натиҷаи манғии он гарчанде ба суст ва коста гардидани вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ оварда расонид, аммо натиҷаи ниҳоии мусбии он боиси соҳибистиклол гардидани ҷумҳуриҳо, аз ҷумла истиқтоли давлатии Тоҷикистон гардид. Дар таҳқиқоти илмӣ сабабҳои муташанниҷ гардидани авзои сиёсии ҷумҳуриӣ ва таъсири он ба ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа, аз ҷумла ноҳияи Данғара акси худро ёфтааст. Аз таҳқиқот бармеояд, ки дараҷаи коҳиш ёфтани истеҳсолот дар саноат, ҳочагии аграрӣ ва самтҳои дигари ҳочагидорӣ сабабҳои субъективӣ ва объективиро дар бар мегирад, ки ба таҳлили алоҳида ниёз дорад [4–М].

Бояд қайд намуд, ки дар замони истиқтол ба рушди иқтисодиёти ҷумҳуриӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардида бошад ҳам, аммо бо сабаби муташанниҷ гардидани авзои сиёсӣ рӯ ба косташавӣ оварда буд. Аммо баъди ба эътидол омадани вазъи сиёсӣ баҳри дар амал тадбиқ намудан ва баланда бардоштани сатҳи некӯаҳволии ҳалқ, бархе аз ноҳияҳое, ки дар пешбурди иқтисодиёт мавқеи калидиро ишғол менамуданд, ба Минтақаи озоди иқтисодӣ мубаддал гардонида шуданд. Аз ҷумла, Данғара тавассути «Низомнома дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи минтақае, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 декабря соли 2005 тасдиқ шудааст», таҳия гардидааст, ҳамчун Минтақаи озоди иқтисодии «Данғара» мақоми ҳуқуқӣ пайдо намуд [5–М].

Бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи саноаткунонии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадафи чоруми стратегии Ҳукумати ҷумҳуриӣ қарор гирифта, ки баҳри беҳтаршавии сатҳи некӯаҳволӣ, ба ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ ва рушди стратегияи муҳимми кишвар арзёбӣ мегардад.

Хочагии кишоварзӣ яке аз соҳаҳои асосии хочагии халқи чумхурӣ ба ҳисоб рафта, баҳри рушди он аз солҳои аввали истиқлолият таваҷҷӯҳ зоҳир гардида буд, зеро воситаи асосии ҳаёти иқтисодии аҳолӣ аз маҳсулоти аграрӣ вобаста аст. Аз тарафи дигар, барои ба даст овардани мақсади дилҳоҳ шаклҳои асосии истифодабарии заминро ба шароити замони муосир мутобиқ бояд намуд, ки натиҷаи назаррас ҳосил гардад. Дар ин самт тавассути сиёсати худтаъминкуни Ҷумҳурии Тоҷикистон иқтисоди бозоргонӣ заминро бояд самаранок истифода намуд, ки пурра аз худ карда шавад ва сатҳи бекорӣ низ дар дехот коҳиш ёбад. Дар самти мазкур аввалин қонуне, ки соҳаи кишоварзии чумхуриро ба танзим даровард, “Дар бораи ислоҳоти замин” маҳсуб меёбад, ки 5 – уми марта соли 1992 қабул гардид. Минбаъд барои рушди соҳаи кишоварзӣ ба қонуни амалқунанда 21-уми июли соли 1994, 4-уми ноябри соли 1995 ва 15-уми майи соли 1997 тағйироту иловаҳо ворид гардиданд [6–М].

Дар баробари қонунҳои амалқунанда моҳи июни соли 1996 фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон “Дар бораи азnavsозии корхонаҳои хочагии қишлоқ” қабул гардид, ки дар асоси он колхоз ва совхозҳои заرارрасон барҳам дода ва дар заминаи он хочагиҳои шахсии фермерӣ ва дехқонӣ таъсис ёфтанд [6–М].

Дар қонунҳои ба тавсибрасида қайд мегардад, ки замин воситаи асосии истеҳсолоти хочагии кишоварзӣ мебошад, ки рушди бемайлони вазъи хочагидорӣ аз самаранок истифода бурдани он зич алоқаманд аст. Маҳз бо чунин тадбиру чораандешҳо дар ноҳияи Дангара ташаббуси хочагиҳои дехқонии «Раҳмонҷон», «Мавҷи Сомон», «Лолазор», «Ҳоҷӣ Ҳафиз» ва ҷамоати дехоти ба номи Исмат Шарифов мусбат арзёбӣ мегарданд. Воқеан барои вусъат ёфтани соҳаи боғу токпарварӣ ҳанӯз 27-уми августи соли 2009 аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон “Дар бораи тадбирҳои иловагӣ доир ба рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2010-2014” ба тавсив расид, ки тибқи он бояд дар майдони 50 ҳазор гектар боғу токзори нав бунёд гардад, ки ноҳияи Дангара аз он истисно набуд [6–М].

Баҳри рушди боғу токпарварӣ ва баланд бардоштани дараҷаи некуаҳволии мардум Ҳукумати ҷумхурӣ «Барномаи мақсадноки давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ ва зиёд намудани истеҳсоли меваю парвариши ниҳолҳои мевадиҳандаву ҳамешасабз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2020» қабул намуд. Минбаъд дар партави сиёсати Ҳукумати ҷумхурӣ ва сарвари давлат оид ба рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои таъмини амнияти озуқавории аҳолӣ ва корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом, васеъ гардонидани имкониятҳои содирот ва ба кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ дар вилоят ва ноҳия корҳои зиёде ба анҷом расонида шуда, 11-уми сентябри соли 2015 роҳбарияти вилояти Ҳатлон қарор оид ба “Барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар вилояти Ҳатлон барои солҳои 2016-2020” қабул намуд, ки дар рушди соҳаи мазкур нақши мусоид гузошт [6-М].

12-уми ноябрь соли 2015 бо назардошти иқлими мусоид барои рушди боғу токпарварӣ роҳбарияти ноҳияи Дангара барои дар амал татбиқ намудани қарори мақомоти вилояти Ҳатлон ва “Барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар вилояти Ҳатлон барои солҳои 2016-2020” чораҳои зарурӣ андешида, ҳамаи шаклҳои хочагии ноҳия 160 гектар боғу токзор аз нав бунёд, 193 гектар боғ ва 45 гектар токзор барқарор гардид, ки аз рушди босуръати соҳаи кишоварзии ноҳия шаҳодат медиҳад [6-М].

Диссертант дар рафти таҳқиқи мазуъ ба хулосае омад, ки воқеан дар замони истиқлол ҳаёти фарҳангии ҷомеа рӯ ба пешравию боиси тахаввулоти ҷиддӣ гардидааст. Дар ин ҷода самти афзалиятнокро соҳаи маориф ташкил медиҳад ва баҳри пешбурди он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, корҳои зиёде ба сомон расонида шуданд. Дар ноҳияи Дангара низ барои ҷоннокшавии соҳаи мазкур чораҳои зиёде андешида шуда, илова ба бунёди муассисаҳои нави таълимӣ, соҳтмони биноҳои замонавӣ ҳамзамон ба сифат ва мазмуни самарабахши ҷараёни таълим низ таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардида, рушди босуръати низоми маориф таъмин гардидааст [10-М].

Бо назардошти афзоиши аҳолии мамлакат ва қонеъ намудани талаботи кишвар бо мутахассисони соҳавӣ бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Дангара Донишгоҳи давлатии Дангара, Донишгоҳи давлатии тибии Хатлон, Коллеҷи тиббӣ ва гайраҳо сохта ба истифода дода шудаанд. Ҳамзамон, барои баланд бардоштани сатҳи фарҳанги аҳолӣ чораҳо андешида шуда, як қатор маҷмааҳои нави фарҳангӣ ба мисли хонаҳои фарҳангӣ, маркази фарҳангии варзишӣ, театри мусиқӣ-драмавӣ, осорхона, клубҳо сохта ба истифода дода шудаанд, ки аз баланд гардиданчи ҷаҳонбинии фарҳангии аҳолӣ ва рушди бемайлони фарҳангии ноҳияи Дангара дар замони истиқлолият гувоҳӣ медиҳанд [4–М].

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо

Натиҷаҳои ба даст омадаи таҳқиқи вазъи иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Дангара дар замони шуравӣ ва давраи истиқлол имкон медиҳанд, ки оид ба истифодаи амалии онҳо чанд нуктаи муҳимро баҳри рушди илми таърихшиносии миллӣ ва таҳқиқу баррасии таърихи минтақаҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ тавсия намоем:

- аввалан, таҳқиқ ва баррасии масъала нишон медиҳад, ки метавон таърихи давраи навтарини ҳар як минтақаи алоҳидаи ҷумҳурии соҳибистиқлолро дар заминаи маводи зарурии бойгонию сарчашмаҳои амиқи таърихӣ дар доираи як рисолаи илмӣ мавриди омӯзиш қарор дод;

- яке аз усулҳои асосӣ ва муҳимми таҳқиқи мукаммали марҳалаҳои гуногуни таърихи кишвар ин омӯзиши таърихи минтақаҳои ҷудогонаи он буда, татбиқи усули илмии аз ҷузъ ба қуллро талаб менамояд;

- натоиҷи ба даст омадаи барраси масъалаи мазкурро метавон ҳангоми навиштани асарҳои бунёдӣ ва маҷмӯии давраҳои нав ва навтарини таърихи ҳалқи тоҷик, китобҳои дарсӣ ва васоити таълимӣ ҳамаҷониба истифода намуд;

- ба замми он маводи диссертатсия ва натиҷаи таҳқиқоти ба даст овардаи унвонҷӯро метавон дар раванди таълим ва омӯзиши фанҳои

чомеашиносӣ, пеш аз ҳама «Таърихи ҳалқи тоҷик», «Таърихи муосири Тоҷикистон», «Таърихнигории таърихи ҳалқи тоҷик» ва курсҳои дигари маҳсус оид ба таърихи давраи навтарин ба таври васеъ истифода намуд;

- аҳаммияти амалии таҳқиқот инчуни дар имконияти истифодаи натиҷаҳои он дар раванди тарбияи ватандӯстии ҷавонон ва тарбияи насли наврас дар руҳияи худшиносии миллӣ, ҳифзи хотираи таърихӣ зоҳир меёбад;

- натоиҷи ба даст омада доир ба паҳлуҳои гуногуни таърихи ноҳияро мақомоти идоракунии ҳокимияти маҳаллии ноҳия метавонад дар фаъолияти худ, корҳои тарғиботию ташвиқотӣ ва баргузории чорабиниҳои гуногуни маърифатию фарҳангӣ истифода намояд;

- таҷрибаи таъмини раванди рушди иқтисодию иҷтимоии ноҳия дар марҳалаи навтарини таърихи ҷумҳурӣ метавонад дастур ва раҳнамои хубе барои рушди минбаъдаи ин ноҳия ҳамчун маркази калотарини саноатию кишоварзии кишвар бошад;

- ҳулосаҳои илмии таҳқиқот ва таҳлилҳои илмии дар рисола ҷойдошта, вазъи комили ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷумҳуриро дар мисоли ноҳияи Данғара дар замони шуравӣ ва истиқлол (1921–2021) инъикос менамоянд.

РУЙХАТИ АДАБИЁТ

1. РУЙХАТИ МАНБАҲО ВА АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

Маърӯзаву суханрониҳо ва Паёмҳои Асосгузори сулҳо ваҳдати миллӣ –

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам

Эмомалӣ Раҳмон

1. Благополучие зависит от труда каждого [Текст]: Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на собрании актива Кулябской зоны Хатлонской области // Народная газета. – 1995. – 3 августа.

2. Воҳӯрии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарон ва фаъолони вилояти Хатлон [Матн] // Садои мардум. – 2013. 1 ноябр;

3. Встреча Эмомали Рахмона с активом Хатлонской области, 7 октября 2000 года [Текст] // Народная газета. – 2000. – 12 окт.

4. Выступление Президента на встрече с руководством, специалистами и активом Хатлонской области [Текст] // Народная газета. – 2012. – 23 мая.

5. Выступления Президента на церемонии сдачи в эксплуатацию третьего агрегата ГЭС «Сангтуда-1», Дангаринский район, 5 ноября 2008 года [Текст] // Народная газета. – 2008. – 12 ноября.

6. Доклад Президента РТ Э. Раҳмона на торжественном республиканском собрании в честь 10-летия независимости Таджикистана [Текст] // Экономика Таджикистана. – 2001. – № 4. – С. 5–30.

7. Муроҷиатномаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 5 январи соли 2010 [Матн]. –Душанбе, 2010. – 47 с.

8. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: ш. Душанбе 19 апрели соли 2005. – Душанбе, 2005. – 38 с.

9. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Текст]: ш. Душанбе 20 апрели соли 2006. – Душанбе, 2006. – 56 с.
10. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: ш. Душанбе 30 апрели соли 2007. – Душанбе, 2007. – 40 с.
11. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: ш. Душанбе 16 апрели соли 2008. –Душанбе,2008. –38 с.
12. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: ш. Душанбе 15 апрели соли 2009. – Душанбе,2009. – 95 с.
13. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: ш. Душанбе 15 апрели соли 2010. – Душанбе, 2010. – 47 с.
14. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: ш. Душанбе 15 апрели соли 2011. – Душанбе,2011. – 63 с.
15. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: ш. Душанбе 20 апрели соли 2012. –Душанбе,2012. – 62с.
16. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: ш. Душанбе 15 апрели соли 2013. – Душанбе,2013. – 50 с.
17. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: ш. Душанбе 23 апрели соли 2014. – Душанбе, 2014. – 47 с.
18. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: ш. Душанбе 23 январи соли 2015. – Душанбе,2015. – 47 с.

19. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: ш. Душанбе 20 январи соли 2016. – Душанбе, 2016. – 39 с.
20. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: ш. Душанбе 20 декабря соли 2017. – Душанбе, 2017. – 35 с.
21. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: ш. Душанбе 22 декабря соли 2018. – Душанбе, 2018. – 39 с.
22. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: ш. Душанбе 26 декабря соли 2019. – Душанбе, 2019. – 34 с.
23. Поездка Эмомали Рахмона по Хатлонской области, 15 августа 2002 года [Текст] // Народная газета. – 2002. – 21 августа.
24. Поездка Главы государства в Дангару [Текст]: Президент Эмомали Рахмон совершил рабочую поездку для участия в Республиканском совещании, посвященном проведению осеннего сева сельскохозяйственных культур, 11 октября 2008 года // Народная газета. – 2008. – 15 октября.
25. Поездка Президента в Дангаринский район, 17 мая 2012 года с целью проведения рабочего совещания с активом и сельхозработниками Хатлонской области [Текст] // Народная газета. – 2012. – 23 мая.
26. Пребывание Эмомали Рахмона в Хатлонской области [Текст]: 30 сентября Президент Эмомали Рахмон прибыл в Хатлонскую область с целью ознакомления с ходом выполнения постановлений Правительства Республики Таджикистан // Народная газета. – 2005. – 12 октября.
27. Рабочий визит Эмомали Рахмона в Хатлонскую область, 6 апреля 2002 года [Текст] // Народная газета. – 2002. – 10 апреля.

28. Рабочая поездка Эмомали Рахмона в Куляб с целью ознакомления с ходом подготовки к предстоящему празднованию 2700-летия древнего города [Текст] // Народная газета. – 2003. – 13 августа.
29. Рахмонов, Э.Ш. О неотложных мерах по стабилизации и развитию агропромышленного комплекса страны [Текст] / Э.Ш. Рахмонов // Экономика Таджикистана. Стратегия развития. – 2000. – № 1.
30. Сафари кории Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ноҳияҳои вилояти Ҳатлон [Текст] // Садои мардум. – 2013.
31. Сафари кории Пешвои миллат ба ноҳияи Данғара [Матн]: Суханронӣ дар маросими ифтитоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 дар деҳаи Ҳуррамзамин // Симои Данғара. – 2017. – №15,16,17 (6661-62-63). –17 май.
32. Сафари кории Пешвои миллат ба ноҳияи Данғара [Матн] // Сарзамин. – 2018.
33. Сафари кории Пешвои миллат ба ноҳияи Данғара [Матн] // Сарзамин. -2019. апрел-июн.
34. Сафари кории Президенти кишвар ба ноҳияи Данғара [Матн] // Пайки шифо. – 2019. – №9 (25). –30 сентябр
35. Суханронии Пешвои миллат дар мулоқот ба роҳбарону фаъолон ва намояндагони сокинони вилояти Ҳатлон [Матн] // Симои Данғара. –2017. – №22-23 (6668-89). – 8 июл.
36. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 20-умин солгарди Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 ноября соли 2012 [Матн]. – Хуҷанд, 2012. – 79 с.
37. Эмомали Раҳмон в Ҳатлоне [Текст]: 8 августа 2011 года. Президент посетил города и районы области для участия в открытии ряда праздничных объектов // Народная газета. – 2011. – 11 мая.

Санадҳои меъёри ва хуқуқӣ

38. Закон [Текст]: о собственности в Республике Таджикистан // Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан. – 1990. – № 24. – С. – 408.

39. Закон РТ [Текст]: о государственной защите и поддержке предпринимательства от 26 июля 2014 года, № 1107 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2014. – № 3 .

40. Закон РТ [Текст]: о государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса» от 22 февраля 2007 года, № 283 //Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2007. – №3.

41. Закон РТ [Текст]: об охране здоровья населения» от 15 мая 1997 года, № 419 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 1997. – №14 .

42. Закон РТ [Текст]: о культуре от 13 декабря 1997 года, № 520 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 1997. – № 23 - 24.

43. Закон Республики Таджикистан [Текст]: об образовании от 17 мая 2004 года, №34. // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2004. – №5

44. Закон РТ [Текст]: об инвестиции от 12 мая 2007 года, № 260 //Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2007. – №5.

45. Закон РТ [Текст]: о дехканском (фермерском) хозяйстве от 19 мая 2009 года, № 526 //Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2009. – №9.

46. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]. – Душанбе: Нашриёти Ганҷ, 2016. – 64 с.

47. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон». - Душанбе, 15 июля соли 2004.

48. Осуществление государственной программы в области образования в Хатлонской области [Текст] / под ред. Х. Курбонзода. – Душанбе: Авесто ЛТД, 2014. – 280 с.

49. Промышленность Республики Таджикистан [Текст]: Статсборник. – Душанбе, 2005. – 112 с.

50. Рушди иқтисоди миллӣ дар даврони истиқлолият [Матн]. – Душанбе, 2011. – 316 с.

51. Свод законов и другие нормативно-правовые акты о земле [Текст]. – Душанбе, 2004. – 404 с.

52. Социально-экономическое положение Республики Таджикистан за 2004 год. Оперативная информация [Текст]: для служебного пользования. – Душанбе, 2005. – 151 с.

Маводи бойгонӣ ва оморӣ:

53. БДВХ [Текст]: финансовый отделе исполнительного комитета Дангаринского районного совета депутатов трудящихся Таджикской ССР. Годовой отчеты о расходах на содержание аппарата райфо (1963-1967 гг.). – Ф. 342. – Н. 1. – Б. 10. – Л. 12.

54. БДВХ [Текст]: финансовый отделе исполнительного комитета Дангаринского районного совета депутатов трудящихся Таджикской ССР. Годовой отчеты об исполнении местного бюджета. – Ф. 342. – Н. 1. – Б. 5. – Л. 35, 36.

55. БДВХ [Текст]: финансовый отделе исполнительного комитета Дангаринского районного совета депутатов трудящихся Таджикской ССР. Решения Дангаринского райсполкома о составления проекта бюджета (1964-1975 гг.). – Ф. 342. – Н. 1. – Б. 13. – Л. 25.

56. БДВХ [Текст]: финансовый отделе исполнительного комитета Дангаринского районного совета депутатов трудящихся Таджикской ССР. Решения Дангаринского райсполкома о результатах ревизии исполнения бюджета района (1964-1971 гг.). – Ф. 342. – Н. 1. – Б. 14. – Л. 15.

57. БДВХ [Текст]: финансовый отделе исполнительного комитета Дангаринского районного совета депутатов трудящихся Кулябской

области, Таджикской ССР. Информации о работе райфинотдела (1964-1975 гг.). – Ф. 342. – Н. 1. – Б. 18. – Л. 23.

58. БДВХ [Текст]: финансовый отделе исполнительного комитета Дангаринского районного совета депутатов трудящихся Таджикской ССР. Годовой отчеты об исполнении местного бюджета. – Ф. 342. – Н. 1. – Б. 5. – Л. 3.

59. БДВХ [Текст]: финансовый отделе исполнительного комитета Дангаринского районного совета депутатов трудящихся Таджикской ССР. Письмо Министерства финансов Таджикской ССР о результатах проверок районы райфо (1957-1973 гг.). – Ф. 342. – Н. 1. – Б. 1. – Л. 5.

60. БДВХ [Текст]: финансовый отделе исполнительного комитета Дангаринского районного совета депутатов трудящихся Таджикской ССР. Письмо Министерства финансов Таджикской ССР об итогах исполнения местного бюджета района (1958-1972 гг.). – Ф. 342. – Н. 1. – Б. 2. – Л. 7.

61. БДВХ [Текст]: финансовый отделе исполнительного комитета Дангаринского районного совета депутатов трудящихся Таджикской ССР. Годовый объединенный отчеты об исполнении местного бюджета Дангаринского и Советского районов 1962. – Ф. 342. – Н. 1. – Б. 6. – Л. 13.

62. БДВХ [Текст]: финансовый отделе исполнительного комитета Дангаринского районного совета депутатов трудящихся Таджикской ССР. Решения Дангаринского райсполкома об итогах исполнения местного бюджета (1963-1972 гг.). – Ф. 342. – Н. 1. – Б. 8. – Л. 12.

63. БДВХК. Решения Исполкома. Исполнительного комитета Кулябского областного Совета депутатов трудящихся. – Ф.7. – Н.1. – Б.173. – В.17.

64. БДВХК. Указ президиума Верховного Савета Таджикской. Присланым для руководства. Об упразднении некоторых районов Таджикской ССР. – Ф.7. – Н.1. – Б. 46. – В..45.

65. БМД ЧТ [Матн]: ҳисоботи омории мактабҳои рӯзонаи маълумоти умумии ноҳияи Дангара дар солҳои 1956-1957 А-3. – Ф. 360. – Н. 11. – Б.714. – В.119, 120.

66. БМД ЧТ [Матн]: ҳисоботи омории мактабҳои рӯзонаи маълумоти умумии ноҳияи Дангара дар солҳои 1957-1958. – Ф. 360. – Н. 11. – Б. 838. – В.130, 131, 132, 133.

67. БМД ЧТ [Матн]: ҳисоботи омории мактабҳои рӯзонаи маълумоти умумии ноҳияи Дангара дар солҳои 1955-1956 А-3. – Ф. 360. – Н. 11. – Б.714. – В.102, 103, 104, 113, 114, 119.

68. БМД ЧТ [Матн]: шиносномаи мактаби миёнаи №1 ба номи Ленини ноҳияи Дангара, барои солҳои таҳсили 1954, 1955 – 1960-1961. – Ф. 366. – Н. 10. – Б.478. – С.7, 25,

69. БМД ЧТ [Матн]: шиносномаи мактаби миёнаи №1 ба номи Пушкини ноҳияи Дангара, вилояти Кӯлоб барои солҳои таҳсили 1954, 1955 – 1960-1961. – Ф. 360. – Н. 10. – Б.479. – В.1, 25.

70. БМД ЧТ [Матн]: шиносномаи мактаби миёнаи ба номи А.М.Горький ҷамоати деҳоти Санѓтӯда, деҳаи Санѓтӯдаи ноҳияи Дангара, барои солҳои таҳсили 1954, 1955 – 1960-1961. – Ф. 360. – Н. 10. – Б.477. – С.1, 25.

71. БМД ЧТ. – Ф. 360. – Н. 11. – Б. 838. – В.134, 135.

72. БМД ЧТ. – Ф. 360. – Н. 11. – Б. 838. – В.135, 136.

73. БМД ЧТ [Матн]: шиносномаи мактаби миёнаи ба номи Сталини ҷамоати деҳоти Кангурт, деҳаи Кангурти ноҳияи Дангара, барои солҳои таҳсили 1954, 1955 – 1960-1961. – Ф. 360. – Н. 10. – Б.480. – С.25, 41.

74. БМД ЧТ [Текст]: сводный план развития сельского хозяйства на 1966-1970 гг. Дангаринского района. – Ф. 288. – Н. 14. – Б.411. – В.8,31 32,33, 35, 36, 37.

75. БМД ЧТ [Текст]: сводный план развития сельского хозяйства на 1972 год по колхозам Дангаринского района. – Ф. 288. – Н. 14. – Б.607. – В.259, 260, 265.

76. БМД ЧТ [Текст]: сводный план развития сельского хозяйства на 1973 году по Дангаринскому району. – Ф. 288. – Н. 14. – Б. 627. – В.1, 2, 4.

77. БМД ЧТ [Текст]: сводный план развития сельского хозяйства на 1974 год по Дангаринскому району. – Ф. 288. – Н. 14. – Б.653. – В.4,7, 27.

78. БМД ЧТ [Текст]: секретариат Президиума Верховного Совета Таджикской ССР. Выписка из постановлении Президиума ЦИКА за 1927-1937гг и Президиума Верховного Совета Тадж. ССР за 1938-1949 гг. О наиминовании и переимоновании населённых пунктов, об оздании карты республики, списки населённых пунктов и др. – Ф. 297. – Н. 28. – Б.69. – В.62.

79. БМД ЧТ [Текст]: Статические отчеты 1957-1958. – Ф. 360. – Н. 11. – Б.838. – В.130.

80. БМД ЧТ) [Текст]: сводный план развития сельского хозяйства на 1969 года Дангаринского района. – Ф. 288. – Н. 14. – Б.486. – В.28.

81. Бойгонии Давлатии вилояти Хатлон [Текст]: исполнительный комитета Дангаринского районного Совета Депутатов трудящихся Таджикской ССР. Протоколы заседания районного Совета и его решение. – Ф. 230. – Н. 1. – Б. 43. – Л. 23, 24, 25.

82. Бойгонии Давлатии вилояти Хатлон [Текст]: исполнительный комитета Дангаринского районного Совета Депутатов трудящихся Таджикской ССР. Протоколы заседания районного Совета и его решение. – Ф. 230. – Н. 1. – Б. 241. – Л.6, 7,8, 10,28.

83. Бойгонии давлатии вилояти Хатлон [Текст]: исполнительный комитета Дангаринского районного Совета Депутатов трудящихся Таджикской ССР. Протоколы заседания районного Совета и его решение. – Ф. 230. – Н. 1. – Б. 50. – Л. 34,38, 49.

84. Бойгонии давлатии вилояти Хатлон дар шахри Кӯлоб (минбаъд БДВХК). Об относении кишлака Дангара Дангаринского

района Клябской области к категории поселков. – Ф.7. – Н.1. – Б. 46. – В.35.

85. Бойгонии давлатии вилояти Хатлон.(минбаъд БДВХ) [Текст]: Дангаринского Таджиксельхозтехника Кулябской области 1961 г. Смета на строительство склада запасных частей в Дангаринском районе // Ф.483. – Н. 1. – Б. 2. – Л.2,5,4,10.

86. Бойгонии чории мақомоти ичроияи давлатии ноҳияи Дангара [Матн]: ҳисоботи раиси ноҳияи Дангара оид ба фаъолияти рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии ноҳия дар соли 2017. – (Минбъад БЧ МИҲД).

87. Бойгонии чории Шуъбаи фарҳанги ноҳияи Дангара [Матн]: ҳисоботи 8-моҳаи ансамбли тарона ва рақси «Ганцинаи умед»-и ноҳияи Дангара дар соли 2017.

88. Бойгонии марказии давлатии в. Хатлон [Текст]: решение Хукумата Хатлонской области «От 09.02.1995 года, №67, г. Курган – тюбе. «О социально-экономическом развитии Хатлонской области за 1994. – Ф. 279. – Н. 2. – Б. 96. – Л. 81,82,83.

89. Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Минбаъд БМД ҶТ) [Текст]: переписка с международными организациями по оказанию гуманитарной помощи в области образования 1998 – 1999. – Ф. 360. – Н. 21. – Б. 1211. – В.16,95.

90. Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Минбаъд БМД ҶТ) [Текст]: производственно – финансовый план МТС (МТЖ, ЛМС) Дангаринской район на 1957 г. – Ф. 288. – Н. 14. – Б.290. – В.27, 29, 45.

91. Выписки по административно – территориальным изменения в республике с (16/07-1927 по 6/8-1949 г) // БМД ҶТ. – Ф. 297. – Н. 28. – Б.69. – В.23.

92. Годовые отчеты колхозов Дангаринского за 1956 г. // БМД ҶТ. – Ф. 288. – Н. 5. – Б.1717. – В.122.

93. Дангаринского Таджиксельхозтехника Кулябской области. Производственно-торгово финансовые планы за 1962, 1963, 1964, 1965 годы // БДВХ. – Ф.463. – Н. 1. – Б. 1. – Л. 101,108.
94. Из истории совхозного строительства в Таджикской ССР (1929-1970 гг.). [Текст] / Сборник документов и материалов. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 384 с.
95. Книга памяти Республики Таджикистан (сводный том) [Текст] / Под.общ.ред. И. К. Каландаров. – Душанбе, 1997.– 421 с.
96. Матбуоти РСС Тоҷикистон дар (1928-1958). [Матн]: материалҳои статистикӣ. – Столинобод, 1959.–74 с.
97. Маълумотнома аз осорхонаи Қасри фарҳанги ноҳияи Данғара [Матн]. – 2020. – 1 октябр
98. Народное хозяйство Таджикской ССР [Текст]: Ст.сб. (1987-1988). – Душанбе: Ирфон, 1988. – 268 с.
99. Народное хозяйство Таджикской ССР [Текст]: Ст.сб. 1981. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 277 с.
100. Народное хозяйство Хатонской области в 1992 году [Текст]: Статистический ежегодник. – Курган-Тюбе, 1993. – 79 с.
101. Омори солонаи ноҳияи Данғара дар солҳои 1991-2015 [Матн]. –Душанбе, 2016. – 39 с.
102. Омори солонаи ноҳияи Данғара дар солҳои 2006-2013 [Матн]. –Душанбе, 2014. – 39 с.
103. Омори солонаи ноҳияи Данғара дар солҳои 2014-2019 [Матн]. –Душанбе, 2020. – 39 с.
104. Сельское хозяйство Республики Таджикистан [Текст]: статистический сборник. – Душанбе, 2018. – 349 с.
105. Советский Таджикистан за 60 лет [Текст]: юбилейный статистический ежегодник. - Душанбе, 1984. – 345 с.
106. Статистический ежегодник Республики Таджикистан [Текст]. – Душанбе: Госкомстат РТ, 2002. – С. 360.

107. Статистической сборник Хатлонской области Республики Таджикистан [Текст]. – Курган-Тюбе, 2011. – 353 с.
108. Статистической сборник Хатлонской области Республики Таджикистан [Текст]. – Курган-Тюбе, 2015. – 270 с.
109. Статистической сборник Хатлонской области Республики Таджикистан [Текст]. – Курган-Тюбе, 2016. – 277 с.
110. Таджикистан [Текст]: 25 лет Государственной независимости // Статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016. – 520 с.
111. Таджикская ССР за 25- лет [Текст]. – Сталинабад: Госиздат, 1955. –168 с.
112. Текущий архив Хукумата Хатлонской области [Текст]: годовой отчёт Управления культуры за 2008. – Д. 7. – Л. 10.
113. Текущий архив Хукумата Хатлонской области [Текст]: годовой отчёт Управления культуры за 2012.– Д. 11. – Л. 3.
114. Текущий архив Хукумата Хатлонской области [Текст]: годовой отчёт Управления культуры за 2014. – Д. 16. – Л. 1–2.
115. Текущий архив Хукумата Хатлонской области [Текст]: годовой отчёт Управления культуры за 2015. – Д. 15. – Л. 2.
116. Текущий архив Хукумата Хатлонской области [Текст]: отчет Управления здравоохранения за 2005. – Д. 10. – Л. 2.
117. Текущий архив Хукумата Хатлонской области [Текст]: отчет Управления культуры за 2015. – Д. 15. - Л. 3.
118. Текущий архив Хукумата Хатлонской области [Текст]: отчет Управления культуры за 2008. – Д. 13. – Л. 6–7.
119. Ҳисобот оид ба рафти ичрои Барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2016-2020 [Матн] // Симои Данғара. – 2017. – №11 (6657). – 8 апрел.
120. Ҳисботи раиси ноҳияи Данғара оид ба фаъолияти рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии ноҳия дар нӯҳ моҳи соли 2016 ва муайян

намудани вазифаҳо барои нимсолаи дуюми соли 2016 [Матн] // Симои Данғара. – 2016. – №37 (6637). – 17 октябр

121. Шӯъбаи агентиии омори ноҳияи Данғара [Матн]: Нишондиҳадаи асосии тараққиёти иҷтимоию иқтисодии ноҳияи Данғара. – Душанбе, 2010. – 31с.

Монография ва маҷмӯаҳои илмӣ

122. Абдуназаров X. Саҳифаҳо аз таърихи Ваҳшонзамин. Душанбе, 2003.- 460 с.

123. Абдурашидов Ф.М. Таърихи ислоҳоти аграрӣ дар Тоҷикистон дар охири асри XX – оғози асри XXI [Текст] / Ф.М.Абдурашидов. – Душанбе, Доңиш,2020. – 395 с.

124. Абдурашидов Ф.М. Земельно-аграрная реформа в Таджикистане в конце XX в. – начало XXI вв. [Текст] / Ф.М. Абдурашидов. – Душанбе: Доңиш, 2018. – 405 с.

125. Абулхаев, Р. А. Исторический опыт ирригационного строительства и освоение новых земель в Таджикистане (1961-1985 гг.) [Текст] / Р. А. Абулхаев. – Душанбе: Доңиш, 1991. – 336 с.

126. Абулхаев, Р. А. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане (1946-1960 гг.) [Текст] / Р. А. Абулхаев. – Душанбе: Доңиш, 1988. – 295 с.

127. Абулҳаев Р. Таърихи муҳоҷират дар Тоҷикистон (солҳои 1924-2000). Душанбе: Доңиш, 2009. 479 с.

128. Акрамов, Ш., Барфиев, К. Ҳ., Мирзохонов, С. О. Конкурентоспособность дехканских (фермерских) хозяйство продовольственном сельскохозяйственном региональном рынке Ш. Ақрамов., К. Ҳ Барфиев., С. О. Мирзохонов. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 245 с.

129. Антоненко, Б. А. Аграрные преобразования в доколхозном таджикском кишлаке [Текст] / Б. А. Антоненко. – Душанбе: Доңиш, 1990. – 256 с.

130. Ашурев, И. С. Аграрная реформа Республики Таджикистан [Текст] / И.С. Ашурев. – М.: НИПКС Восход, 2008. – 332 с.
131. Бобоев, Ч. Нақби Дангара [Матн] / Ч. Бобоев. – Душанбе: Шарқи озод, 2014. – 431 с.
132. Виноградова Н.М., Кутимов Ю.Г. Погребальные памятники эпохи бозы в южном Таджикистане (Могильныки Гелота и Дарнайчи). – М, ИВ РАН, 2018. -276 с.
133. Вопросы механизации сельхозяйственного производства и мелиорация орошаемых земель [Текст]: Сб.статей. – Душанбе, 1961. – 261 с.
134. Гафуров, А. М. Ревкомы Таджикистана (1917-1924) [Текст] / А. М. Гафуров. – Дешанбе: Дониш,2008. – 144 с.
135. Гидроэнергетика Таджикистана [Текст]: ресурсы и перспективы. –Министерство энергетики РТ. – Душанбе: 2005. – 71 с.
136. Гулмамадов, Д. К. Земельные ресурсы Республики Таджикистан [Текст]: Продовольственная безопасность РТ / Д. К. Гулмамадов // Материалы республиканской научно-практической конференции. – Душанбе, 2005.-58 с.
137. Гулов, Ш. Энергетика ва саноати Тоҷикистон [Матн]: марҳилаҳои нави рушд / Ш. Гулов. – Душанбе, 2013. – 416 с.
138. Фафуров, Б.Ф. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. К.1. Душанбе: Ирфон, 1998. – 704 с.;
139. Фафуров X., Сафаров, X. Тоҷикистон дар асри 21 Президент Эмомалӣ Раҳмон ва иқтисодиёти миллӣ / X. Фафуров, X. Сафаров. Москва, 2000. – 254 с.
140. Фафуров, Б. Ф. Тоҷикон [Матн]: таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. / Б. Ф. Фафуров. – Душанбе: Ирфон, 1998. – К.1. – 704 с. Охирҳои асри миёна ва давраи нав. Душанбе: Ирфон, 1998. – К.2. – 416 с.
141. Девонақулов, А. Асрори номҳои кишвар [Матн] / А. Девонақулов. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 224 с.

142. Денисов Е.П., Филимонова Т. Г., Абдуллоев А. Археологическая карта Дангаринского района. – Душанбе, 2016.
143. Законодательство в сфере экономики Республики Таджикистан [Текст] / сост. Р.Х. Рахимов. – Душанбе, 1998. – Ч.1. – 293 с.
144. Законодательство в сфере экономики Республики Таджикистан / сост. Р.Х. Рахимов. – Душанбе, 1998. – Ч.2. – 219 с.
145. Из истории индустриализация Таджикской ССР. Душанбе: Ирфон, 1972. Т. 1. 526 с.
146. Из истории колхозного строительства в Таджикской ССР. 1938-1958 гг [Текст]. – Душанбе: Ирфон, 1985. – Т.2. – 640 с.
147. Из истории культурного строительства в Таджикистане [Текст]: сборник статей. – Душанбе, 1968. – Вып.1. – 229 с.
148. Из истории культурного строительства в Таджикистане 1941-1960 гг. [Текст] / Под.общ.ред.З.Ш. Раджабов. – Душанбе: Ирфон, 1966. – Т.1. –671 с.
149. Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924 -1941 гг. [Текст] / Душанбе: Ирфон, 1972. – Т.ИІ. – 511 с.
150. Из истории колхозного строительства в Таджикской ССР (1929-1970 гг.). Сборник документов и материалов. – Душанбе: Ирфон, 1989. –384 с.
151. Иркаев, М. История гражданской войны в Таджикистане [Текст] / М. Иркаев. – Душанбе: Ирфон, 1971. – 695 с.
152. Иркаев М. и др. Расцвет народного образования в Советском Таджикистане. - Душанбе. 1982.- 22 с.
153. История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977) [Текст]. – Душанбе, 1979. – Т.1. – 284 с.
154. История СССР, 1970. №3. - С.139.
155. История таджикского народа. Новейшая история (1941-2010 гг.) / под общ. ред. Р.М. Масова. – Душанбе: Империал – Групп, 2011. – Т.VI. – 688 с.
156. История таджикского народа [Текст]. – М.: Наука, 1965. – Т.3.

Кн. 2. – 283 с.

157. История таджикского народа [Текст]: переход к соцциализма. – М.: Наука, 1964. – Т.3. – Кн.1. – 376 с.
158. История таджикского народа. Новейшая история (1917-1941 гг.) [Текст]: / под общ. ред. Р.М. Масова. - Душанбе, 2004. – Том.V. – 752 с.
159. Кабутов, З., Махсумов, М. Театри чумхуриявии мусиқӣ-драмавии ноҳияи Данғара [Матн] / З. Кабутов, М. Махсумов. – Душанбе: Адабиёти бачагон, 2013. – 92 с.
160. Кангурттут материалы археологической экспедиции 2015-2016 гг.-Душанбе, 2017. Вып.1. - 170 с.
161. Кошелев, И. А., Василев, П.А. Административно-территориальное деление Таджикской ССР [Текст] / И. А. Кошелев., П.А. Василев // Исторический очерк. – Сталинабад, 1948. – 47с.
162. Масов, Р.М. Историография Советского Таджикистана (1917-1975 гг.) [Текст] / Р.М. Масов. – Душанбе: Дониш, 1978. – 200 с.
163. Масов, Р.М. Историография социалистической реконструкции сельского хозяйства и дальнейшего развития колхозного строительства в Таджикистане (1917-1969 гг) [Текст] / Р.М. Масов. – Душанбе: Дониш, 1974. – 126 с.
164. Мирзозода, С. Фарҳанги яғнобӣ-тоҷикӣ [Текст] / С. Мирзозода. –Душанбе: Анҷумани Деваштич,2008. – 280с
165. Мирошниченко, С. З. Развитие ирригации Таджикской ССР [Текст] / С. З. Мирошниченко. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1953. – 165 с.
166. Назруллоев, С. Таджикистан: выход из коммуникационной изоляции [Текст] / С. Назруллоев. – Душанбе, 2011. – 165 с.
167. Назруллоев, С., Назруллоев, А. Из истории транспорта и дорожного хозяйства Таджикистана (1917-2013). [Текст]: краткая история / С. Назруллоев., А.Назруллоев. – Душанбе: Олами дониш, 2014. – 183 с.
168. Обидов И. История народного образования в Таджикиской

ССР (1917- 1967. г.г)- Душанбе, 1968. – 59 с.

169. Освоение целинных земель под орошение в Таджикистане. Республиканская научная конференция [Текст]: тезисы доклады. – Душанбе: Дониш, 1980. – 103 с.

170. Осуществление государственной программы в области образования в Хатлонской области [Текст] / под ред. Х. Курбонзода. – Душанбе: Авесто ЛТД, 2014. – 280 с.

171. Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965) [Текст]. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 434 с.

172. Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана [Текст]. –Душанбе: Ирфон, 1968. – Изд.2.– 456 с.

173. Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. [Текст] / Под. ред. Д. Р. Расулов. – Душанбе: Ирфон, 1980. – Т.1. – 312 с.

174. Очерки истории народного хозяйства в Таджикистана (1917-1965 гг.) [Текст] / Под ред. И. К. Нарзикулова., Х. С. Сайдмуродова, Г. Я. Курцера. – Душанбе: Дониш, 1967. – 496 с.

175. Очерки по истории Таджикистана [Текст]. – Сталинобод,1957. – Т.1. – 228 с.

176. Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол [Матн] / зери таҳрири д.и.т. З. Ақрамӣ. – Душанбе:Дониш, 2016. – 463 с.

177. Парпиев, С.М. Орошение голодной степи [Текст] / С. М. Парпиев. – Душанбе, 1965. –124 с.

178. Пирумшоев, X. Бозсозӣ [Матн]: соҳтем ё боҳтем. – Душанбе: Шарқи озод, 2008. – 112 с.

179. Пирумшоев, X., Маликов, М. Россия – Таджикистан [Текст]: История взаимоотношений / X. Пирумшоев., М. Маликов. – Душанбе: РТСУ, 2009. – 688 с.

180. Проблемы использования реки Вахш [Текст] . – Ташкент, 1930. – 23 с.

181. Раджабов, З. Ш. Очерки истории культурного строительства в Таджикистане [Текст] / З. Ш. Раджабов. – Душанбе,1976. – 134 с.

182. Рахимов Р.Х. (сост.). Законодательство в сфере экономики Республики Таджикистан. Ч.2. – Душанбе, 1998. - С. 129.
183. Раҳматзода, И. История медицины и известные врачи Кулябского региона [Текст] / И. Раҳматзода. – Душанбе: Аржанг, 2010. – 393 с.
184. Раҳмон, Э. Маориф омили муҳимтарини такими давлат ва наҷоти миллат аст [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Шалола, 2007. – 325 с.
185. Раҳмон, Э. Уфуқҳои истиқлол [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе, 2018. – 433 с.
186. Раҳмонов Э. Тоҷикистон: дар роҳи демократия ва ҷомеаи мутамаддин. Душанбе: Ирфон, 1996. - С.119.
187. Раҳмонов, Э. Ш. Экономические реформы - веление времени [Текст] / Э. Ш. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 1998. – 104 с.
188. Реализация государственных программ в сфере образования Хатлонской области [Текст]. – Душанбе: Авасто, 2014. – 210 с.
189. Солиев, Ҳ. Ҳ. Республика Таджикистан [Текст]: 15 лет независимого экономического развития [Текст] / Ҳ. Ҳ. Солиев. – Душанбе: Эҷод, 2007. – 558 с.
190. Стариkov, В. А., Кошнин, В. В. Неисчерпаемые природные богатство Таджикистана [Текст] / В. А. Стариkov., В. В. Кошнин // Сельское хозяйство Таджикистана. –1961. – №5. – С.51-52.
191. Султонова, Л. А Теоретико-методологические подходы формирования и развития регионального зернового подкомплекса [Текст] / Л. А. Султонова // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. – Душанбе: Сино, 2013. – № 2/6 (120). – С. 147-156.
192. Таджикская железная дорога. Составители А. Раҳмонов, Н. Назаров. Душанбе, 2005. -2 с.
193. Талбаков, Ҷ. Ҳ. Тақсимоти маъмурӣ-территориявии вилояти Кӯлоб (1939-1955) [Матн] / Ҷ. Ҳ. Талбаков. – Кӯлоб, 1991. – 382 с.
194. Талбаков, Ҷ. Ҳ. Тақсимоти маъмурӣ худудии шаҳру ноҳияҳои

минтақаи Кулоби Ҷумҳурии Тоҷикистон (1956-1973) [Матн] / Ҷ. Ҳ. Талбаков. – 2011. – 212 с.

195. Тоҷикистон дар асри XXI: Президент Эмомалӣ Раҳмонов ва иқтисодиёти миллӣ. – Москва., 2000. -275 с.

196. Убайдуллоев, Н. К. Историография народного образования Таджикистана второй половины XIX-первой XX вв [Текст] / Н. К. Убайдуллоев. – Душанбе: ДДОТ, 2016. – 410 с.

197. Убайдуллоев Н. Становление советской системы народного образования Таджикистана в отечественной историографии. Душанбе: Дониш. 2014.- 164 с.

198. Умари Ш. Дангара [Матн] / Ш. Умар. – Душанбе: Шарқи озод, 2005. –736 с.

199. Фатҳиддин, С. Водии Дангара[Матн] / С. Фатҳиддин. – Душаебе, 2021. – С.168 - 205.

200. Хамидов Ф.М. Советская аграрная политика в Таджикистане (20 – е годы XX века). – Худжанд, 2010. – 218 с.

201. Ҳамроев, М. Деятельность Коммунистической партии по развитию ирригации в Таджикистане (1924-1938 гг) [Текст] / М. Ҳамроев. – Душанбе: Дониш,1972. – 328 с.

202. Ҳотамов, Н. Таърихи ҳалқи тоҷик [Матн]: аз солҳои 60 – уми асри XIX то соли 1924 / Н. Ҳотамов. – Душванбе, 2007. – 368с

203. Шарипов, А., Асадов., А. Таджикистан 20 лет [Текст]: посвящается 20-й годовщине Государственной независимости Республики Таджикистан / А. Шарипов., А.Асадов. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 203 с.

204. Шарипов, А., Шамсиддинов, С. Нақши Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов дар таҳқими ҳокимияти давлатӣ ва истиқлолияти миллӣ [Матн] А. Шарипов, С.Шамсиддинов. – Душанбе: Деваштич, 2005. – 70 с.

205. Шарифзода, А., Қосимӣ, З. Эмомалий Раҳмон ва 20-солагии истиқлол [Матн] / А. Шарифзода, З. Қосимӣ. – Душанбе, 2012. – 392 с.
206. Шарифзода, А., Қосимӣ З. 7 соли Эмомалий Раҳмон [Матн] / А. Шарифзода, З. Қосимӣ. – Душанбе, 2013. – 350 с.
207. Шарифзода, А., З. Қосимӣ [Матн] / А. Шарифзода, З. Қосимӣ. – Бунёдкор. – Душанбе, 2013. – 336 с.
208. Шарифзода, А., А. Faфуров [Матн]: начотбахши миллат / А., Шарифзода, А. Faфуров . – Душанбе, 2012. – 336 с.
209. Шарифзода, А., З. Қосимӣ [Матн]: Пайвандгар // А. Шарифзода, З. Қосимӣ. . – Душанбе, 2013. – 336 с.
210. Шарифзода, А., Шамсиддинов., С. Қосимӣ, З. Президент [Матн] / А. Шарифзода., С. Шамсиддинов., З. Қосимӣ. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 372 с.
211. Шарифзода, А., С. Шамсиддинов., З. Қосимӣ. Фархундапай [Матн] / А. Шарифзода., С. Шамсиддинов., З. Қосимӣ. – Душанбе, 2014. – 336 с.
212. Шарифзода, А., З. Қосимӣ. Эмомали Раҳмон и мировое сообщество [Текст] / А. Шарифзода., З. Қосимӣ. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 372 с.
213. Шукуров М.Р. Револютсияи маданий дар Тоҷикистон-Душанбе, - 1957. – 86-87 с.
214. Эмомалий Раҳмон. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Ҷ.7 – Душанбе: Ирфон, 2007. – 480 с.
215. Энергическая политика Президента Таджикистана Эмомали Раҳмона [Текст] // Нурафзо. – Душанбе, 2011. – С. 39.
216. Энциклопедияи миллии тоҷик. Ҷилди 5. Муассисаи давлатии Сарредаксияи илмии Энциклопедияи Миллии Тоҷик, Душанбе, 2017. - 237 с.
217. Энциклопедияи Советии тоҷик [Матн]. – Душанбе, 1980. –Ҷ.2. – 640с.

Диссертатсия ва фишурдаҳо

218. Аламов, Ҳ. Н. Социально-экономическая и культурная жизнь Хатлонской области в период независимости Республики Таджикистан (1991-2015 гг.): дис. ... канд. ист. наук [Текст] / Ҳ. Н. Аламов. – Душанбе, 2019. –188 с.
219. Афзалов, Г. А. Развитие арендных отношений в аграрном секторе в условиях перехода к рыночной экономике (на примере Хатлонской области): дис. ... канд. экон. наук [Текст] / Г. А. Афзалов. – Душанбе, 2000. –150 с.
220. Ахмедов, Р. Деятельность Коммунистической партии Таджикистан по освоение новых земель (1966-1975 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 [Текст] / Р. Ахмедов. – Душанбе, 1989. – 21 с.
221. Буриева, М. Ч. Эколого-экономическая эффективность функционирования мелиоративно-ирригационного комплекса аридного региона (на материалах Хатлонской области): дис. ... канд. экон. наук [Текст] / М.Ч. Буриева. – Душанбе, 2014. – 200 с.
222. Курбанов, Ф. Ҳ. Региональные аспекты инвестиционного обеспечения развития предпринимательской деятельности (на материалах Хатлонской области): дис. ... канд. экон. наук [Текст] / Ф.Ҳ. Курбанова. – Душанбе, 2013. –168 с.
223. Курбанова Ш. И. Переселение дехканских хозяйств и освоение целинных земель в Вахшской долине Таджикистана (1924 – 1941 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 [Текст] / Ш. И. Курбанова. – Душанбе, 1993. –22 с.
224. Қурбонова, Ҳ. Д. История ирригационного строительства и освоение новых земель в Дангаринской степи, 60-е-первая половина 80-х годов.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 [Текст] / Қурбонова Ҳилолбӣ Джумаевна. – Душанбе, 1999. – 213 с.
225. Музатфаров, Б. С. Пути повышения инвестиционной активности предприятий аграрного сектора региона (на примере

Хатлонской области): дис. ... канд. экон. наук [Текст] / Б.С. Музafferov. – Душанбе, 2013. –177 с.

226. Рузибоев, Х. Г. Повышение экономической эффективности производства и первичной переработки хлопка-сырца в регионе (на материалах хлопкового подкомплекса Хатлонской области): дис. ... канд. экон. наук [Текст] / Х. Г. Рузибоев. – Душанбе, 2017. –196 с.

227. Сатторов, А. А. Основные направления повышения эффективности зерноводства в регионе (на материалах Хатлонской области): дис. ... канд. экон. наук [Текст] / А. А. Сатторов. – Душанбе, 2013.–169 с.

228. Сафарзода, Ф. Ф. Рушди маорифи вилояти хатлон дар охири асри XX – ибтидои асри XXI (Дар заминай маводи минтақаи Кӯлоб). : дис. ...кан. ист.наук : 07 00 02 [Текст] / Ф. Ф. Сафарзода. – Душанбе, 2022. – 178 с.

229. Сафоев, А. К. Развитие механизма управления региональными инвестиционными проектами (на материалах Хатлонской области): дис. ... канд. экон. наук [Текст] / А.К. Сафоев. – Душанбе, 2014. – 175 с.

230. Тагаев, Б. Д. Социально-экономические аспекты обеспечения продовольственной безопасности регионов (на материалы Хатлонской области): дис. ... канд. экон. наук [Текст] / Б. Д. Тагаев. – Душанбе, 2012. –164 с.

231. Шарипов, Н. А. История развития дорожного хозяйства Кулябской области Таджикской ССР: 20-е 80-е гг. XX в. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 [Текст] / Шарипов Н. А. – Душанбе, 2016. – 167 с.

232. Шоинбекова, К. З. Влияние социальной инфраструктуры на устойчивое развитие сельских территорий (на материалах Хатлонской области): дис. ... канд. экон. наук [Текст] / К. З. Шоинбекова. – Душанбе, 2010. –143 с.

Матбуоти даврӣ:

233. 649 тонна ба фонди иттифоқ [Текст] // Навобод. – 1988. – №107 (5544). – 6 сентябр.
234. Абдуллоев, Р. Тоннель в сердце гор. [Текст] / Р. Абдуллоев // Правда. – 1984. – 28 декабря.
235. Авазов, Т. Люди спускаются в долину [Текст] / Т. Авазов // Агитатор Таджикистана. – 1989. – №7.– С.14-17.
236. Авдеев, С. И придет в Дангару море [Текст] / С. Авдеев // Коммунист Таджикистана. – 1983. –11 марта.
237. Авдеев, С. Себистон [Текст]: рукопожатие под землей / С. Авдеев // Коммунист Таджикистана. – 1980. – 17 июля.
238. Азизов, А. Анҷумани байналмилалии иқтисодии «Дангар-2017». [Текст] / А. Азизов // Симои Дангара. – 2017.– №33 (6700). – С.1-2
239. Азизова, З. Низоми таълимо боз ҳам беҳтар менамоем [Матн] / З. Азизова // Симои Дангара. – 2016. –№33 (6633). – 8 сентябр.
240. Акобиров, Ю. Боль Дангары. [Текст] Ю. Акобиров // Коммунист Таджикистана. – 1988. – 18 ноября.
241. Ахмедов, А. Х. Мелиорация земель [Текст]: рубежи перестройки / А. Х. Ахмедов // Гидротехника и мелиорация. – 1971. – №11. – С.2-4.
242. Ахмедов, П. Позади-половека [Текст]: Дангаринскому району и его партийному организации -50 лет / П. Ахмедов // Кулябская правда. – 1982. – 6 октября.
243. Ашурев, Д., Насридинов, З. Дангара [Текст]: пошла вода / Д. Ашурев. З. Насридинов // Коммунист Таджикистана. – 1986. – 5 ноября.
244. Бахри Рушду тараққиёти соҳаҳо чидду ҷаҳд менамоем [Матн] // Симои Дангара. – 2016. –№ 37(6637). – 17 октября.
245. Бобоев Д. Принимай, Дангара воду Вахша [Текст] / Д. Бобоев // Коммунист Таджикистана. – 1986. –31 октября.
246. Бобоева Т. Плани хочагии халқро ичро намоем [Матн] / Т. Бобоева // Маданияти Тоҷикистон. – Столинобод, 1957. – №1. – С.46.

247. Бобохонов О. Тарбияи коммунистии ҷавонон // Навобод. - №58 (3922). -13 майи соли 1978.
248. Богомолов И. На работу славную [Текст] / И. Богомолов // Кулябская правда. – 1983. – 26 августа.
249. Боярчиков А. Тугой узел Дангары [Текст] / А. Боярчиков // Кулябская правда. – 1988. – 12 февраля.
250. В центре внимания [Текст] // Новый Хатлон. – 2008. – 14 октября.
251. Гулмаҳмадов, Д. К. Хатлон [Матн]: Аз таъмини амнияти озуқаворӣ то рушди агросаноат / Д. К. Гулмамадов // Ҷумҳурият. – 2015. – 16 окт.
252. Гулмаҳмадов, Д. К. Паём – омили асосии рушди вилояти Хатлон [Матн] / Д. Гулмаҳмадов // Ҷумҳурият. – 2014. – 19 апрел.
253. Дангара ободу зебо гаштааст // Хатлон. -№20 (3009). -23 апрели соли 2015.
254. Гарчӣ ичрои план ҳаст обрӯ, обрӯи ӯҳдадорӣ дигар аст! // Навобод. - №124 (5561). 15 октября соли 1988.
255. Дар комитети партиявии район [Матн] // Навобод. –1981. – №17 (4349). –10 феврал.
256. Даствардҳо – бозгӯйи файзи соли 2019 [Матн] // Симои Дангара. – 2020. – № 1 (6793). – 1 январ.
257. Даствардҳои ноҳия дар 25-соли истиқлолият [Матн] // Симои Дангара. –2016. – №30 (6630). – С.1. – 31 август.
258. Донишгоҳи давлатии Дангара // Симои Дангара. -№ 22-23 (6668-89). 8 июля соли 2017.-С.7.
259. Донишгоҳи давлатии тибии Хатлон [Матн] // Симои Дангара. – 2017. – № 22-23 (6668-89). – С.7. – 8 июл.
260. Захаров, Л. Вахш пройдет сквозь горы [Текст] / Л. Захаров // Коммунист Таджикистана. – 1988. – 22 июня.
261. Захаров, Л. Оазис в степи [Текст] / Л. Захаров // Коммунист Таджикистана. – 1986. – 17 сентября.

262. Захаров, Л. Чествование победителей [Текст] / Л. Захаров // Коммунист Таджикистана. – 1982. – 25 июня.
263. Ибрагимов, Р. Звезды Дангары [Текст] / Р. Ибрагимов // Комсомолец Таджикистана. – 5 декабря 1972
264. Иззатуллоев X. Баҳри иҷрои дурнамо талош бояд кард [Матн] / X. Иззатуллоев // Симои Данғара. – 2016. – №38 (6638). – 22 октябр.
265. Иззатуллоев X. Дар ноҳия 7012 тонна пахта ҷамъоварӣ шуд [Матн] / X. Иззатуллоев // Симои Данғара. – 2017. – №32 (6699). – С.1. – 14 октябр.
266. Иззатуллоев X. Дар соҳаи боғдорӣ пешравиҳо зиёданд [Матн] / X. Иззатуллоев // Симои Данғара. – 2018. – №5 (6714). – С.1. – 7 феврал.
267. Иззатуллоев X. ҶДММ «Шири Данғара» дар хизмати мардум [Матн] / X. Иззатуллоев // Симои Данғара. – 2019. – №26 (6777). – С.1. – 6 август.
268. Иззатуллоев X. Ҳабарҳо аз колхози ба номи Ленин [Матн] / X. Иззатуллоев // Навобод. – 1980. – № 35 (4211). – С.3. – 20 март.
269. Истифодаи канали «Водии Данғара» [Матн]: марҳилаи 3 // Симои Данғара. – 2017. – № 22-23 (6668-89). – С.8. – 8 июл.
270. Иштироки Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар маъракаи ниҳолшинонӣ дар ноҳияи Данғара [Матн] // Симои Данғара. – 2019. – №8 (6759). – 27 феврал.
271. Иштирок дар маросими ба истифода додани канали «Водии Данғара» марҳилаи 3 // Симои Данғара. -№15,16,17 (6661-62-63). -17 майи соли 2017.-С.4.
272. Касиров X. Суръати соҳтмон суст [Матн] / X. Касиров // Навобод. –1987. – 11 август.
273. Коммунист Таджикистана. 1986. -30 сентябрь.
274. Корреспонденция о новостройках колхоза им. Сталина Дангаринского района [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1957. – №166(8077). – С.3.–16 июля.

275. Косимов, А. От Вахшстроя до Дангары [Текст] / А. Косимов // Коммунист Таджикистана. – 1978. – 4 июня.
276. Кузиев, А. Солнечные гроздья Дангары [Текст] / А. Кузиев // Агропромышленный комплекс Таджикистана. – 1987. – №9. – С.12-13.
277. Макурин, А. Новый день Дангары [Текст] / А. Макурин // Кулябская правда. – 1986. – 29 октября.
278. Марденский, В. В. горячем забое [Текст] / В. Марденский // Кулябская правда. – 1985. – 26 февраля.
279. Марденский, В. Ввод тоннеля ускорили [Текст] / В. Марденский // Кулябская правда. – 1985. – 26 февраля.
280. Марденский, В. Щедрая лоза Дангары [Текст] / В. Марденский // Кулябская правда. – 1982. – 16 сентября.
281. Махсумов, М. Театр оинаи зиндагист [Матн] / М. Махсумов // Симои Дангара. – 2017. – № 22-23 (6668-89). – С.5. – 8 июл.
282. Маҷлиси машваратии коркунони маданият [Матн] // Навобод. – 1981. – №17 (4349). – С.2. –10 феврал.
283. Маҳимов, М. Маориф ва рушди он [Матн] / М. Маҳимов // Симои Дангара. – 2017. – № 22-23 (6668-89). – С.5. – 8 июл.
284. Маҳимов, М. Пешравӣ [Матн] / М. Маҳимов // Симои Дангара. – 2016. – № 33 (6633). – С.2. – 8 сентябр.
285. Маълумот дар бораи икрои нақшай нимсолаи яқуми ба давлат фурӯхтани маҳсулоти чорво ва парранда дар хоҷагиҳои ноҳия [Матн] // Навобод. –1988. – №68 (5506). – 7 июн.
286. Медведев, Д. Тоннель идёт дальше [Текст] / Д. Медведев // Коммунист Таджикистана. – 1981. – 25 июля.
287. Миралиев, А. М. Дигаргуниҳои иқтисоди ва тараққиёти қувваҳои истеҳсолкунанда дар вилояти Ҳатлон. [Матн] / А. М. Миралиев // Экономика Таджикистана: Стратегия развития. –2001. – №3. – С. 5.
288. Морозов, Н. Дорога на Дангару [Текст] / Н. Морозов // Кургантюбинская правда. – 1979. – 3 ноября.

289. Муассисаҳои маданияти деҳот // Навобод. - №70 (4090). 12 июни соли 1979.-С.1.
290. Муроҷиатномаи механизаторони совхози “Данғара” ба ҳамаи механизаторони район // Навобод. - №70 (4090). 12 июни соли 1979.-С.1.
291. Мусоғиров Ш. Ҳеч ганҷе нест аз фарҳанг бех [Матн] // Симои Данғара. – 2017. – № 22-23 (6668-89). – С.6. – 8 июл.
292. Назаров В. Тройной узел проблемы Дангары [Текст] / В. Назаров // Кулъабская правда. – 1984. – 30 июня.
293. Назаров К. Соҳаҳои кишоварзӣ рӯ ба пешравист [Матн] / К. Назаров // Симои Данғара. – 2017. – № 22-23 (6668-89). – С.3. – 8. Июл.
294. Назиров С. Кушодашавии толори Пешвои миллат [Матн] / С. Назаров // Симои Данғара. – 2016. – №36 (6636). – С.4. – 14 октябр.
295. Неъматов О. Соҳаро рушду тараққӣ медиҳем [Матн] / О. Неъматов // Симои Данғара. – 2017. – № 13 (6659). – С.1. – 28 апрел.
296. Неъматов, О. Ҷӣ корӣ, ҳамон бардорӣ [Матн] / О. Неъматов // Навобод. –1988.– №93 (5531). – С.3. – 4 август.
297. Паём ба Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 27 апрели соли 2000 // Ҷумҳурият. – 2000. – 29 апрел.
298. Паёми табриқии раиси ноҳия мӯҳтарам Сайдализода Маҳмадулло [Матн]: баҳшида ба Рӯзи Ғалаба // Симои Данғара. – 2017. – №14(6660). – 8 май.
299. Паёми табриқотии Маҳмадулло Сайдализода, раиси ноҳия [Матн]: ба муносибати ҷашни 25-солагии Истиқлолияти давлатӣ // Симои Данғара. – 2016. – №33 (6633). – 8 сентябр.
300. Пастухов, С. Туннель [Текст] / С. Пастухов // Правда. – 1982. – 20 марта.
301. Пахта ба Ватан [Матн] // Навобод. – 1988. – №122 (5559). – С.1. – 11 октябр.

302. Пешвои миллат [Матн]: дар нохияи Дангара корҳои созандагӣ вусъати бесобиқа пайдо намудаанд // Симои Дангара. – 2019. – №24 (6775). – С.1-3. – 15 июл.
303. Раҳмонов, X. Ғайрати фотеҳони дашт [Матн] / X. Раҳмонов // Навобод. – 1988. – 17 ноябр.
304. Раҳмонов, X. Сабзавот мисқолакӣ шуд дар фурӯш [Матн] / X. Раҳмонов // Навобод. – 1988. – №107 (5544). – С.3. – 6 сентябр.
305. Сабуров, Ч. Бригадаи интернатсионалий [Матн] / Ч. Сабуров // Навобод. – 1988. – 22 сентябр.
306. Саид, Н., Убайдулло, Н. Вожаи «ғалча» ва шаклу тафсири он дар адабиёти илмӣ [Матн] / Н. Саид., Н. Убайдулло // Маърифати омӯзгор. – 2016. – №12. – С.38-40.
307. Саидқулов, Н. Маҳсулнокӣ меафзояд [Матн] / Н. Саидқулов // Навобод. – 1981. – №17 (4349). – С.3. – 10 феврал.
308. Саидқулов, Н. Ӯҳдадориҳои наслгириӣ ичро шуд [Матн] / Н. Саидқулов // Навобод. – 1978. – № 58 (3922). – С.1.–13 май.
309. Сайдализода, М. Дангара [Матн]: ҳанӯз имкониятҳо зиёданд / М. Сайдализода // Симои Дангара. – 2016. – №34 (6634). – 17 сентябр
310. Сайфуллоев, X. Наққошони дашт [Матн] / М. Сайдализода // Навобод. – 1987. – 17 август.
311. Сайфуллоев, X. Ҳанӯз дер нашудааст [Матн] / X. Сайфуллоев // Навобод. – 1987. – 1 октябр.
312. Сайфуллоев, X. Пешрафт ва монеаҳо [Матн] / X. Сайфуллоев // Навобод. – 1988. – 23 июл.
313. Сангтуда [Текст]: в игру вступает Вашингтон // Азия-Плюс. – 2007. – 1 марта.
314. Сафари кории Пешвои миллат ба нохияи Дангара [Матн] // Сарзамин. – 2018. – С.8.
315. Сафари кории Пешвои миллат ба нохияи Дангара [Матн] // Сарзамин. – 2019. – С.10.

316. Сафари кории Пешвои миллат ба ноҳияи Данғара [Матн]: ифтитоҳи мактаби №9 дар деҳаи Сангтӯда // Симои Данғара. – 2017. – №15,16,17 (6661-62-63). – С1-2. – 17 май -
317. Сафари кории Пешвои миллат ба ноҳияи Данғара [Матн]: Суҳанронӣ дар маросими ифтитоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 дар деҳаи Хуррамзамин // Симои Данғара. – 2017. – №15,16,17 (6661-62-63). – С1-2.
318. Сафари кории Президенти кишвар ба ноҳияи Данғара [Матн] // Пайки шифо.– 2019. – №9 (25). – С.2. – 30 сентябр.
319. Сельское хозяйство Таджикистана– 1986. –№7. – С.11.
320. Сероштанов, А. Самый трудный год [Текст] / А. Сероштанов // Кулъабская правда. – 1981. – 5 декабря.
321. Скоробогатов, М. Данғара [Текст]: трудные километры / М. Скоробогатов // Коммунист Таджикистана. – 1979. – 23 января.
322. Смирнов, С. Данғара ждет воду [Текст] / С. Смирнов // Коммунист Таджикистана. – 1983. – 26 июля.
323. Смирнов, С. Данғара [Текст]: темпы растут / С. Смирнов // Коммунист Таджикистана. – 1982. – 7 января.
324. Смирнов, С. Породнила Данғара [Текст] / С. Смирнов // Коммунист Таджикистана. – 1983. – 10 июля.
325. Смирнов С. Путь к воде [Текст] / С. Смирнов // Коммунист Таджикистана. – 1981. – 10 июля.
326. Стариков, В. А., Кошнин, В. В. Неисчерпаемые природные богатство Таджикистана [Текст] / В. А. Стариков., В. В. Кошнин // Сельское хозяйство Таджикистана. – 1961. – №5. –С.51-52.
327. Султонова, Л. А Теоретико-методологические подходы формирования и развития регионального зернового подкомплекса [Текст] / Л. А Султонова // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. – Душанбе: Сино, 2013. – № 2/6 (120). – С. 147-156.

328. Сурков, Д. Дангара утолит жажду [Текст] / Д. Сурков // Известия. – 1986. – 31 октября.

329. Суханронии Пешвои миллат дар мулоқот ба роҳбарону фаъолон ва намояндагони сокинони вилояти Хатлон [Матн] // Симои Дангара. – 2017. – №22-23 (6668-89). – 8 июл.

330. Суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолон ва сокинони ноҳия [Матн] // Симои Дангар. – 2015. – №21 (6579). – С.2. – 28 апрел

331. Таджикистан экспортировал около 1 тонны золота [Текст] //ASIA-PLUS. – 2014. – С. 5. – 10 февраля

332. Талаботҳои интизоми меҳнат дуруст ба роҳ монда шавад [Матн]: ҳисботи раиси ноҳияи Дангара оид ба фаъолияти соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии ноҳия дар соли 2015 ва муайян намудани вазифаҳо барои соли 2016 // Симои Дангара. – 2016. – № 2 (6602). –12 январ.

333. Тантанаи зафар [Матн] // Навобод. – 1988. – №124 (5561). – С.1. –15 октябр.

334. Таърихи ноҳия гувоҳ аст [Матн]: табрикоти мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии ноҳия бахшида ба 85-солагии ноҳияи Дангара // Симои Дангара. – 2017. – № 22-23 (6668-89). – С.1. – 8 июл.

335. Тураев, О. Соҳиби шаҳодатномаи касбӣ шуданд [Матн] / О. Тураев // Симои Дангара. – 2018. – №4 (6713). – С.4. – 30 январ.

336. Холмуродов, Р. Заминқушо [Матн] / Р. Холмуродов // Навобод. – 1988. – 17 ноябр.

337. Хуршеди, Ҷ. МОИ-и «Дангара» роҳ ба сӯи ҳадафҳои стратегӣ наздик мешавад [Матн] / Ҷ. Хуршеди // Ҷумҳурият. – 2016. – № 186 (23008). – С.1-2. –16 сентябр.

338. Ҳабибуллоева, Ф. Нишондиҳандаҳо назаррасанд [Матн] / Ф. Ҳабибуллоева // Садои мардум. – 2010. – 9 феврал.

339. Ҳамаи кӯдакони синни мактабӣ ба таълими умумӣ фаро гирифта шавад [Матн] // Газетаи муаллимон. –1937. – сентябр

340. Ҳасанов, Г. Саноатқунонӣ ҳадафи чоруми миллӣ [Матн] / Г. Ҳасанов // Симои Дангара. – 2019. – №5 (6756). – С.2. – 9 феврал.

341. Ҳасанов, Г., Маҳимов, М. Баҳри пешбурди соҳаҳо ва саноаткунонӣ кӯшиш менамоем [Матн] / Г. Ҳасанов., М. Маҳимов // Симои Дангара. – 2019. – №26 (6777). – С.2. – 6 август.
342. Ҳасанов, Г., Маҳимов, М. Заминаи кадрӣ аз донишгоҳ бармеояд [Матн] / Г. Ҳасанов., М. Маҳимов // Симои Дангара. – 2019. – №26 (6777). – С.2. – 6 август.
343. Ҳиммати говҷӯш [Матн] // Навобод. 1980. – № 35 (4211). – С.3. – 20 марта
344. Ҳисориев, А. Чанд лаҳза дар Чорсадаи нав [Матн] // Навобод. – 1988. – 30 августана.
345. Ҳосили дилҳоҳ аз меҳнати ҳалол аст [Матн] // Симои Дангара. – 2016. – №34 (6634). – С.3. – 17 сентябр
346. Чекалов, В. Проект дня Дангары [Текст] / В. Чекалов // Коммунист Таджикистана. – 1985. – 2 июня.
347. Черныш, Д. Сквоз скалы [Текст] / Д. Черныш // Правда. – 1979. – 28 декабря.
348. Черныш, Д. Сроки диктуют темпы [Текст] / Д. Черныш // Коммунист Таджикистана. – 1980. – 17 июн.
349. Ҷамъбости мусобиқа [Матн] // Навобод. – 1986. – №81 (5197). – С.1. – 8 июл.
350. Шамсов, М. Рабочая поездка Главы государства в Хатлонскую область [Текст] / М. Шамсов // Новый Хатлон. – 2005. – С.1-2. – 7 окт
351. Шариф, Л. Дангара [Матн]: 100 гектар боғи интенсивӣ бунёд мешавад / Л. Шариф // Симои Дангара. – 2016. – №7(6607). – 20 феврал.
352. Шарифзода, А., Айниддини С., Шамсиддинзода, С. Қадамҳои устувор ба сӯи ояндаи босаодат [Матн] / А. Шарифзода., С. Айниддини., С. Шамсиддинзода // Минбари халқ. – 2017. – № 3 (1087). – С.5. – 18 январ.
353. Шарифов, Ҷ. Комёбии чорводорон [Матн] / Ҷ. Шарифов // Навобод. – 1979. – № 50 (4070). – С.3. – 26 апрел.

354. Шенталинский, В. Дангаринский кувшин [Текст] / В. Шенталинский // Вокруг света. – 1985. – №3. – С.6-8.
355. Шиноснома [Матн] // Симои Дангара. – 2017. – № 22-23 (6668-89). – С.2. – 8 июл
356. Шиносой бо корҳои кишоварзӣ дар ноҳия [Матн] // Симои Дангара. 2015. – №21 (6579). – С.1. – 28 апрел.
357. Шиносой бо рафти татбиқи лоиҳаи «Обёрии заминҳои водии Дангара» [Матн] // Симои Дангара. – 2017. – №15,16,17 (6661-62-63). – С.4.–17 май.
358. Щербаков, П. Второе рождение Дангары [Текст] // Гидротехника и мелиорация. – 1983. – №8. – С.12-13.
359. Юсуфшоҳи Ёқубшоҳ. Дангара - тамаддуни қадими Бохтар // Ҷумҳурият, 2010, 3 март.

3. ФЕХРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРЁФТИ ДАРАЧАИ ИЛМИЙ

Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:

[1–М]. Абдулҳақов (Шодмонзода), О. Ш. Маориф-пояи давлат ва давлатдорӣ (дар мисоли н.Данғара) / О. Ш. Абдулҳақов // Паёми Донишгоҳи Омӯзгорӣ. – 2020. – № 6(89). – С. 278-280.

[2–М]. Абдулҳақов (Шодмонзода), О. Ш. Шаклҳои пешбурди истеҳсоли кишоварзӣ ва мақоми онҳо дар ислоҳоти институтсиявӣ / Г.М Давлатова, О. Ш. Абдулҳақов , М.Қ. Қураева // Маҷлса илмии тибби Симурғ. – 2021. – № 9 (1). – С. 145-150

[3–М]. Абдулҳақов (Шодмонзода), О. Ш. Рушди кишоварзӣ ва соҳаҳои он дар солҳои 50 - ум ва 80 - уми асри XX / О. Ш. Абдулҳақов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2021. – №. 5. – С. 69-75.

[4–М]. Абдулҳақов (Шодмонзода), О. Ш. Ҳаёти иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Данғара / О. Ш. Абдулҳақов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2022. – №. 3. – С. 75-80.

[5–М]. Абдулҳақов (Шодмонзода), О. Ш. Ба маркази саноатӣ табдил ёфтани Данғара / О. Ш. Абдулҳақов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2022. – №. 5. – С. 92-99.

[6–М]. Убайдулло, Н. К. Шодмонзода, О. Ш. Даствардҳои кишоварзони ноҳияи Данғара дар замони истиқлол / Н. К. Убайдулло, О. Ш. Шодмонзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2024. – № 12-2. – С. 81-88.

Мақолаҳои дар дигар маҷмуаҳои илмий, маҷаллаҳо ва маводҳои конференсиявӣ ба табърасида:

[7–М]. Абдулҳақов, (Шодмонзода) О. Ш. Саҳми ҷавонон дар рушд ва ташак्�кули корхонаҳои саноатии кишвар / О. Ш. Абдулҳақов // конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону

омӯзгорон ва аспирантону донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Данғара бахшида ба «20-солагии Ваҳдати миллӣ» 17-22 апрели соли 2017. — Данғара, 2017. — С. 100-103.

[8-М]. Абдулҳақов, (Шодмонзода) О. Ш. Асрори номи Данғара / О. Ш. Абдулҳақов // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи умумидонишгоҳии илмю амалии ҳайати профессорону омузгӯзгорон, аспирантон, магистрону унвончӯён ва донишҷӯён бахшида ба 27-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2018-рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 27-30 апрели соли 2018. — Данғара, 2017. — С. 627-628.

[9-М]. Абдулҳақов, (Шодмонзода) О. Ш. Аз таърихи бонқдории Осиёи Миёна / О. Абдулҳақов, Ш. Ҳасанов // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи умумидонишгоҳии илмю амалии ҳайати профессорону омузгӯзгорон, аспирантон, магистрону унвончӯён ва донишҷӯён бахшида ба 27-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2018-рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 27-30 апрели соли 2018. — Данғара, 2018. — С. 230-232.

[10-М]. Абдулҳақов, (Шодмонзода) О. Ш. Рушди маорифи Данғара дар замони Истиқлолият / О. Абдулҳақов // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи умумидонишгоҳии илмю амалии ҳайати профессорону омузгӯзгорон, аспирантон, магистрону унвончӯён ва донишҷӯён бахшида ба 27-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2018-рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 27-30 апрели соли 2018. — Данғара: 2018. — С. 624-626.

[11-М]. Абдулҳақов, (Шодмонзода) О. Ш. Даствардҳои фарҳангии Данғара дар замони Истиқлол / О. Абдулҳақов // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳурияйӣ бахшида ба 30-солагии Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Доңишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. 15 ноября 2022. — Душанбе, 2022. — С. 265-267.

[12–М]. Абдулҳақов, (Шодмонзода) О. Ш. Сохтумони аввалин нақби ирригатсионӣ дар ноҳияи Дангара / О. Абдулҳақов, Н. Мардонова, Г. Давлатова// Масъалаҳои мубрами тибби муосир: мушкилот ва роҳҳои халли он. Маводди конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ–амалии бахшида (III-солона) МДТ “Донишгоҳи давлатии тибби Ҳатлон” бахшида ба 30-солагии Ичлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 16 декабря 2022. — Дангара, 2022. — С. 375-376.

[13–М]. Абдулҳақов (Шодмонзода), О. Ш. Вазъи иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Дангара дар ибтидои асри XX / О. Абдулҳақов // Маҷаллаи сиёsat, давлат ва ҳуқуқи факултети идораи давлат ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлати Дангара. – 2022. – №. 5 (5). – С. 153-156.

[14–М]. Абдулҳақов, (Шодмонзода) О. Ш. Эмомалӣ Раҳмон ва саҳми ў дар пешрафти соҳаи илм ва маориф (дар мисоли ноҳияи Дангара) / О. Абдулҳақов // Мақолоти таъриҳӣ. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии факултети идораи давлат ва ҳифзи ҳуқуқи Донишгоҳи давлати Дангара. Душанбе: Шоҳин-С, 2022 — С. 144-149.

[15–М]. Абдулҳақов, (Шодмонзода) О. Ш. Ривоҷёбии илм дар аҳди Сомониён / О. Абдулҳақов // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи “Заминаҳои илмӣ-назариявӣ ва таърихио фалсафии ҳифзи арзишҳои миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ” бахшида ба эълон гардидани соли 2024 “Соли маърифати ҳуқуқӣ” - (8 июни соли 2024). -Душанбе: Дониш, 2024. — С. 156-163.